

ДОНИШКАДАИ ДАВЛАТИИ ФАРҲАНГ ВА САНЪАТИ  
ТОЧИКИСТОН БА НОМИ МИРЗО ТУРСУНЗОДА

# ФАРҲАНГ ВА САНЪАТ

ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИРЗО ТУРСУНЗАДЕ

# КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

TAJIK STATE INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS  
NAMED AFTER MIRZO TURSUNZODA

# CULTURE AND ART

№4

ДУШАНБЕ -2019

# **ДОНИШКАДАИ ДАВЛАТИИ ФАРҲАНГ ВА САНЪАТИ ТОЧИКИСТОН БА НОМИ МИРЗО ТУРСУНЗОДА**

## **ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:**

**Сармуҳаррир:**

*Усмонзода Ҳайридин Усмон - доктори илмҳои фалсафа, профессор, узви вобастаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ректори Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода*

**Муовини сармуҳаррир:**

*Амирөв Раҷабмад - номзади илмҳои педагогӣ, профессор, ноиби ректор оид ба илм ва робитаҳои байнамилалӣ*

## **АЪЗОИ ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:**

### **6D020400 - ФАРҲАНГШИНОСӢ ВА 6D090600 - ФАҶОЛИЯТИ ИҶТИМОӢ - ФАРҲАНГӢ**

*Бирженюк Григорий Михайлович - доктори илмҳои педагогӣ, доктори илмҳои фарҳангшиносӣ, профессор, мудири кафедраи фаъолияти иҷтимоӣ – фарҳангии Донишкадаи давлатии фарҳангӣ Санкт- Петербург ба номи Н. К. Крупская*

*Раҳимов Саъдулло Ҳайруллоевич - доктори илмҳои фалсафа, мудири шуъбаи фалсафаи фарҳангӣ Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон*

*Додхудоева Лариса Назаровна - доктори илмҳои таърих, профессор, мудири шуъбаи мардумшиносии Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон*

*Мираҳмедов Фарҳод Мақсадович - номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, ноиби ректори Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода оид ба таълим*

*Латифзода Диловар Назришо - доктори илмҳои педагогӣ, профессор, мушиовири ректори Консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Т. Сатторов*

*Сафаралиев Бозор Сафаралиевич - доктори илмҳои педагогӣ, профессор, мудири кафедраи робитаҳои байнамилалии Донишкадаи давлатии фарҳангӣ Челябинск*

*Халимов Невъматулло - номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи фарҳангшиносӣ ва осорхонашиносии Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода*

### **6D041600 - САНЪАТШИНОСӢ (МУСИҚӢ, ТЕАТР, КИНО, САНЪАТИ ТАСВИРӢ, РАҶС, ХОРЕОГРАФИЯ)**

*Низомов Аслиддин Низомовиҷ - доктори илмҳои санъатшиносӣ, и.в. профессори кафедраи таърих ва назарияи мусиқии Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода*

**Улмасов Фирӯз Абдушукурович** - доктори илмҳои санъатшиносӣ, дотсенти кафедраи таърих ва назарияи мусиқии Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода

**Абдурашидов Абдувалӣ** - номзади илмҳои санъатшиносӣ, дотсенти кафедраи таърих ва назарияи мусиқии Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода

**Нарзуллоев Бахрулло Ҳайруллоевич** - номзади илмҳои педагогӣ, ноиби ректори Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода оид ба корҳои эҷодӣ

**Одинаев Баҳтиёр Эмомалиевиҷ** - номзади илмҳои таърих, дотсент, ноиби ректори Донишкадаи давлатии санъати тасвирий ва дизайни Тоҷикистон оид ба илм ва корҳои эҷодӣ

**Таваров Муҳамадулло Султонович** - номзади илмҳои таърих, муалими қалони кафедраи маҳорати актёрии Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода

**Кличева Назокат** - сармутахассиси Пажсӯҳиигоҳи илмӣ-таҳқиқотии фарҳанг ва санъати Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон

## 6D091000- ИТТИЛООТИЙ - КИТОБДОРӢ ВА 6D050400 - ЖУРНАЛИСТИКА

**Муҳиддинов Сайдалий Раҷабовиҷ** - доктори илмҳои таърих, профессор, декани факултаи таърих ва муносибатҳои байналмилалии Донишгоҳи славянини Россия-Тоҷикистон

**Холов Бозорбой Сайфуллоевич** - номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, декани факултаи китобдорӣ ва иттилоотшиносии Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода

**Шосаидзода Сафар Ҳасан** - номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, ёвари ректори Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улугзода

**Нуралiev Абдусаттор Нуралievич** - доктори илмҳои филология, профессори кафедраи назария ва таърихи журналистикаи Донишгоҳи славянини Россия-Тоҷикистон

**Муъминҷонов Зулфиоддин** - номзади илмҳои филология, дотсент, мудири кафедраи журналистикаи телевизиони Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода

**Масъулони чоп:**

*Рӯзиев Додоҷон  
Раҳмонов Абдусаттор*

**Таҳриру такмили матнҳо:**

*Азизова Ширинмоҳ  
Холов Мехриҷдин*

# **ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИРЗО ТУРСУНЗАДЕ**

## **РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ**

**Главный редактор:**

*Усмонзаде Хайридин Усмон* - доктор философских наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Республики Таджикистан, ректор Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде

**Заместитель главного редактора:**

*Амиров Раджабмад* - кандидат педагогических наук, профессор, проректор по научной работе и международных отношений.

### **ЧЛЕН РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:**

#### **6D020400 - КУЛЬТУРОЛОГИЯ И 6D090600 - СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

*Бирженик Григорий Михайлович* - доктор педагогических наук, доктор культурологии, профессор, заведующий кафедрой социально-культурной деятельности Санкт - Петербурского государственного института культуры имени Н. К. Крупской

*Рахимов Садулло Хайруллоевич* - доктор философских наук, заведующий отделом философии культуры Института философии, политологии и права имени А. Баховаддина Академии наук Республики Таджикистан

*Додхудоева Лариса Назаровна* - доктор исторических наук, профессор, заведующая отделом этнографии Института истории, археологии и этнографии имени Ахмада Донии Академии наук Республики Таджикистан

*Мирахмедов Фарход Максудович* - кандидат педагогических наук, доцент, проректор по учебной работе Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде

*Латифзаде Диловар Назришо* - доктор педагогических наук, профессор, советник ректора Таджикской национальной консерватории имени Т. Саттарова

*Сафаралиев Бозор Сафаралиевич* - доктор педагогических наук, профессор, заведующий отделом международных отношений Челябинского государственного института культуры

*Халимов Негматулло* - кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии и музееведения Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде

#### **6D041600 - ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ (МУЗЫКА, ТЕАТР, КИНО, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, ТАНЕЦ, ХОРЕОГРАФИЯ).**

*Низомов Аслиддин Низомович* - доктор искусствоведения, и.о. профессора кафедры истории и теории музыки Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде

**Ульмасов Фируз Абдушукурович** - доктор искусствоведения, доцент кафедры истории и теории музыки Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде

**Абдурашидов Абдували** - кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории и теории музыки Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде

**Нарзуллоев Бахрулло Хайруллоевич** - кандидат педагогических наук, проректор по творческой работе Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде

**Одинаев Бахтиёр Эмомалиевич** - кандидат исторических наук, доцент, проректор по науке и творческой работе Таджикского государственного института изобразительного искусства и дизайна

**Таваров Мухамадулло Султонович** - кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры актёрского мастерства Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде

**Клычева Назокат** - главный специалист Научно - исследовательского института культуры и искусств Министерства культуры Республики Таджикистан

## **6D091000 - ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО И 6D050400 - ЖУРНАЛИСТИКА**

**Мухиддинов Сайдали Раджабович** - доктор исторических наук, профессор, декан факультета истории и международных отношений РТСУ

**Холов Бозорбой Сайфуллоевич** - кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета библиотечно-информационной деятельности Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде

**Шосаидзода Сафар Хасан** - кандидат педагогических наук, доцент, помощник ректора Таджикского государственного института языков имени С. Улугзаде

**Нуралиев Абдусаттор Нуралиевич** - доктор филологических наук, профессор кафедры теории и истории журналистики РТСУ

**Муминджонов Зулфиддин** - кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой журналистики телевидения Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде

**Ответственные  
за подготовку к печати:**

**Рузиев Додожон  
Рахмонов Абдусаттор**

**Редакция и корректура:**

**Азизова Ширинмох  
Холов Мехриддин**

# TAJIK STATE INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS NAMED AFTER MIRZO TURSUNZODA

## EDITORIAL BOARD

### Chief Editor:

**Usmonzoda Khairidin Usmon** - Doctor of philosophical sciences, professor, member of scientific Council of the AS RT, Rector of the Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda

### Deputy editor in chief:

**Amirov Rajabmad:** - candidate of pedagogical sciences, professor vice rector in science affairs and international relationship

## MEMBER OF THE EDITORIAL BOARD:

### 6D020400 - CULTUR STUDIES AND 6D090600 - SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES

**Birzhenuk Gregory Michailevich** - Doctor of pedagogical sciences, Doctor of culture studies sciences, professor, head of the social and cultural activities department of the St. Petersburg State Institute of Culture named after N. K. Krupskaya

**Rahimov Saadullo Khairulloevich** - Doctor of philosophical sciences, head of the philosophy and culture department of the Institute of Philosophy, Political science and Law, named after A. Bahouddinov of the AS RT

**Dodkhudoeva Larisa Nazarovna** - Doctor of historical sciences, professor head of the ethnography department of the Institute of History, archeology and ethnography named after Ahmadi Donish of the AS RT

**Mirakhmedov Farhod Maqsuddinovich** - candidate of pedagogical sciences, docent, Vice Rector in study affairs of the Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda

**Latifzoda Dilovar Nazrisho** - Doctor of pedagogical sciences, professor adviser Rector of the Tajik National Conservatory named after T. Sattorov

**Safaraliev Bozor Safaralievich** - Doctor of pedagogical sciences, head of the International relationship department of Chelyabinsk State Institute of Culture

**Halimov Nematullo** - candidate of pedagogical sciences, docent of the department of the culture studies and museum management of the Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda

### 6D041600 - ART STUDIES (MUSICAL, THEATRICAL, GRAPHIC, DANCING, CINEMATOGRAPHY)

**Nizomov Asliddin Nizomovich** - Doctor of Art sciences, professor assistant of the department of History and theory of music of the Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda

**Ulmasov Firuz Abdushukurovich** - Doctor of Art studies, docent of the History and theory of music department of the Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda

**Abdurashidov Abduvali** - candidate of Art studies, docent of the History and theory of music department of the Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda

**Narzulloev Bahrullo Khairulloevich** - candidate of pedagogical sciences vice Rector in creative affairs of the Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda

**Odinaev Bakhtiyor Emomalievich** - candidate of historical sciences, docent vice Rector in science and creative affairs of the Tajik State Institute of Graphic arts and design

**Tavarov Muhamadullo Sultonovich** - candidate of historical sciences, senior teacher of the acting art department of the Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda

**Qilicheva Nazokat** - head specialist of the Institute of Scientific and Research of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda

## **6D091000 - INFORMATION AND LIBRARY BUSINESS AND 6D050400 - JOURNALISM**

**Muhiddinov Saidali Rajabovich** - Doctor of historical sciences, professor dean of the History and International relationship faculty of the RTSU

**Kholov Bozorboi Saifulloevich** - candidate of pedagogical sciences, docent, dean of the librarianship and booking management faculty of the Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda

**Shosaidzoda Safar Hasan** - candidate of pedagogical sciences, assistant Rector of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda

**Nuraliev Abdusattor Nuralievich** - Doctor of philosophical science, professor of the department of theory and history of journalism of the RTSU

**Muminjonov Zulfiddin** - candidate of philological sciences, docent head of the television journalist department of the Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda

**Responsible for  
preparation for  
printing:**

**Ruziev Dodojon  
Rahmonov Abdusattor**

**Editing and corrector:**

**Azizova Shirinmoh  
Kholov Mehriddin**

## МУНДАРИЧА

### ФАРҲАНГШИНОСӢ ВА ФАҶОЛИЯТИ ИҼТИМОӢ - ФАРҲАНГӢ

<b>Усмонзода Х.У.</b>	Самтҳои таҳаввули ҳамкориҳои байнифарҳангии кишварҳои ИДМ дар шароити муосир.....	17
<b>Солеҳов М. О.</b>	Гиромидошти фарҳанги хонаводагӣ аз диdi Ҳаким Саноӣ.....	18
<b>Нуров Н. П.</b>	Сарнавишти фарҳанги миллӣ дар шароити барҳӯрдҳои сиёсӣ ва тамаддуниӣ.....	23
<b>Умедов М. X.</b>	Таҳлили ҷанбаҳои иҼтимоӣ - фарҳангии андешаи таҳаммулпазириӣ дар ҷаҳонбинии Аттор ва Румӣ.....	38
<b>Солиҳов М.</b>	Масъалаҳои ташаккули фарҳанги эстетикии хонандагон дар илмҳои педагогӣ.....	39
<b>Зокиров С. И.</b>	Ташаккули тарбияи эстетикӣ омили рушди фарҳанги маънавӣ....	45
<b>Ҷалолов Б.Ф.</b>	Мақсад ва роҳҳои асосии ташкили экспозитсия дар осорхона. ..	52

### САНЪАТШИНОСӢ (МУСИҚӢ, ТЕАТР, КИНО, САНЪАТИ ТАСВИРӢ, РАҼС, ХОРЕОГРАФИЯ)

<b>Одиназода Б. И., Хамрохонова Ш. А.</b>	Таъриҳ ва инкишофи санъати гаҷкорӣ дар меъмории даврони Темуриён (асрҳои XIV-XV).....	58
<b>Собир Қ. Н.</b>	Нақши Фарруҳ Қосим дар рушди драматургияи тоҷик.....	65
<b>Гулназаров С. Б.</b>	Дар бораи баъзе мушкилоти рушди маълумоти касбии мусиқӣ дар Тоҷикистон (солҳои 90 - уми асри XX).....	75
<b>Сайдхомидов С. С.</b>	Ҳамbastагии мусиқӣ бо адабиёт ва нақши он дар рушду такомули мусиқии ҳалқи тоҷик.....	76
<b>Собир Қ. Н., Розиков Т.</b>	Масъалаҳои ташаккули фарҳанги донишҷӯёни соҳаи актёрӣ ва нақши театр дар ҳаёти маънавии онҳо.....	85
<b>Кудратова Б. А.</b>	Номвожаҳои мусиқӣ дар осори Абдураҳмони Ҷомӣ.....	93

### ИТТИЛООТИӢ - КИТОБДОРӢ ВА ЖУРНАЛИСТИКА

<b>Улмасова З.</b>	Истифодаи сарчашмаҳои таърихӣ дар романи «Ориёно-1. Ҳасрати Зардушт».....	105
<b>Аттоев Ш. Ш.</b>	Ташаккули журналистикаи сиёсӣ дар шароити Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	107

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### **КУЛЬТУРОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

<b>Усмонзода Х.У.</b>	Векторы трансформации межкультурных взаимодействий стран СНГ в современных условиях.....	11
<b>Солехов М. О.</b>	Культура семейных отношений во взглядах Хакима Санои... ..	21
<b>Нуров Н. П.</b>	Судьба национальной культуры в контексте политического и цивилизационного столкновения.....	28
<b>Умедов М. Х.</b>	Анализ социокультурные аспекты идеи толерантности в мировоззрение Аттара и Руми.....	30
<b>Солихов М.</b>	Вопросы формирования эстетического вкуса у учащихся в педагогической науке.....	43
<b>Зокиров С. И.</b>	Формирование эстетического воспитания-важный фактор развития духовной культуры.....	50
<b>Джалолов Б. Ф.</b>	Цель и основные пути создания экспозиции в музее.....	57

### **ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ (МУЗЫКА , ТЕАТР, КИНО, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, ТАНЕЦ, ХОРЕОГРАФИЯ)**

<b>Одиназода Б. Э., Хамрохонова Ш. А.</b>	История и развитие лепного искусства в архитектуре эпохи Темуридов (XIV-XV вв).....	64
<b>Собир К. Н.</b>	Роль Фарруха Косима в развитии таджикской драматургии....	68
<b>Гулназаров С.</b>	О некоторых проблемах развития профессионального музыкального образования в Таджикистане (90-е годы XX века)...	70
<b>Сайдхомидов С. С.</b>	Взаимосвязь музыки с литературой и его роль в развитии музыки таджикского народа.....	84
<b>Собир К. Н., Розиков Т.</b>	Вопросы формирования культуры у студентов сферы актёрского искусства и роль театра в их духовной жизни.....	91
<b>Кудратова Б. А.</b>	Музыкальные термины в поэзии Абдурахмана Джами.....	98

### **ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО И ЖУРНАЛИСТИКА**

<b>Улмасова З.</b>	Использование исторических источников в романе «Ариана-1. Скорбь Заратустры».....	100
<b>Аттоев Ш. Ш.</b>	Развития политической журналистики в условиях государственной независимости Республики Таджикистан.....	110

## CONTENTS

### **CULTUROLOGY AND CULTURAL ACTIVITIES**

<b>Usmonzoda Kh. U.</b>	Vectors of transformation of intercultural cooperation of CIS in modern condition.....	17
<b>Solehov M. O.</b>	The culture of family relationships in the views of Hakima Sanoi.....	21
<b>Nurov N. P.</b>	The fate of national culture in the face of political and cultural clashes.....	29
<b>Umedov M. H.</b>	Analysis of sociocultural aspects of the idea of tolerance in the worldview of Attara and Rumi.....	38
<b>Solehov M.</b>	The problem of the formation of aesthetic taste of students on pedagogical science.....	43
<b>Zokirov S. I.</b>	Formation of aesthetic education as a factor of development of spiritual culture.....	51
<b>Jalolov B. F.</b>	The purpose and main ways of creating an exhibition in the museums..	57

### **ART STUDIES (MUSIC, THEATER, CINEMA, FINE ART, DANCE, CHOREOGRAPHY)**

<b>Odinasoda B. E.,</b>		
<b>Khamrokhonova S. A.</b>	The history and development of stucco-work art in architecture of the Timurid (era XIV-XV).....	64
<b>Sobir K. N.</b>	Farrukh Kosom's role in development of tajik dramaturgy.....	68
<b>Gulnazarov S. B.</b>	About some problems of professional development music education in Tajikistan in the (90s year of the XX century).....	75
<b>Saidhomidov S. S.</b>	Interconnection of muzic with literature and its role in improvement of tajik people music.....	84
<b>Sobir K. N.,</b>		
<b>Roziqov T.</b>	The problems of forming of the student's culture of the acting sphere and the role of the theater in their spiritual life.....	91
<b>Kudratova B. A.</b>	Musical terms in poetry of Abdurahmoni Jomi.....	98

### **INFORMATION AND LIBRARY BUSINESS AND JOURNALISM**

<b>Ulmasova Z.</b>	Using of historical sourcesin the novel by “Aryana-1. Sorrow of Zardusht”.....	105
<b>Attoev Sh. Sh.</b>	The development political journalism inder state independence in the R epublic of Tajikistan.....	111

---

## **ФАРҲАНГШИНОСӢ ВА ФАҶОЛИЯТИ ИЧТИМОӢ - ФАРҲАНГӢ**

---

**УДК 008 (574/ 575)**

# **ВЕКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ СТРАН СНГ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

**Усмонзода Х.У.**

**Таджикский государственный институт культуры и искусств имени  
Мирзо Турсунзаде**




Взаимодействия различных обществ на современном этапе их развития, ввиду многообразных факторов становятся все более тесными и интенсивными, что соответственно накладывает свой отпечаток и на их социокультурную жизнь. Хотя нельзя исключать и проявление отдельных явлений, случаев, когда некоторые слои культуры этих обществ тем временем меньше включаются в трансформационный поток современных цивилизаций (очаг традиционности). В данном процессе интенсивно образуются и трансформируются социальные реальности, построенные на разнообразных дискурсивных практиках людей. Примечательно, что если иметь ввиду таджикистанское общество, то в данный процесс вовлечено не только население крупных городов, но и жители даже самых отдаленных уголков страны, что даёт некоторым исследователям основание оперировать для обозначения данного явления термином «расширение границ социальности человека». Мы можем наблюдать в последние годы и интенсивное вовлечение таджикистанского общества в орбиту такого социокультурного взаимодействия со странами СНГ. На это, наряду с многими факторами повлияла также и распространенность коммуникативных технологий и механиз-

мов конструирования социальности нашего общества в силу активизировавшейся в годы независимости пространственной мобильности населения, в первую очередь миграции. Высокая активность населения в данном направлении повышается осознанием ими необходимости понимания социокультурной реальности других обществ и определения своего места в ней.


Поэтому отрадно, что наряду с налаживанием интенсивных двухсторонних политических и экономических отношений РТ со странами СНГ все попытке содействия стремлениям народов понять друг друга, выстроить конструктивную систему коммуникации тоже занимают важное место. Необходимо подчеркнуть, что в некоторых случаях динамика культурного сотрудничества РТ с отдельными странами СНГ стоит на более высоком уровне по сравнению с другими сферами взаимного сотрудничества. Данная практика стимулирует интерес населения к достижениям культуры других народов и стремление активно интегрироваться в культурное пространство СНГ. Это показывает и результаты изучения общественного мнения по вопросам, касающимся межкультурных взаимодействий.

Результаты опроса по вопросам, касающимся межкультурным взаимодействиям, можно представить следующим образом:


Результаты ЕМ, N=700 для каждого года, возраст 15-35:




**T12. Как Вам кажется, из каких стран надо больше приглашать в нашу страну артистов, писателей, художников, закупать и переводить книги, кино, музыкальные произведения и другую культурную продукцию?**




**T13. Приезжающие туристы из каких стран были бы желательны в нашей стране?**



**T14. А из каких стран был бы желателен приезд в нашу страну для работы или учебы временных и постоянных рабочих, студентов, специалистов?**





Приведенные данные свидетельствуют о том, что сегодня изменения, сопутствующие социально-политическим процессами в странах евразийского региона, ставят свой отпечаток и в их представлений о формах налаживания диалогового характера культурного сотрудничества с другими странами и между собой. Если раньше в качестве проводников такого диалога чаще в их представлениях выступали только поиск соприкосновения экономических интересов и потребностей, то сегодня они дополняются поиском точки налаживания также и интенсивных культурных, научных и образовательных связей. Имеющиеся трудности на этом пути постепенно преодолеваются. Например, если раньше один из основных причин трудностей

полноценного налаживания диалога на основе культурного взаимодействия среди стран региона вытекало из следуемого национальными государствами принципа достижения соответствия культурных артефактов основам государства-нации [1, с. 42], и формируемой ей содержание национального самосознания, то сегодня вопрос интерес людей к расширению своих знаний о состоянии культурной жизни друг друга [2, с. 5].

Поэтому после предпринятых шагов в направлении осмыслиения потенциала поликультурного и мультиязычного общества эти страны выступили на путь активного осуществления других основополагающих механизмов обеспечения продуктивного социокультурного

взаимодействия. Реализация этих основ осуществлялось путем привлечения культурных артефактов, призванных не только легитимизировать идентичность государствообразующих этносов, но и способствовать налаживанию взаимо-действий с другими странами региона. Поэтому в последние годы следуемые странами региона форм налаживания взаимодействий приобрели другую черту и сегодня реализуемые ими культурное сотрудничество основывается на уважении достоинства и ценности каждой культуры. Для РТ плодом такого формата культурного сотрудничества стали теперь регулярные визиты и выступления творческих коллективов Республики Узбекистан на наших сценах и наоборот [3, с. 33].

Таким образом, заинтересованность и поддержка широкого круга населения стран СНГ в необходимости укрепления культурных связей смогла устраниТЬ иногда признаки появления культурного изоляционизма и обеспечения интенсивного и межкультурного общения различных народов [4, с. 10]. Известно, что это была нелегкая задача, однако благодаря исторически накопленному опыту в довольно короткое время были положены нормативно-правовые основы культурного сотрудничества, были созданы ряд общественных организаций и учреждений, которые сыграли важную роль на пути систематического и целенаправленного формирования общекультурного пространства на просторах СНГ. Основополагающие основы приоритетов культурного сотрудничества стран СНГ в спектре гуманитарных связей специально умещено в третьем параграфе Устава СНГ, где подчеркивается, что сотрудничество всегда чтит куль-турные особенности и своеобразия составленных его народов и уделяет особое внимание развитию и защите их культурных наследий. Одновременно подчеркивается, что целью развития культурного сотрудничества стран СНГ является создание общего пространства в области культуры, науки,

образования, туризма, коммуникации и т.д. [4, с. 10-11].

Одним из важнейших нормативно-правовых актов, закрепляющий культурное сотрудничество стран СНГ стало принятие документа под названием «Соглашение по сотрудничеству в области культуры» подписанное 15 мая 1992 года в Ташкенте. Этот документ стал основополагающим в деле формирования общекультурного пространства, предусматривая сотрудничество в сфере музыкального искусства, театра, изобразительного искусства, кино, телевидения, библи-отечного дела, музея, защиты и рацио-нального использования культурно-исторического наследия и т. д.. Основное содержание этого и других последующих принятых актов постепенно создали предпосылки для разработки и принятия концепции, охватывающей сотрудничество стран-членов СНГ, которая была принята в мае 2011 года. Затем на этом основании была принята программа сотрудничества в направлении культурного обмена под названием «Основные меры по сотрудничеству стран СНГ в области культуры на 2016-2020 годы. Это программа была принята 29-мая 2015 года в Республике Казахстан.

Республика Таджикистан всегда являлась активным партнером, участником этих действий. Участие и роль республики Таджикистан наряду с другими странами-членами СНГ в реализации гуманитарно-культурных мероприятий весьма огромна. Инициативу проведения нескольких мероприятий в этом направления в последние годы проявила также Таджикский государственный институт культуры и искусств имени М.Турсунзоде на уровне международного сотрудничества стран СНГ. Здесь, мне особенно хотелось бы упомянуть проведение международного фестиваля органной музыки под названием «Волшебные звуки органа» в мае 2017 года, проведение Дней ВГИК в Таджикистане в этом году, выступление ТГИКИ и в Ассоциации

вузов культуры и искусств стран Евразии, проведение международного фестиваля короткометражных студенческих фильмов под названием «Капли» в марте 2019 года. Вышеприведенные примеры свидетельствуют о высоком уровне культурного сотрудничества стран СНГ, которые требуют глубокого изучения и исследования. Так как перемены, происходящие сегодня в сфере культуры этих стран, адекватно, и часто опережающим образом, отражают изменения в различных областях их общественной жизни. Поэтому в таких случаях задача интеллектуалов независимого от того, что и они сами тоже в большинство случаев погружены в инициирование, творение этих изменений, заключается в проявлении стремлений к пониманию истоков и назначений подобных перемен, чтобы тем самим современность приобретала смысл и стала более комфортной как для современников, так и для последующих поколений. В этом аспекте накопленные нами в ходе социологических исследований факты из опыта различных постсоветских обществ свидетельствуют о том, что инициируемые

в культуре инновации по своему темпу и предназначению указывают, прежде всего, на необходимость соблюдения преемственности и тем самым вытекают из задачи сохранять, аккумулировать и развивать все достигнутое на качественно новом уровне. Поэтому, если с этой точки зрения посмотреть на изменения, происходящее в архитектурном облике города Душанбе, то нетрудно заменить, что взоры инициируемых в нем сегодня инноваций устремлены на сохранение связи времен, передачи национального колорита в строении многих зданий и парков, общественных сооружений и т.д.

Причиной выбора нами в качестве вышеуказанных утверждений архитектурного ансамбля города Душанбе основывается не только на том, что в образующимся вокруг него культурного пространства можно увидеть, что традиции могут активно взаимодействовать друг с другом, наполняться, обогащаться взаимным смыслом и функциональностью, но и в виду того, что город Душанбе выбран культурной столицей СНГ на 2021 год.

#### **ЛИТЕРАТУРА:**

1. Этносы и конфессии на Востоке: конфликты и взаимодействие. - М: МГИМО МИФ РФ, 2005.-576 с.
2. Тишков В.А. Этнология и политика. - М. Наука, 2005 – 384 с.
3. Масъалаҳои рушди фарҳангӣ миллий ва ҷаҳонишавӣ дар шароити соҳибистикӯлии кишварҳои ИДМ (маҷмӯи мақолаҳо)-ДДФСТ, Душанбе, 2019.-574 с.
4. Акмалова М. А. Истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳусусияти он дар раванди дигаргунуҳои ҷомеа.- Хуҷанд, 2019.-222 с.

#### **ВЕКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ВЗАЙМОДЕЙСТВИЙ СТРАН СНГ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

В статье анализируются вопросы формы и содержания межкультурных взаимодействий стран СНГ в условиях современных вызовов и поиска конструктивных ответов на них. Отмечается, что в этих процессах первостепенное значение приобретает поиск ответов на вопросы касающихся не только сохранения, защиты многообразия и самобытности национальных культур, но также и поиск расширения горизонтов наших знаний о формах и способах их понимания. Эти положения в статье рассматриваются на основе привлечения социологических данных, примеров налаживания культурных связей между различными странами, влияния результатов этих взаимодействий на сферу образования и т.д.

**Ключевые слова:** культура, взаимодействие, традиции, национальная культура, дискурсы, общественное мнение, образование, диалог, межкультурное общение, культурный изоляционизм.

## **САМТҲОИ ТАҲАВВУЛИ ҲАМКОРИҲОИ БАЙНИФАРҲАНГИИ КИШВАРҲОИ ИДМ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР**

Дар мақола шакл ва мундаричаи ҳамкориҳои байнифарҳангии кишварҳои ИДМ дар шароити давлатҳои муосир ва ҷустуҷӯи ҷавобҳои созанда ба онҳо мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Таъкид мегардад, ки дар каринаи ин равандҳо на танҳо худ посухҳо ба масоили хифзу нигоҳдории гуногунрангӣ ва вижагиҳои фарҳангҳои миллӣ, балки вусъатбахшии уфуқҳои донишҳои мо оид ба шаклу усули шинохти онҳо низ афзалият пайдо мекунанд. Андешаҳои мазкур дар мақола зимни ҷалби маълумоти сотсиологӣ, мисолҳо аз густариши ҳамкориҳои фарҳангӣ миёни кишварҳои гуногун, таъсири ин ҳамкориҳо ба соҳаи маориф ва гайра мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд.

**Калидвожаҳо:** фарҳанг, ҳамкорӣ, анъана, фарҳанги миллӣ, афкори умум, маориф, гуфтугӯӣ, муоширати байнифарҳангӣ, канорагирии фарҳангӣ.

## **VECTORS OF TRANSFORMATION OF INTERCULTURAL COOPERATION OF CIS IN MODERN CONDITION**

The article considers the form and contents of intercultural cooperation of the Countries of the Independence States in modern condition and searching of constructive answers to them. It is emphasized that in the relationship of these processes are not only the answers to the problems of the protection and conservation of varicolored and peculiarities of national cultures, but expanse of our knowledge directions about form and way of knowing of them, will find advantage. The above mentioned ideas in the article during attraction of sociological information, examples from the development of cultural cooperation between the different countries, influence of this cooperation in the field of education were considered.

**Keywords:** culture, cooperation, tradition, national culture, common opinion, education, conversation, intercultural communication, individual elimination.

**Сведения об авторе:** Усмонзода Хайридин Усмон - ректор Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде, доктор философских наук, профессор, член корреспондент Академии наук Республики Таджикистан.

**Information about the author:** Usmonzoda Khayridin Usmon - Rector of the Tajik state Institute of culture and arts named after Mirzo Tursunzoda, Doctor of philosophical sciences, professor, Corresponding member of the Academy of sciences of the Republic of Tajikistan

## ГИРОМИДОШТИ ФАРҲАНГИ ХОНАВОДАГӢ АЗ ДИДИ ҲАҚИМ САНОЙ

Солехов М. О.

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Фарҳангу адаби бостонбунёду кухантаърихи халқҳои тоҷику форс бо манзури фарогирии ақоиду орои дидактий, тарбиявӣ-аҳлоқӣ, панду насиҳатӣ, мавъизатӣ-андарзӣ миёни ҷаҳониён риҷхон дорад. Зоро ҳадаф аз эҷоди қаломи бадеъ миёни ақвоми тоҷику форс тарбияи инсон маърифат мешавад. Аз ин рӯ, дар фарҳангу адаби ин халқҳо маҳз зуҳури вожаҳои абулғазл, абулаҳлоқ бесабаб нест. Падидай мазкурро, ҳосса, ислом ва баъдтар адабиёти тасаввуғӣ-ирфонии тоҷику форс таҳқиму тақвияти маҳсус эҳдо кард. Фаразан, аз Султон Боязиди Бастомӣ модар об ҳоҳиш мекунад ва то об овардани ў модарро хоб мебарад. Ў болои сари модар то бедоршавии вай рост меистад. Чун модар аз хоб меҳезад, писарашро болои сар дида, сабаб мепурсад. Боязид мегӯяд, ки: – Шумо об гуфта будед...

Ба ин монанд мисолҳо дар таърихи адабу фарҳанги мо хеле зиёданд. Аз ҷумла, яке аз бузургтарин симоҳои адабӣ-эҷодӣ шоири ориф Ҳаким Абулмажд Маҷдуд ибни Одам Саноии Ғазнавӣ аст, ки дар осори адабии ҳеш оид ба фарҳанги хонаводагӣ ва мушиҳҳасан, доир ба тарбияи фарзандон, камолоти ақлонию ҷисмонии онҳо, инчунин, муносибати тарафайни волидайн ба фарзандон ва фарзандон ба волидайн таваҷҷуҳи ҷолиб кардааст. Метавон гуфт, ки Ҳаким Саноӣ доир ба масоили мазкур ҳам дар осори мазҳабӣ-тасаввуғӣ ва ҳам дар асарҳои гайримазҳабии ҳеш рӯ овардааст. Барои намуна як қазовати ӯро оид ба баромади иҷтимоии ҳеш меорем, ки дар маснавии «Корномаи Балҳ» овардааст. Ў мегӯяд:

*Падаре дорам аз најсади каром,*

*Аз бузурге, ки ҳаст Одам ном*

[10, с. 180].

Дар ин қазоват манзури Ҳаким Саноӣ ғановати моддӣ нест. Ў дар ин ҷода ғановати моддиро меъёр намеҳисобад, балки ҳадди баҳодиҳии адаб маънавиёт ва хираду ақл аст.

Зоро Абулбашар ё Одам дар таърихи адабиёт ҳеч гоҳ намоди дорои моддӣ набуду нест ва ин симои мұтабар – Одами мұқаддас – ашрафулмаҳлуқот намоди бузургиву эътибор, шаҳомату викор аст.

Ҳаким Саноӣ ифтихор аз хираду фазли падар дорад, зоро падари ў хирфаи устодӣ-омузгорӣ дорад ва падари маънавии толибilmон аст ва дар камолоти маънавии наслҳо хиссагузор маҳсуб мешавад. Чунончи, оид ба хирфаи падари ҳеш мегӯяд:

*Ҳаст баҳри атои дилбандат,  
Падари шаръи ҳар се фарзандат*

[ 10, с. 180].

Мантиқи роиҷ нишон медиҳад, ки мухотаби адиб соҳибмансаб аст ва дақиқан мухотаб вазир аст, ки падари адиби ориф ба се фарзанди эшон аз улуми шаръӣ тадрис мекунад.

Дар абёти фавқ, пеш аз ҳама, меҳри фарзандӣ, падардӯстӣ мазкур мегардад, ки эҷодкор ба ҷо овардааст. Бехуда нест, ки дар суннати адабии милли падидай мазкур решоҳои басо қавӣ дорад ва чун намуна ба қазовати Үнсурулмаолии Кайковус дар андарз ба писараш омадааст: «Бо падару модари худ чунон бош, ки аз фарзандони худ тамаъдорӣ, зоро он ки аз ту зояд, ҳамон тамаъдорад, ки ту аз падар дорӣ, ки масали одамӣ ҳамчун мева аст, модару падар ҳамчун дарахт. Ҳарчанд дарахтро тааҳҳуд беш кунӣ, мева аз вай накӯтару беҳтар бёй. Ва чун падару модарро ҳурмату озарм беш дорӣ, дуову оғарини эшон дар ту асари бештар кунад ва мустаобтар бувад ва ба ҳушнуди Ҳак таъоло наздиктар бошӣ...» [6, с. 22].

Албатта, ин осори сирф аҳлоқӣ, ки дидактикаи маҳз аст, ба осори Ҳаким Саноӣ бетаъсир нест. Аз ин хотир, адиби ориф дар мусофириятҳо низ дар ёди хонадону пайвандон аст, ки мегӯяд:

*Гоҳ бар фарзандгон чун бедилон вола шавем,  
Гаҳ зи ишиқи хонумон чун ошиқон пажмон шавем*

[ 9, с. 415].

Агар дар қазовати фавқ ёде аз хонадон маърифат карда шавад, чойи дигар вобаста ба қасрати хичрон холати рӯхии адиби ориф басо ҷиддитар шиддат гирифтааст, ки мегӯяд:  
*Аз падар в-аз модару фарзанду зан ёд оварем,  
З-орзуи он ҷигарбандон ҷигарбирён шавем*

[9, с. 416].

Хатто дар ғарифӣ, дар ҳолати дурӯй аз хонадон ӯ волидайну фарзандонро пайваста ба ёд меорад ва лаҳзаҳои ҳузури ҳудро пеши волидайн ёдовар мешавад, ки дар чунин мавриҷо ҳусни баёни адиб ниҳоят ҷолибу ҷаззоб буда, хонандаро басо муассир месозад. Муҳим он аст, ки фарҳанги муносибати адиби ориф ниҳоят самимӣ, сидқӣ, содикона буда, ҳар кучо ёди фарзанд кунад, ҳатман аз волидайн низ ном мебараду ёдоварӣ мекунад. Чунончи, ӯ мегӯяд:

*На падар бар сар, ки мо дар пеши ӯ нозе қунем,  
Не писар дар бар, ки мо аз рӯйи ӯ шодон шавем.  
Чун рухи тире бубинем, аз падар ёд оварем,  
Ҳамчу Яъқуби писаргумкарда бо эҳзон шавем.*

Муҳаббати адиби ориф нисбат ба волидайн, хонадону пайвандон, фарзандон то ба ҳаддест, ки ӯ бузургмардони дучоромадаро чун бубинад, филфавр падар пешорӯяш менамояд ва агар навҷавоне ба ӯ дучор ояд, Ҳаким ёде аз фарзандон мекунад, ки хеле хотирмону муассир мушоҳида шудааст. Пайваста дар ёди падар будани Ҳаким Саноии Фазнавиро аз мусташирикини Ғарб Томас Бройн [5, с. 73], Ян Рипка [7, с. 229] бештар ёдовар шудаанд.

Ҳаким Саноӣ на танҳо дар осори манзуми ҳуд аз хонадони хеш, хосса, аз падари бузургвораш бештар ёд кардааст, ҳамчунин, дар осори мансури хеш низ ҳамчун фахрияи мансур аз падару бобои ҳуд ёд мекунад. Масалан, дар муқаддимае, ки Ҳаким Саноӣ бар девони хеш нигоштааст, аз ававайни ҳуд чунин ёдовар мешавад: “Рӯзе ман, ки Маҷдуд ибни Одам Саноиям дар маҷду санои ин қалимот нигоҳ кардам...” [8, с. 3]. Қазовати мазкур ишораи одӣ набуда, балки арзиши гарони илмӣ низ дорад, зеро дар ин ифодаи ихчам ному таҳаллус ва исми падари адиб дар навиштаи ҳуди ӯ маҳфуз мондааст, ки зиндагиномаи илмии адибро мұттамадтар месозад.

Воқеан, хонадони адиби ориф миёни мардум соҳибнуғуз буда, дар ин бора

донишманди тоҷик К. Олимов низ қазовати ҷолибе дорад, ки ӯ менависад: “Ҳаким Саноӣ дар хонадони боътибор ва соҳибмаърифат ба дунё омада, гузаштагонаш дар Ғазна шахсони мұттабар будаанд” [11, с. 7].

Аз ин хотир, Ҳаким Саноии Фазнавӣ дар муносибат бо дудмони хеш, мавриди ёдоварӣ аз эшон бағоят фарҳанги баланд ва гуфтан мумкин аст, ки муносибати намунавии фарҳангӣ дорад ва тамоми осораш ҷое чунин муносибати ҳамидаҳисолонаро тағиیر надодааст. Чунончи, дар боби даҳуми маснавии ирфонӣ-фалсафӣ ва таълими-аҳлоқии хеш “Ҳадиқат-ул-ҳақиқа ва шариат-ут-тариқа” гузаштагони ҳудро чунин бо эҳтиром ном мегирад:

*Ҳар кӣ ӯ гашта толиби Маҷд аст,  
Шафии ӯ зи лафзи Булмаҷд аст.  
З-он ки ҷадро ба ҷид шудам ба ният,  
Кард Маҷдуди мозиям қуният.  
Шуароро ба лафзи мақсадам,  
З-ин қабил ном гашт Маҷудадам*

[9, с. 717].

Чунин шиорҳои шарҳиҳолии Ҳаким Саноӣ, аз як тараф, фарҳанги хонаводагии шоирро пеши назари хонанда ҷилвагар созад ва муносибати фарҳангсолоронаи адиби орифро ба намоиш гузорад, аз тарафи дигар, чунин ишораҳои ихчами шоир арзиши баланди илмӣ низ доранд, зеро дар пажӯҳиши мутахассисони соҳа мавриди таҳқиқи зиндагиномаи адиб асноди мұттамаданд.

Умуман, оид ба назари адиби ориф ба фарҳанги хонаводагӣ баҳс намуда, ба чунин натиҷа расидан мумкин аст, ки ибораи фарҳанги хонаводагӣ муносибати симо ё ҳуд шаҳсиятро, пеш аз ҳама, ба хонадони хеш ошкоро месозад, ки он аҳамияти тарбияйӣ дорад. Аз тарафи дигар, тавъам бо маълумоти шарҳиҳолии адиб, фалсафаи амалии таълимоти ӯ мушахас карда мешавад. Инчунин, хосса ишораҳои шарҳиҳолии адиби ориф барои барқарорсозии зиндагиномаи илмии эҷодкор маводи фарғони мұттамад медиҳад, ки барои мутахассисони илми соҳа хеле пурарзиш аст.

## АДАБИЁТ:

1. Авфӣ, Муҳаммад. Лубоб-ул-албоб / М. Авфии Бухорой : аз рӯйи чопи Э. Браун ва Муҳаммади Қазвий. Бо тасҳеҳи С. Нафисӣ. – Техрон, 1335. – 1085 с.
2. Бертелс, Е.Э. Тасаввуф ва адабиёти тасаввуф / Е.Э. Бертелс : тарҷумаи Сируси Яздӣ. – Техрон : Амири Кабир, 1382. – 723 с.
3. Бертельс Е.Э. История персидско-таджикской литературы / Е.Э. Бертельс : избран. труды. Т.1. – М.: ИВЛ, 1960.
4. Брайн, Т. Шеъри сӯфиёнаи форсӣ (Тарҷумаи Маҷдудини Кайвонӣ) / Т. Брайн. – Техрон : Нашри марказ, 1378. – 189 с.
5. Брайн, Т. Ҳакими иқлими ишқ. Таъсири мутақобилаи дину адабиёт дар зиндагӣ ва осори Ҳаким Саноӣ (Тарҷумаи Маҳёри Алавии Муқаддам ва Муҳаммад Ҷавводи Маҳдавӣ) / Т. Брайн. – Техрон: Остони Қудс, 1378. – 575 с.
6. Кайковус, Унсурулмаолӣ. Қобуснома / У. Кайковус : таҳияву пешгуфтори М. Шарофова, Мирзо Муллоаҳмадов. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2007. – 198 с.
7. Рипка, Ян. История персидской и таджикской литературы / Ян Рипка. – Москва: Прогресс, 1970. – 439 с.
8. Саноӣ, Абулмаҷд Маҷдуд ибни Одам. Девон / Абулмаҷд Маҷдуд Саноӣ : бо саъӣ ва эҳтимоми М. Разавӣ. – Техрон : Саноӣ, 1354. – 1227 с.
9. Саноӣ, Абулмаҷд Маҷдуд ибни Одам. Ҳадиқат-ул-ҳақиқа ва шариат-ул-тариқа / Абулмаҷд Маҷдуд ибни Олам Саноии Фазнавӣ : тасҳеҳу таҳияи М. Разавӣ. – Техрон : Доnihgoҳ, 1359. – 875 с.
10. Саноӣ, Абулмаҷд Маҷдуд ибни Одам. Маснавиҳо / Абулмаҷд Маҷдуд Саноӣ. Ба интизоми шарҳи «Сайр-ул-ибод ила-л-маод»: бо тасҳеҳу муқаддимаи М. Разавӣ. – Техрон : Доnihgoҳ, 1360. – 381 с.
11. Саноӣ, Абулмаҷд Маҷдуд ибни Одам. Ҳадиқат-ул-ҳақиқа ва шариат-ул-тариқа / Абулмаҷд Маҷдуд ибни Одам Саноии Фазнавӣ : бо сарсухани К. Олимов. – Душанбе, 2008. – 666 с.
12. Солеҳов, М. Арӯз ва омӯзиши он / М. Солеҳов. – Душанбе : Эр-граф, 2016. – 271 с.
13. Ҳумоӣ, Ҷалолуддин. Мавлавинома. Мавлавӣ чӣ мегӯяд? / Ҷамолуддин Ҳумоӣ. - Техрон : Ҳумо, 1376. – 530 с.
14. Шарифзода, Ҳ. Таърихи адабиёти тоҷик: аз аҳди қадим то оғози аспи XIII / Ҳ. Шарифов, М. Нарзиқул. – Душанбе: ТоРус, 2017. – 415 с.

## ГИРОМИДОШТИ ФАРҲАНГИ ХОНАВОДАГӢ АЗ ДИДИ ҲАКИМ САНОӢ

Яке аз ҳадафҳои асосӣ дар эҷоди қаломи бадеъ миёни ақвоми тоҷику форс тарбияи инсон маърифат мешавад. Чунин тарбия паҳнои васеъ дошта, илова бар тарбияи завқи бадеиу эстетикий ва маънавӣ ҷанбаҳои дигареро ҳам шомил аст, ки аз ҷумлаи онҳо гиromidoшти фарҳанги хонаводагӣ мебошад. Ба ин масъала дар таърихи фарҳангу адаби тоҷикон донишмандону адібони зиёде таваҷҷӯҳ кардаанд. Аз ҷумла, яке аз бузургтарин симоҳои адабӣ-эҷодӣ шоири ориф Ҳаким Абулмаҷд Маҷдуд ибни Одам Саноии Фазнавӣ аст, ки дар осори адабии хеш оид ба фарҳанги хонаводагӣ ва мушаххасан, доир ба тарбияи фарзандон, камолоти ақлонию ҷисмонии онҳо, инчунин, муносибати тарафайни волидайн ба фарзандон ва фарзандон ба волидайн таваҷҷӯҳи ҷолиб кардааст. Ҳаким Саноӣ доир ба масоили мазкур ҳам дар осори мазҳабӣ-тасаввуфӣ ва ҳам дар асарҳои ғайримазҳабии хеш рӯ овардааст.

Дар маркази таълимоти ахлоқии Саноӣ оид ба фарҳанги хонаводагӣ масъалаҳои гиromidoшти волидайн, фарзандон, хонадону пайвандон, муносибати фарзандон бо волидайн қарор дорад, ки тасвири онҳо ҳам аз нигоҳи назарӣ ва ҳам амалӣ дар замони муосир дорои аҳамияти вижга мебошад.

Дар ин мақола масъалаҳои мазкур дар асоси осори манзум ва мансури Ҳаким Саноӣ баррасӣ шудааст. Аз ҷумлаи равишҳои асосии тарҳи концепсияи ахлоқии адаб дар тарҳи мабоҳиси алоқаманд ба мавзӯи мазкур зикри волидайн, фарзандон ва муносибати

тарафайни падару модар ва авлод ҳангоми тасвири ҷузъиёти зиндагии худи адиб дар шеърҳо ва фахрияҳои мансуре мебошад, ки дар асарҳои мансур дучор мешаванд.

**Калидвожаҳо:** фарҳанг, фарҳанги хонаводагӣ, Санои Газнавӣ, осори манзуму мансур, тарбия, волидайн, фарзанд, гиромидошти волидайн.

## **КУЛЬТУРА СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВО ВЗГЛЯДАХ ХАКИМА САНОИ**

Один из главных целей в создании художественного произведения между таджикским и персидским фольклором является образование людей. Такое обучение широко распространено и, помимо эстетической и этической привлекательности, включает и другие аспекты, такие как уважение семейной культуры. Эта проблема рассматривалась многими великими учеными и писателями прошлых веков.. В частности, Абдумаджд Мадждуд Санои Газнави один из величайших литературных и творческих деятелей, известный поэт писал в своих литературных трудах о культуре семейных взаимоотношений, о воспитании детей, физическом и умственном развитии ребенка, об отношении родителей к своим детям. Хаким Санои рассматривал эту проблему как в своих религиозно-суфийских, так и в своих других литературных трудах.

В основе нравственного воспитания семьи, по мнению Санои, лежит культура семейных отношений между родителями, родителями и детьми.

В этой статье автор исследует эти проблемы через фольклорные легенды и наблюдения самого писателя. Основная идея раскрывается через взаимоотношений родителей и детей, между родителями и родственниками, а также используются эпизоды из жизни самого поэта.

**Ключевые слова:** культура, семейная культура, искусство, памятники чести, воспитание, воспитание детей, дети, родительское уважение.

## **THE CULTURE OF FAMILY RELATIONSHIPS IN THE VIEWS OF HAKIMA SANOI**

One of the main goals in creating a work of art between Tajik and Persian folklore is to educate people. Such training is widespread and, in addition to aesthetic and ethical appeal, also includes other aspects, such as respect for family culture. This problem has been considered by many great scholars and writers of the past centuries. In particular, Abdumadzh Majjud Sanoi Ghaznavi, one of the greatest literary and creative figures, the famous poet wrote in his literary works on the culture of family relationships on raising children, on the physical and mental development of the child, and the relationship of parents to their children. Hakim Sanoi considered this problem both in his religious Sufi and in his other literary works.

At the heart of moral education of the family, according to Sanoi, is the culture of family relations between parents, parents and children.

In this article, the author explores these problems through folklore legends and observations of the writer himself. The main idea is revealed through the relationship between parents and children, between parents and relatives, and episodes from the life of the poet himself are also used.

**Keywords:** culture, family culture, art, monuments of honor, parenting, parenting, children, parental respect.

**Сведения об авторе:** Солехов Мирзо Одинаевич – Таджикский национальный университет, доцент кафедры истории таджикской литературы. Адрес: Республика Таджикистан, 734025, г. Душанбе, проспект Рудаки 17. Телефон: (+992) 981067875.

**Information about the author:** Solehov Mirzo Odinaevich – Tajik national University, docent of the Department of History of the Tajik literature. Adress: Avenue Rudaki 17, Dushanbe, Republic of Tajikistan, 734025. Mobile: (+992) 981067875.

## САРНАВИШТИ ФАРҲАНГИ МИЛЛӢ ДАР ШАРОИТИ БАРХӮРДҲОИ СИЁСӢ ВА ТАМАДДУНӢ

Нуров Н. П.

Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода

Асри бисту як, чуноне ки донишманди аврупой Артур Кларк гуфта буд: «асри муколамаи инсон ва кайхон аст», вале, мутаассифона, дастандаркорону зимомдорони сиёсати ҷаҳонӣ ин нуктаро аслан фаромӯш карда, дар пайи ба вучуд овардани низоъҳои нав ба нави динӣ-мазҳабӣ, миллию нажодӣ ва идеологию ақидатӣ ҷаҳду талош намуда, вазъияти сиёсию фарҳангӣ ва иқтисодию иҷтимоиро дар қарни бисту як низ муташанниҷ соҳтаанд. Вокеан, дар асри нав мушкилоти фарҳангии ақидатӣ на кам, балки афзун шуда, тадриҷан боиси саргардонию гирифториҳои зиёди мардуми сайёра мегарданд.

Мусаллам аст, ки муқобилгузории Шарқу Farb az тарафи сиёсатмадорон ва донишмандони пешину пасин боиси сард шудани муносиботи тарафайн гардида, дар тӯли таърихи мардуми сайёра, иҷборан ва шартан ба ду қутб: шарқӣ ва гарбӣ мунқасим шуда, фарҳангу тамаддуни ин ду қутби соҳтаю ҷаълӣ андозагирӣ мешуд ва имрӯз низ ин раванд ба таври худогоҳ ва ноҳудогоҳ идома ёфта истодааст.

Ҳукуматҳои тоталитарӣ ва яккатоз дар тӯли таърихи инсонӣ мардумро ба гурӯҳҳо, мазоҳибу равияҳои мухталиф чудо намуда, тухми нобовариу нифокро байни онҳо коштанд ва таҷрибаи дерину муассир --дасисакорӣ ва найранги сиёсӣ то имрӯз мавриди корбурди менечменти сиёсии минтақавӣ ва ҷаҳонӣ (кудратҳои сиёсии минтақавӣ ва ҷаҳонӣ дар назар аст) қарор гирифта истодааст. Мардум, ки аз моҳияту табиат ё ба истилоҳ, политтехнологияи навин огоҳ нестанд, ногузир ба бозиҳои ҳашин кашида мешаванд ва дар натиҷа,

низоъҳои тӯлонӣ ва ҷангҳои хунин дар сатҳи ҷаҳонӣ сурат мегиранд, ки бевосита ё бавосита манфиатҳои гурӯҳҳо - авторитарҳо ва тоталитарҳоро бароварда месозанд. Дар зимн, мусаллам аст, ки ҳукуматҳои худкомаи асри бист боиси сар задани ду ҷангҳои ҷаҳонӣ шуданд, ки ба асари онҳо ҷони миллионҳо аз даст рафт, ҳазорон нафар ба вартаи факру ноумедӣ афтиданд [1, с. 6-7].

Таърихи башар, ба назари муҳаққиқон, таърихи тамаддуни инсонӣ маҳсуб меёбад. Давра ва мароҳили гуногуни ташаккулу таҳаввули тамаддуни инсониро муарриҳон, ҷомеашиносон, сиёсатшиносон ва инсоншиносон (антропологҳо), амсоли Макс Вебер, Эмил Дюркгейм, Осавлд Шпенглер, П. Сорокин, Арнольд Тойнби ва дигарон мавриди омӯзишу таҳқиқ қарор додаанд. Яке аз муҳаққиқони аврупой Гейр Лундестад вазъи мавҷудаи сиёсии ҷаҳонро мавриди омӯзиш қарор дода, ба натиҷаи зайл расидааст: «Дар ҳоли ҳозир мо қудрати бузург ва рақобати мутақобили қудратҳои бузурго мебинем, ки дар як дақиқа вучудияти тамоми инсониятро қатъ карда метавонанд» [4, с. 12]. Г. Лундестад ба он ишора мекунад, ки дар шароити имрӯзаи барҳӯрди қувваҳои абарқудратҳо мумкин аст, тавассути даргириҳои ҳашин дар як дақиқа инсоният ва ҷаҳони инсонӣ аз байн равад. Бар ин асос, вазъи қуллии ҷаҳонӣ, ки бар мабнои сиёсатҳои ғаразнок ва ба таври сунъӣ соҳтани хаос ё бетартибиҳои оммавӣ дар манотики мавриди таваҷҷӯҳ рӯ ба нооромӣ ва бесуботӣ дорад, ҳамчунон ноустувор бοқӣ мемонад ва «дар як дақиқа» ба ҷанг бетартибӣ кашидан ин ё он минтақа ва ё умуман, ҷаҳон аз эҳтимол дур нест.

Ҷаҳонишавӣ ё ба истилоҳ, «глобализатсия» тарафи мусбат ва ҳам ҷанбаи манғӣ дорад.

Дар фазои пасошӯравӣ, ки Тоҷикистон низ дар ин фазо қарор дорад, ин ҷараён бо тарзу усулҳои гуногуни сиёсию иқтисодӣ ва фарҳангӣ сурат мегирад. Чи хеле ки ишора қардем, дар ҷаҳони муосир вазъи сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ ҳамеша мӯътидил нест. Кувваҳое ҳастанд, ки ҳоҷони аз байн бурдани фарҳангу маънавиёти мардуми мазлуманд. Онҳо қӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд, ки мардуми манотики гуногунро тавассути фишорҳои иттилоотӣ, фикрӣ-идеологӣ, динӣ-мазҳабӣ аз фарҳангӣ миллӣ дур сохта, дар доираи тафаккороту таҳаюлоти аҷнабӣ нигоҳ доранд. Аз ин кор тарроҳони сиёсии ҷаҳонӣ бурд мекунанд. Дар ҷаҳолати саросарӣ нигоҳ доштани мардум ҳадафи стратегии тарроҳони сиёсӣ мебошад, яъне, вақте ки мардум аз асолати миллӣ дур шуд, ба вартаи мағкураи бегона меафтад ва саранҷом «дар ҳавои оҳанги нақораи бегонағон» рақс мекунад.

Мубориза дар шароити имрӯза на танҳо бо силоҳу сиёsat, балки бо фарҳангу маънавиёти низ ҷараён мегирад. Муқовимату муборизоти фарҳангӣ яке аз роҳу усулҳои нафъовари раванди ҷаҳонишавӣ мебошад. Дар натиҷаи ташаннучи барҳӯрдҳои сиёсӣ ва тамаддунӣ танҳо фарҳанг ва тамаддуне пиrӯz мегардад ва ҳудро ҳимоя карда метавонад, ки асолати бунёдӣ, мантиқӣ, илмӣ ва билохира инсонсолорӣ дошта бошад. Албатта, идеологияҳои пурқудрат бар он мекӯшанд, ки фарҳангу маънавиёти ҳудро ба таври ихтиёрий ва гайрииҳтиёрий, оғоҳона ва ноҳудогоҳ таҳмил намоянд. Танҳо фарҳанге дар ин раванди ҳатарзо – барҳӯрдҳои сиёсӣ-идеологӣ ва тамаддунӣ эмин мемонад, ки асолат ва таҷрибаи таърихиу сиёсӣ дошта бошад ва дорандагону соҳибонаш ба саҳлангорию бепарвой ва фурсатталабию бетарафӣ роҳ надиханд.

Бояд тазаккур дод, ки барҳӯрди тамаддунҳо дар ҳоле даргири ҷавомеи асри бисту як шудааст, ки мардум бо ҷангу низоъҳои рӯзағузуни иттилоотию сиёсӣ ва фарҳангииу иқтисодӣ мувоҷех шудаанд ва ин раванд, бешӯбҳа, ба фарҳангу сиёsatҳои

заиф таъсири амиқ расонда, бисёр миллията ва ҳалқиятҳоро, новобаста аз ин ки собиқа ва пешинаи таъриҳӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва тамаддунӣ доранд, аз саҳнаи зиндагии сиёсию фарҳангӣ берун меандозад. Дар шароити нави глобалий сиёsatи абарқудратони ҷаҳонӣ ҳар лаҳза, бо назардошти манофеи сиёсию фарҳангӣ ва фикрию иқтисодӣ тағиیر меёбад. Ба қавли сиёsatшинос, ҷомашинос ва геополитики муосири амрикоӣ ва муаллифи китоби машҳури «Барҳӯрди тамаддунҳо» Самюэл Хантингтон: «Сиёsatи глобалий ин сиёsatи тамаддунҳост. Рақобати давлатҳои абарқудрат дар пои барҳӯрди тамаддунҳо сурат мегирад» [6, с.7]. Аз ин ҷо, ки барҳӯрдҳо шаклу намудҳои гуногунро ба ҳуд касб мекунанд. Муҳаррикони асосии ин раванд, асосан миллату нажодҳо ва дину идеологияҳо мебошанд. Барҳӯрдҳои хунӣ байни нажоду ҳалқиятҳои гуногун, дину мазоҳиби муҳталиф дар манотики гуногуни ҷаҳон метавонанд боз ҷиддитар шиддат пайдо намоянд. Назар ба қавли муҳаққиқи муосир Ватслав Гавел, имрӯз низоъҳои фарҳангӣ дар ҳоли густариш буда, аз дигар давраҳо дида ҳавғонктар шуда истодаанд [6, с. 7] ва вазъияти бавучудомада аз фарҳангииён тақозо менамояд, ки дар роҳи ҷилавғирӣ аз ҷунин низоъҳои бемаънӣ, ки таҳти назорати сиёsatмадорони ҳудбоҳта дар амал татбиқ шуда истодаанд, саҳми бориз бигиранд.

...Мардум ба таври ноҳудогоҳ (бар асари ҷаҳолату таассуб), одатан бо «ҷонибдории нерӯҳои манфиатдор» бар он тамаъ меварзанд, ки ҳуд ва дигаронро чудо қунанд ва натиҷатан, ҷаҳон дар ду бӯъд: Шарқ - Фарб, Шимол - Шарқ, Марказ - Музофот қарор дода шуда, мавриди таҳлили таҳмiliу сунъии сиёсию иҷтимоӣ ва иқтисодию фарҳангӣ қарор мегирад [6, с.10]. Ҳоло ки ҷаҳон даргири ҷунин низоъҳо аст, мардум ба ҳоли танги иқтисодию иҷтимоӣ гирифтор шуда, имкони беҳбуд бахшидани вазъи зиндагиашонро надоранд.

Дар ин ҳол пурсише моро домангир мешавад ба ин мазмун: Оё мо имкони дар ин раванд муқовимат карданро дорем? Ба

ин пурсиш посухи сатҳио бетааммул додан мумкин нест, балки ин масъала ҷавоби мулоҳизакарда ва тааммуломезро тақозо менамояд. Албатта, мо бо фарҳангутамаддуни бостонии худ ифтихор меқунем, аммо имрӯз танҳо ифтихор кардан роҳи ҳатарноки мушкилоти ҷаҳонишавӣ ва барҳӯрдҳои сиёсию тамаддуниро гирифта наметавонад. Нахуст вазъияти ҷаҳонишавиро аз дидгоҳи илмӣ ва мантиқӣ бозшиносӣ бояд кард, мушаххасот ва манофеи миллию мардумӣ ва ахирان, расидан ба ҳадафи олӣ - ҳувиятшиносӣ, инсонсозӣ ва инсонсолориро, ки дар фарҳанг ва тамаддуни миллии собиқи тӯлонӣ доранд, ҷиддӣ бояд донист ва дар ҳикмати сегонай бумӣ - пиндору гуфтору кирдори худ татбиқ кард. Ин кори осон нест, баҳусус дар шароити имрӯза, ки дар гирдобҳои гуногуни афкори аҷнабӣ ва экстремистӣ гирифторм. Мусаллам аст, ки бозигарони сиёсати ҷаҳонӣ меҳоҳанд ҷомеаи ҷаҳониро дар қолаби иттилооти дурӯгину муғризона қарор дода, ба ин васила онҳоро назорат намоянд. Донишманди мусосири рус Владимир Истархов дар ин робита хеле ҳуб таъкид меқунад: «Ҳадафи онҳо (бозигарони сиёсати ҷаҳонӣ – Н.Н.) ҳамеша як дурӯғро ба дурӯғи дигар иваз кардан буда, мекӯшанд, инсон аз фазои иттилоотии онҳо, ки ҳудашон омода кардаанд, берун набарояд» [3, с. 4]. Гурӯҳҳои муғризу дурӯғкор аз манобеи зарурии иттилоотӣ барҳӯрдоранд ва ҷузъиёти ҷавомеи заъфандеши ҷаҳониро таҳти назорати доимӣ қарор медиҳанд. Дар чунин шароит танҳо миллате метавонад буҳронҳоро паси сар қунад, ки оғоҳии комили сиёсию фарҳангӣ ва мутаносибан, иттилоотӣ дорад.

Муҳаққики аврупой Жак Делор ҳушдор дода буд, ки низоъҳои оянда аз шуълаи авомили миллий аланг мегиранд, на аз омилҳои иқтисодию идеологӣ [6, с. 7]. Бо такя ба ин, миллатро мебояд, ки дар барҳӯрд бо тамаддунҳои ҷаҳонӣ аз хотираи таъриҳӣ ва таҷрибаи ҳазорсолаи фарҳангии сиёсии хеш дақиқ, дар доираи илм ва мантиқ истифода қунад, то аз ин вазъи ҳатарзо – ҷаҳонишавӣ ва барҳӯрдҳои сиёсию идеологӣ ва тамаддунӣ беосеб бадар ояд.

Дар минтақаи мо, қабл аз ҳучумҳои дигари идеологию фарҳангӣ, таҳочуми пантуркистӣ собиқа дорад ва пантуркизм, ки аз оғози садаи бистум ҷомеаи тоҷикиро таҳти ҷаҳонишавӣ шадид қарор дода буд, то имрӯз ҳамчун ҳатари ҷиддӣ бοқӣ мемонад. Ба назари муҳаққиқон, дар ибтидои садаи бистум ҳадафи пантуркизм таҳрифи ҳувият ва ҷеҳраи миллии тоҷикон буд ва ба бар кардани ҷеҳраи соҳтаю ҷаълӣ ва фаромӯш кардани ҷеҳраи воқеии миллӣ асли идеологияи пантуркизмро ташкил медод [8, с. 97].

Яке аз самтҳои муҳимми сиёсати ҷаҳонишавӣ, аз ҷумла идеологияи пантуркистӣ ин сусту заиф соҳтани забони миллий аст. Бо маҳлут ва дигар кардани забон имкони тағиیر додани тафаккур низ даст медиҳад ва натиҷатан, миллат аз саҳнаи фарҳангӣ миллий бадар омада, ба ҳавзаи фарҳангӣ сиёсати аҷнабӣ ворид мегардад [8, с. 78]. Бинобар ин, лозим аст, ки аз ин ҳатари ҷиддии фарҳангӣ ва идеологӣ низ, ки тавассути идеологҳои берунӣ ва гумоштаҳои доҳилӣ дар минтақа интишор ёфта истодааст, пешгирий намоем. Ҳатари пантуркизм (ва дар доираи он гуленизм) на танҳо ҷомеаи мо, балки ҷавомеи мамолики ҳамҷавори мо, мисли Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Қазоқистонро низ таҳдид меқунад ва фарҳангииёну сиёсатмадорони баъзе мамолики номбурда, минҷумла Ӯзбекистон дар ин замана тадобири мушаххас андешада истодаанд. Аз ин рӯ, мо низ бояд барои рафъи ин мушкилоти ҳатарзо ҷораҳои мушаххас андешем, то минбаъд ин бемории ҷиддӣ – пантуркизм тамоми иҷтимоъро сироят накунад.

Бояд дар назар дошт, ки забони миллий ба сифати аслиҳаи неруманди идеологию фарҳангӣ метавонад таҳочуми фарҳангҳои бегонаро пешгирий қунад. Забони миллии мо – забони тоҷикӣ ин имкониятро дорад ва онро аз доираи маҳдуди филологӣ берун овардан ва ба иҷтимоъ пайвастан рисолати фарҳангииёну рӯшанфирони миллий аст. То забони тоҷикӣ аз доираи маҳдуди забоншиносию адабиётшиносӣ

берун бароварда нашавад ва ба доираи улуми фалсафӣ – фалсафа, ҷомеашиносӣ, инсоншиносӣ, ахлоқшиносӣ, зебои-шиносӣ, равоншиносӣ ва амсоли инҳо ҷиддан пайваст ногардад, имкони беҳбуд баҳшидани вазъ дар гумон аст. Ҳушбахтона, дар ин самт кор ҷараён дорад ва бовар дорем, ки фарҳангиён ё ба истилоҳ интелигенсияи миллӣ фаъолияти ҳудро дар ин самт густурдатар карда, дар муассир соҳтани үнсурни забони миллӣ ба үнвони аслиҳаи пурӯзвати сиёсию идеологӣ ва фарҳангӣ саҳми асосӣ мегиранд.

Воқеан, дар замони бисёр душвор зиндагӣ карда истодаем ва ҳамеша хатарҳои сиёсию иҷтимоӣ, табиию фарҳангӣ моро аз ҳар тараф дунболагирий мекунанд. Ин ҳолати ногувор моро водор месозад, ки бо истифода аз имконоти мавҷудаи фарҳангӣ ва иттилоотӣ барои дифоъ аз фарҳангу маънавиёти ҳуд садде бисозем ва дар пайи ҳифзу ҳимояи арзишҳои миллӣ гомҳои мустаҳкам бардорем, вагарна дар баҳри ҳуҷумҳои идеологиио иттилоотӣ ва фарҳангие, ки ҳар рӯз тариқи интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ ва дигар васоити муосири иттилоотию техникий интишор мейбанд, фарқ мешавем. Дар ин раванди хатарзо чӣ гуна метавон фарҳангии миллӣ, арзишҳои фарҳангӣ ва инсониро, ки тайи таърихи тӯлонӣ дар зеҳну ҳувияти мардуми як қаламрав шакл гирифтаанд, ҳифзу нигаҳдорӣ кард? Ин пурсиши муҳим ба дунболи ҳуд ҷанд мушкилоти муштаракро мекашад: а) омӯзиш ва шинохти дурустӣ фарҳангӣ буний ва вижагиҳои он; б) мушоҳида ва таҷрибаҳои илмию фарҳангӣ ва сиёсию мағкуравӣ дар муносибат ва барҳӯрд бо фарҳангу тамаддунҳои бегона, ки решай таҳочумӣ ва ғасбнамоӣ доранд; в) пур кардани кӯлвори донишҳои муосири сиёсӣ ва фалсафӣ тавассути мутолиоти адабиёти илмӣ-таҳқиқии ватанию ҳориҷӣ, аз ҷумла осори ба мавзӯоти муҳими геополитикий ва геостратегӣ баҳшидашудаи Ҳангтингтон, Бжезинс-кий, Фукуяма, Комский, Тоффлер ва дигарон; г) шинохти илмии адёну мазоҳиби ҷаҳонӣ, минҷумла динҳои сомӣ - яхудӣ, масеҳӣ ва ислом ва қиёси тафаккороти динӣ-

мазҳабӣ бо теорема, аксиома ва гипотезаҳои илмӣ-фалсафӣ; ғ) омӯзиш ва истифодаи усулу методҳои улуми табии-риёзӣ дар ташхиси падидаҳои табииӣ ва ҳаводиси иҷтимоӣ; д) ҳамиширикӣ ва ҳамшарикии миллию мардумӣ дар муқовимат бо мағкураи ҳувиятишкани аҷнабӣ ва таблиғи хурофоти динӣ-мазҳабӣ. Қисмати оҳири мушкилоти дастабандишуда – ҳамшарикии миллию мардумӣ дар раванди муқовимат бо мағкураи ҳувиятишкани бегона марҳилаи ҷамъbastии мубориза маҳсуб меёбад. То он даме ки ҷомеа ва фарҳангии миллӣ ба ин марҳила нарасанд (расидан ба ин марҳилаи ниҳоӣ ба сатҳи баланди огоҳии иҷтимоӣ ва миллӣ вобаста аст), гуфтугузор дар мавриди ҳувият ва асолати миллӣ бенатиҷа мебошад. Аз ин лиҳоз, омӯзиш ва шинохти арзишҳои миллӣ ва мардумӣ дар марҳилаи аввал зарурат дорад.

Асри мо, ба қавли файласуфи муосири тоҷик Комил Бекзода, аз ҳама мардуми ҷаҳон огоҳӣ, бедорӣ, ҳудшиносӣ, фарҳанг, илму дониш ва равшанфикриро тақозо мекунад [2, с. 389] ва дар ин ҷода миллати тоҷик низ бояд қадамҳои устувор бардорад. Имрӯз вақте расидааст, ки ниҳодҳои фарҳангии маърифатии ҷомеаи тоҷик ба ҳам муттаҳид шаванд ва дар раванди барҳӯрдҳои империяҳои қудратманд ва низоъҳои сиёсӣ, динӣ-мазҳабӣ ва миллӣ ҷаҳони андешаи миллию ватаниро нигоҳ доранд.

Матлаби мазкурро метавон дар ҷанд нуқта ҳулоса ва натиҷагирий кард:

1. Вазъи қунунии фарҳангии миллӣ дар шароити ташаннучи фазои сиёсӣ ва гуногунрангии муҳити иттилоотии ҷаҳонӣ то андозае нигарониунанда аст. Фарҳангӣ ҳар ҷомеа (қавм, тоифа ё миллат) натиҷаи фаъолиятҳои фикрӣ ва зеҳни ҷомеа аст. Миллатҳо, ақвом ва тоифаҳо бо фарҳангашон аз яқдигар фарқ мекунанд ва ҳувияташон дар фарҳанг нуҳуфтааст [7, с.145]. Аз ин рӯ, мо, соҳибон ва меросбарони фарҳангии миллӣ дар шароити барҳӯрди тезутунди сиёsatҳо ва тамаддунҳо бояд ба саҳлангорӣ, бемасъулиятӣ, бепарвой

ва таассуб роҳ надиҳем ва дар партави мутолиоти гуногунсоҳа, кору фаъолияти содиконаю самимона, донишу биниши ба талаботи замон ҷавобгӯ дар муқобили раванди хатарзои ҷаҳонишавӣ ва барҳӯрдҳои тамаддунӣ истодагарӣ карда тавонем.

2. Фарҳанги миллӣ ба унсури асосӣ – забони миллӣ бастагӣ дорад ва забони муқтадир, дониши муқтадир ва натиҷатан, фарҳанги неруманди миллиро ба вучуд оварда метавонад. Забони тоҷикӣ дар тӯли таърих таҷриба ва савобики зарурӣ касб карда, шебу фароз, бурду боҳт, тариқоти мураккабу пеҷидай рӯзгорро аз сар гузаронида, имрӯз, бо истифода аз имконоти мавҷуда, метавонад фарҳанги миллиро қуввати тоза баҳшад.

3. Танҳо бо неруи андешаи амиқи фалсафӣ, илмӣ ва ҳувияти фарҳангӣ мо имкони дар баробари ҷаҳони иттилоотӣ ва ҳамалоти гуногуни сиёсӣ ва мағкуравӣ фаъолият намудан, ҷараёни осебпазирии сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангиро коҳиш дода метавонем (имрӯзҳо дар фазои ВАО-и мустақили ватаний ва ҳориҷӣ рӯйиҳамрафта матолиби баҳсбарангезу ҳангомасози сиёсӣ, илмӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ доман паҳн карда, муҳити фарҳангии моро аз ҳар ҷиҳат носолим гардонда истодаанд). Роҳи ин раванди хатарзоро танҳо коршиносони варзида, донишмандони сарсупурда, фарҳехтагону нуҳбагони миллӣ, ки дар маҷмӯъ, дар қолаби «интеллигенсияи миллӣ» инсичом мёబанд, гирифта метавонанд.

4. Зиёиён ва фарҳангии ҳамчун ниҳоди муассири иҷтимоӣ ва фикрӣ дар масири бедории фикрӣ ва огоҳии иҷтимоӣ нақши калидӣ доранд.

5. Омӯзиши ҷиддии «Шашмақом» ва «Фалак», ки мероси арзишманди мусиқии бүмӣ маҳсуб мешаванд, дар шароити имрӯза зарурати таъриҳӣ ва фарҳангӣ мебошад. Дар замоне, ки санъати овозхонӣ ва мусиқии сатҳии бегона, сареҳан вориди фазои фарҳангии мо шудааст, ҳифзу нигаҳдошт ва ташвиқу тарғиби мусиқии миллӣ моро аз бухрони амиқи фарҳангию ҳунарий эмин медорад. Мушоҳида мекунем, ки

имрӯзҳо, ба сабаби саҳлангорию бетарафӣ ва бемасъулиятии мо – соҳибони фарҳангу ҳунари миллию ватаний, тадриҷан мусиқии асил саҳнаҳои моро тарқ карда истодааст. Ҳамин вазъи ногуворро дар самти ҳунари театрӣ низ ба осонӣ мушоҳида намудан мумкин аст. Ба тамошои намоишномаҳои театрӣ рафтани аҳли ҷомеа, билхусус аҳли зиё кайҳо аз ёд рафтааст. Ҳоло гурӯҳи хеле маҳдуд ба театр мераванд, толорҳои театр аз ҳисоби ҳонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олӣ, кормандони баъзе муассисаҳо иҷборан пур карда мешаванд. Ин ҳолат чанд омилро ба дунбол дорад:

а) асарҳои ҷиддӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи рӯз кам ба саҳна гузошта мешаванд;

б) драматургони мо, ба сабаби қасодии молиявию иқтисодӣ дар бисёр маворид имкони таълифи асарҳои замонавиро надоранд;

в) коҳиш ёфтани ва паст шудани завқи бинанда, шунаванда ва ҳонанда ба воситаи асарҳои мазмунан ҳароб ва моҳиятан музахраф, суруду мусиқии бехадафу бемаъни, филмҳои сатҳи паст. Ба сухани дигар, дастандаркорон ва масъулин, аксаран аз пайи завқи омма мераванд ва натиҷатан, ба вартай безавқӣ, ки марги ҳунару санъат ва илму фарҳанг аст, меафтанд;

г) қасдан форигболӣ намудани аксари фарҳангии қишинавар;

ғ) ҷиддӣ нагирифтани вазъи мавҷудаи бухронӣ дар самти фарҳангии миллӣ.

6. Фарҳанг мағҳуми куллиест, ки дар худ санъат, ҳунар, маърифат, адабиёт, аҳлоқ, зебоишиносиӣ ва амсоли инҳоро гунҷонида, механизми татбиқи он дар самтҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа тавассути забони миллӣ сурат мегирад. Забони миллию давлатӣ ба сифати механизми зиндаю воқеъи фарҳангии миллиро дар ҳама сатҳҳои зиндагӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ танзим месозад. Ин аст, ки ба забони давлатӣ ҳамчун унсури асосии фарҳангсоз муносибат бояд кард.

7. Барои ҳифзу нигаҳдошти расму ойинҳои бегарази миллӣ, ки дар ҷараёни таъриҳӣ ташаккулу инкишоф ёфта, то

замони мо бо тағириоти каму беш расида, тафаккуру ҳувияти миллӣ созмон додаанд, ҷаҳду талош бояд кард. Миллат ва фарҳанги моро танҳо бо расму ойинҳои камназираш, ки аз дарёи таҷриба ва хотираи таърихии миллӣ сарчашма гирифтаанд, мешиносанд, вале, мутаассифона, худи мо дар муаррифии огоҳонаю илмии арзишҳои гузашта саҳми ноҷиз дорем. Ин бетаваҷҷӯҳӣ, ки ба одати ҳеле бад табдил ёфтааст, сарнавишти минбаъдаи фарҳанги миллиро дар шароити барҳӯрдҳои сиёсию тамаддунӣ норӯшан месозад.

8. Шароити имрӯз аз мо тақозо мекунад, ки:

- ҳарчи бештар омӯзем ва таҷриба гирен;
- ба мутолиоти саросарӣ пардозем ва мутолиаро ба сифати арзиши миллӣ тарғибу ташвиқ намоем;
- мероси гузаштai фарҳангиро ҷиддӣ, аз назари илмӣ омӯзем ва дар муаррифии он дар шароити ҷаҳонишавӣ саҳми арзанда бигирем;

- таассубу ҳурофотро дар сатҳҳои гуногуни фарҳангу маънавиёт коҳиш дихем, зеро ки таассуб ҷаҳолат аст ва чун бемории саратон ақлу зеҳни чомеаро аз дарун меҳӯрад ва оқибат ба биоробот бадал мекунад;

- аз безавқӣ, ки ҷандин сол аст иҷтимоъро дунболагирӣ мекунад, парҳез кунем ва омма ва табақоти гуногуни иҷтимоиро ба масири тозаи зебоиписандӣ, илм, ҳунар, санъат, мусикӣ, адаб, ракс, тасвир раҳнамун созем.

9. То мо мустақилона фикр карданро наомӯзем ва дорои мавқеи мустақили фикрӣ ва нуқтаи назари мушахҳаси миллӣ нагардем, дигаргун шудани вазъи куллии фарҳангиро дар ҷомеа мунтазир шудан мушкил аст. Ин аст, ки бояд бо андешаи созанда ва орӣ аз таассубу ҳурофот ҷомеаи ҳавинро бисозем ва дар ҳамкории мутақобилан судманд бо ҷомеаи мутамаддини башарӣ роҳи бунбасту буҳронҳои ахлоқӣ, сиёсӣ ва фарҳангиро ҷилавгирӣ намоем.

#### АДАБИЁТ:

1. Аренд X. Тоталитаризм. Тарҷумаи Муҳсин Салосӣ. Техрон: Созмони интишороти «Ҷовидон», 1366.
2. Бекзода К. Таърихи равшанфиқрӣ аз даврони Ҷамshed то замони Фирдавсӣ.
- Душанбе: Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи академик А. М. Баҳоваддинов, 2012.
3. Истархов Владимир. Удар русских богов.- Москва, 2004.
4. Лундестад Г. Восток, Запад, Север, Юг. Основные направления международной политики. - Москва: Издательство «Весь мир», 2002.
5. Состояние мира 1999. Москва: Издательство «Весь мир», 2000.
6. Хантингтон Самюэль. Столкновение цивилизаций. - Москва: АСТ, 2006.
7. Ҳасан Малик. Идеология ва фарҳанг. Фарҳанг ҳастаи муқовимат дар баробари таҳоҷуми бегонагон аст. <http://http.Kavehroom.Com/>
8. Шакурӣ М. Пантуркизм ва сарнавишти таърихии тоҷикон. - Душанбе: Адиб, 2010.

### САРНАВИШТИ ФАРҲАНГИ МИЛЛӢ ДАР ШАРОИТИ БАРҲӮРДҲОИ СИЁСӢ ВА ТАМАДДУНӢ

Дар мақола зикр гардидааст, ки асри бисту як, ҷуноне ки донишманди аврупой Артур Кларк гуфта буд: «асри муколамаи инсон ва қайхон аст», вале, мутаассифона, дастандаркорону зимидорони сиёсати ҷаҳонӣ ин нуқтаро, аслан фаромӯш карда, дар пайи ба вуҷуд овардани низоъҳои нав ба нави динӣ-мазҳабӣ, миллию нажодӣ ва идеологию ақидатӣ ҷаҳду талош намуда, вазъияти сиёсию фарҳангӣ ва иқтисодию иҷтимоиро дар қарни бисту як низ муташанниҷ сохтаанд.

Воқеан, дар асри нав мушкилоти фарҳангию ақидатӣ на кам, балки афзун шуда, тадриҷан боиси саргардонию гирифториҳо зиёди мардуми сайёра мегардад. Ҳамчунин, масъалаи муқобилгузории Шарқу Ғарб аз тарафи сиёсатмадорон ва донишмандони пешину пасин боиси сард шудани муносиботи тарафайн гардида, дар тӯли таърих мардуми сайёра инсонӣ, иҷборан ва шартан ба ду қутб: шарқӣ ва ғарбӣ мунқасим шуда, фарҳангу тамаддуни ин ду қутби сохтаю ҷаълӣ андозагирӣ мешуд ва имрӯз низ ин раванд ба таври ҳудогоҳ ва ноҳудогоҳ идома ёфта истодааст.

Мубориза дар шароити имрӯза на танҳо бо силоҳу сиёsat, балки бо фарҳангу маънавиёт низ ҷараён мегирад. Муқовимату муборизоти фарҳангӣ яке аз роҳу усулҳои нафъовари раванди ҷаҳонишавӣ мебошад. Дар натиҷаи ташаннучи барҳӯрдҳои сиёсӣ ва тамаддуни танҳо фарҳанг ва тамаддуне пирӯз мегардад ва худро ҳимоя карда метавонад, ки асолати бунёдӣ, мантиқӣ, илмӣ ва билохира инсонсолорӣ дошта бошад. Албатт, идеологияҳои пурӯдрат бар он мекӯшанд, ки фарҳангу маънавиёти худро ба таври ихтиёрӣ ва ғайрииҳтиёрӣ, огоҳона ва ноҳудогоҳ таҳмил намоянд. Танҳо фарҳанге дар ин раванди ҳатарзо - барҳӯрдҳои сиёсӣ - идеологӣ ва тамаддуни эмин мемонад, ки асолат ва таҷрибаи таърихио сиёсӣ дошта бошад ва дорандагону соҳибонаш ба саҳлангорию бепарвойӣ ва фурсатталабию бетарафӣ роҳ надиҳанд.

**Калидвожаҳо:** асри муколамаи инсон ва қайҳон, ҷаҳонишавӣ, фарҳанг, тамаддун, муқобилгузории Шарқу Ғарб, тарҳҳои сиёсӣ, геополитика, барҳӯрдҳои тамаддуни инсонсолорӣ, идеологияи пурӯдрат, мафкураи бегона.

## СУДЬБА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО СТОЛКНОВЕНИЯ

В статье говорится, что двадцать первый век, как сказал европейский ученый Артур Кларк, является «эпохой диалога между человеком и космосом», но, к сожалению, мировые правители забыли об этом и стремились к созданию новых конфликтов на религиозной, национальной, расовой, идеологической почве, и тем самым усугубили политическую, культурную, экономическую и социальную ситуацию в двадцать первом веке.

На самом деле, в новом столетии культурные и религиозные проблемы не только не уменьшились, а наоборот становятся все более распространенными, а существующие трудности постепенно вызывают множество страданий для населения планеты. Кроме того, проблема противостояния Востока и Запада со стороны как политиков, так и ученых прошлого и настоящего привела к охлаждению взаимоотношений, на протяжении всей истории, люди оказывались втянутыми в два полюса: восток и запад, где культура и цивилизация этих двух полюсов продолжаются, и этот процесс продолжается непреднамеренно и неосознанно.

В современных условиях борьба идет не только при помощи оружия и политики, но и с культурой и моралью. Культурное противостояние является одним из наиболее эффективных методов процесса глобализации. В результате политической напряженности могут преобладать только культура и цивилизация, которые способны защищать себя с фундаментальной, логической, научной и, в конечном счете, человеккой позиции. Конечно, сильные идеологии стремятся навязать свою собственную культуру и мораль добровольно и невольно, сознательно и бессознательно. В этом опасном процессе противостояния политico-идеологическом и цивилизационном – защищенным останется та культура, которая имеет исторический и политический опыт, и его владельцы не позволяют ее безразличию и пренебрежению.

**Ключевые слова:** век человеческого и космического диалога, глобализация, культура, цивилизация, противостояние Востока и Запада, политические замыслы, geopolитика, цивилизационные подходы, человечество, мощная идеология, чужеродная идеология.

## **THE FATE OF NATIONAL CULTURE IN THE FACE OF POLITICAL AND CULTURAL CLASHES**

The article states that the twenty-first century is, as stated by European scholar Arthur Clark, “the century of dialogue between human and space”, but, unfortunately, the world political powers, in fact, have forgotten this remark and they are trying to create new clashes based on the religion, nationality and ideology. Thus, tensions are increasing in the world's socio-political and economic arena, in the 21st century. Indeed, in the new century the cultural and ideological problems did not decrease, but increased and became a cause of many severe problems for world inhabitants. Also, the issue of confrontation between East and West raised by both politicians and scientists in the past and present has spoiled relations between nations. Historically, humankind was divided into two major groups, by different forces, Eastern and Western. Their culture and civilizations were developed according to these artificial divisions. Unfortunately, even today, this process continues, intentionally or unintentionally.

In the modern world fighting takes place not only with politics and weapons, but also with culture. In the globalization process culture is one of the most effective tools of struggle. In this global political and cultural tensions only that nation will prevail that can defend itself and has logical, scientific and, ultimately, human identity. Of course, powerful ideologies strive to impose their own cultures and morals voluntarily and involuntarily, consciously and unconsciously. Only that culture will survive in this perilous process - in this political, ideological and civilizational clashes - that is secure with its historical and political experience and its defenders do not neglect what they have.

**Keywords:** the century of dialogue between human and space, globalization, culture, civilization, East and West confrontation, political designers, geopolitics, civilization clashes, humanism, powerful ideology, alien ideology.

**Сведения об авторе:** Нуров Нозим Пирмахмадович - старший преподаватель кафедры филологии ТГИКИ им. Мирзо Турсунзаде, г. Душанбе, тел: 918 67 79 13.

**Information about the author:** Nurov Nozim Pirmahmadovich, Senior lecturer, Department of philology, TSICA named after M. Tursunzoda, Dushanbe, phone: 918 67 79 13

## АНАЛИЗ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ИДЕИ ТОЛЕРАНТНОСТИ В МИРОВОЗЗРЕНИЕ АТТАРА И РУМИ

Умедов М. Х.

Таджикский национальный университет

Понимание толерантности, как утверждают многие современные учёные, в разных культурах имеют разную интерпретацию в зависимости от исторических социальных, культурных, экономических и политических условий конкретного народа. Необходимо отметить, что хотя понятие «толерантность» если прямо не использовалось Аттаром и Руми, в их творчество это понятие равнозначно словам «ненасилия» и «веротерпимость». Идея «толерантности» сегодня уже понятна, но в разных языках и культурах имеет свою особенность. Она является многоплановым понятием. В данной главе мы постараемся рассмотреть идею толерантности у Аттара и Руми в следующих аспектах: в психофизической устойчивости личности, в религиозно-конфессиональных, межэтнических и межнациональных отношениях человека и вообще отношения людей во взаимодействии. Выявить общее и особенные подходы к проблеме толерантности в мировоззрении Аттара и Руми на основе исследований о них и их произведений.

Аттар и Руми мыслители, которых формировало то время, в котором они жили, их произведения и идеи являются результатом культурных традиций прошлого. Руми же сам свидетельствовал о том, что Аттар являлся источником его вдохновения и положил теоретическую основу его мировоззрения.

Особенность понимания аспектов толерантности возможна только при рассмотрении её в тех условиях, в которых она зарождалась. Условия социально-экономической и политической жизни в эпоху, когда жили и творили Аттар и Руми,

оказали большое влияние на формирование их философских и социально-этических взглядов.

Аттар, владел фармацевтической лавкой и это давало ему возможность творить свои произведения независимо, и ему не было необходимости ради кому то из власти имущих угоджать. Это давало ему возможность открыто призывать власть имущих к терпению, снисходительности и благородству по отношению к другим. В своем рассказе «О Шибли и пекаре лепёшек» он пишет о том, что лепёшечник отказал дать одну лепёшку простому человеку, но затем узнав, что он знаменитый человек, потратил сотни динаров, чтобы порадовать и получить благословение. Аттар призывает человека к тому, что надо быть ко всем одинаково снисходительным и благородным:

*Агар як нон доди бе дуруштӣ,  
Набуди дузахӣ, буди биҳшиштӣ.*

(Если сможешь быть благородным, то пожертвуй лепёшкой от чистого сердца, и данная твоя лепёшка без грубости, сможет способствовать тебе попасть в рай.)

Руми, так же как и Аттар считает, что имущие – падишахи, амиры – посвящают свою жизнь только накоплению богатства, при этом забывая об истинном смысле своего существования. Считают себя очень важными персонами ставят себя выше, чем другие, получают удовольствие только от своего бытия. Это всего лишь дым от огня, истинное бытие человека заключается совсем в ином.

Хотя суфизм основывался на исламские доктрины, тем не менее, претерпел влияние и других доисламских религий и философских

течений. Суфийские идеи проникали в литературу и философию. Если с одной стороны, суфизм был своего рода реакцией и способом выражения недовольства, то, с другой стороны, начиная с XII в., мусульманские фанатики, использовали учение суфизма для пропаганды своих идей и усиления исламского фанатизма.

Мировоззрение Аттара формировалось под влиянием предшествующих философских течений, в особенности суфийских доктрин, распространенных как при его жизни, так и до него.

В данной статье мы не будем обстоятельно рассказывать об идеино-теоретических основах и социально-политических условиях формирования мировоззрений Аттара [9] или Руми [7]. Представленный экскурс способствует объяснению формирования толерантных идей мыслителей.

Как известно, суфизм в своем развитии разделялся на несколько направлений и течений, различающих и по проведению ритуалов и этическим концепциям. Аттар и Руми за обычными нравоучениями представляют мистический подтекст, где суфий предстаёт на пути тариката (второй этап мистического пути), который ведёт к познанию Истины. А вот на этот путь можно вступить при условии очищения сердца от всех низменных чувств, в аспекте толерантности – злобы, ненависти и вражды. Эти качество покрывает сердце ржавчиной, которая становится причиной того, что сердце не может отразить свет Абсолюта. Когда путник очищается от таких низменных качеств, тогда может понять истинное единство сущего.

«Идея суфизма внес в ислам известную духовность, смягчив его неприкрытие абстракции, теологический рационализм, и заставили по-иному взглянуть на человека, сотворенного «по образу и подобию бога», в чьей душе «заложена частичка души божественной», на место и роль человека в природе и обществе. Суфизм выступал с такими морально-этическими

идеалами, как «чистота сердца и рук», социальная справедливость, равенство всех людей перед богом, борьба со злом, утверждение доброты, совестливости и братства среди людей и т.п., все они были созвучны духовным запросам верующих.» [10, с.5] Аттар и Руми истинным верующим считали людей, которые чтят Коран и то, что все люди божьи создания, и для религиозного человека истина скрывается в его вере, независимо от их этнического происхождения.

Фаридуддин Аттар считает, что боясь общаться с другими ты отварачиваешься от ислама. Руми считает, что мусульмане должны быть разумными и этим они отличаются от зверей. Намекая на то, что будучи разумными существами люди воюют между собой как звери.

Суфизм претерпевал много изменений и под влиянием социо-культурных процессов приспособлялся к социально-политическим и культурно-социальным ситуациям. Среди представителей суфизма можно было найти и шейхов, и земледельцев, и бедных дервишей, и маджзубов, и ремесленников и поэтов.

Известный исследователь суфизма, профессор Мухаммедхожаев А. в своей монографии «Гносеология суфизма» отмечая то, что учение суфизма вмещается в рамках официального ислама и даже защищал его, в то же время считал суфизм как своего рода выражающей оппозиционные мысли по отношению к догматам религии. По таким показателям разделял суфизм на три группы. К первой группе он включает таких представителей как Бистами, Мансур Халладж, Айнулкуззот Хамадони, Шахабуддин Сухраварди, которые выступали против некоторых религиозных обрядов и отрицали идею потусторонности бога и отождествляли себя с богом, другие как Юсуф ибн аль-Хусейн, Абу Саид ибн Абулхайр противопоставляли мистическую поэзию оятам Корана, предпочитали чтению экстатических стихотворений

коранические писания, а суфии поэты, как Санои, Аттар, Джалолуддин Руми, Хафиз восхваляя мистическую любовь, конкретизировали своего возлюбленного до такой степени, что от сверхъестественного не оставалось следов. Они представляли свой идеал. [8,с.15] Самым главным Аттар и Руми считали растворение в Истине. Вот самая главная миссия верующего человека.

Истина – Бог и Бог один, а пути к нему разные. Каждый верующий сможет дойти до Истины выбрав свой путь. Оба мыслителя главным путём к Истине и истинным выбором человека считали познание. Только познающий человек сможет сделать правильный выбор. По мнению Аттара «Ученого человека боится даже сатана, и он не может сбить его с пути.

*Гар он доно набуда пойбастам,  
Чу муме буд он нодон ба дастам.*

(Если бы разумный не мешал мне, невежественный был бы в моих руках как воск.)»

[9,с.94].

Если у человека есть желание увидеть Истину, ему только необходимо усердие в познании. Никогда бог не скрыт, только лишь человек должен стараться увидеть его.

*Марди ин дар бош, то бикиоядат,  
Сар матоб аз роҳ, то бинмоядат.  
Баста ду чашими ту пайваста нест,  
Рав талааб кун, з-он ки ин дар баста нест!*

[12,с.248]

(Будь смелым у этого порога и  
дверь откроется,  
Не отворачивайся о пути, так как  
она понесет тебя.

*Закрыты твои глаза эта не связывает,  
Иди потребуй, так, что эта дверь  
не заперта.)*

Руми всегда призывал к познанию и считал, что человек, посвятивший себя познанию и науке очень честен и чист. В своем «Маснави» он разделяет людей на

три группы, первые учёные и мудрецы, вторые люди далёкие от науки и третьи те, кто может посвятить себя познанию и одновременно как те, которые не хотят заниматься наукой и им предстоит сделать выбор. В отличие от тех, кто посвятил себя только к еде и богатству. Людей, которые не изучают грамоту и отделяются от науки, он уподобляет жирной скотине, которая только и делает, что есть траву и становится от этого очень полным.

Предводителем и создателем суфийского мавлавия является Руми. Вопросы религии, сущность религии и конфессий, пророчества и святых книг Мавлоно рассматривал на первой стадии познания – шариат. Вообще религия для него это начальная ступень на пути к познанию Бога. По этой причине, религии согласно мыслителю, все равны, если и есть противоречия в них, то это только в начале и середине пути, в итоге у всех одна цель – все пути ведут к Богу, хотя в религии имеются разные объекты поклонения, но цель одна. Вот такое признание равенства богов, которое замечается не только в доктрине Руми, но и использовалось во все времена развития мавлавии и его последователей, стала причиной развития религиозной толерантности в поведении последователей мавлавии и многих представителей суфизма на территории Рима: [4,с.105]

*З-он ки худ мамдуҳ ҷуз як беш нест,  
Кешҳо з-ин руй ҷуз як кеш нест.*

(Тот, кто запрещал сам себя, ничего более чем один, поэтому вчера не значит, кроме вечера).

То, что религия начало пути к Богу, пути разные, а Бог один – есть основа развития толерантности в мировоззрении Руми и его последователей. Потому что уже с появлением религий и социального неравенства мир начинает становиться многополярным. У каждой группы или участника социальных отношений в зависимости от исторического творчества

в виде национально-государственных образований, этнических и конфессиональных общностей появляется собственная культурная идентичность. В разные исторические периоды это приводило к разным конфликтам и коллизиям, особенно к религиозным.

Аттар предлагает быть самокритичным, критикуя других некоторые люди не видят свои недостатки и это так же приводит к вражде. Освободи себя от того, чтобы видеть в людях недостатки, лучше радуйся любви. К богу. Не надо искать в других недостатки, необходимо высаживать в людях хорошее.

*Аввало аз айби халқ озод шав,  
Пас ба ишиқи гайби мутлақ шод шав!  
Муй бишкофи ба айби дигарон,  
Чун ба айби худ раси, күри дар он!  
Гар ба айби хештан машгулие,  
Гарчи бас маъюбие, мақбулие!*

[12, с.224]

Руми, всегда призывал к чистоте слова. Он считает, что доброе слова имеет большую силу и доброе слово может решать лучше проблемы, чем вражда. Необходимо правителям прислушиваться к добрым советам своих визирей:

*Чанд он Фиръавн мешуд нарму ром,  
Чун шуниди ўзи Мусо он калом.  
Он каломе, ки бидоди санг шир  
Аз хушии он каломи беназир.* [6, с.373]

В «Мантик ут-тайр» Аттара и «Маснавии маънави» Руми очень много общих моментов. Акимушкин О.Ф. в комментариях к книге Руми «Поэма о скрытом смысле» пишет «Сокращенная обработка рассказа (здесь речь о рассказе «История и купце, который отправился в Индостан, о поручении, которое дал ему попугай» – У.М.), заимствованная из «Книги тайн» Аттара.

Лучшим примером о том, что понимать друг друга необходимо понять смысл, это притча «О винограде». Сегодня когда указывается об идеях толерантности в

творчестве Руми, часто приводят в пример эту притчу. Смысл в том, что не понимая друг друга и не знание языка приводят к распре и непониманию. Прежде чем спорить о чём-то лучше всего сперва понять смысл слов и намерений.

*Вот как непонимание порой*

*Способно дружбу подменять враждой,  
Как может злобу породить в сердцах  
Одно и то же на разных языках.*

[3, с.249]

Особенности образа жизни имеют непосредственное влияние на утверждение толерантности в нравственной природе человека. Понятие природа нравственного человека – это понятие имеет смысл и актуально только с понятием социальный человек. Для развития человечества характерны разнонаправленные и во многом противоречивые тенденции, чему свидетельствует приведенный выше исторический экскурс периода жизни и Аттара и Руми.

Аттар и Руми были свидетелями агрессии со стороны религиозных деятелей, распространения насильственных способов решения социальных, этнических, религиозных проблем и естественно, что людей имеющих философское мышление такая ситуация не могла оставить равнодушной.

Мыслители стремились найти, предложить и распространять новые философские направления, которые обосновывали бы иную систему жизненных ценностей и приоритетов. Конечно же, в эпоху средневековья и отставания науки, в силу ограниченности возможностей – мыслители не могли выдвигать нечто революционное и поэтому в основном предлагали изменения ценностей. Призывали уважать представителей других социальных – экономических, этнических, религиозных и культурных слоев. Аттар, призывал сильных мира к справедливости и скромности. Руми так же считает, что если ты хочешь милость создателя, то сам должен быть сеять добро.

У Аттара и Руми толерантность выступает как необходимость образа жизни, предполагает готовность принять других людей такими, какими они есть. Призывали людей из разных слоев общества независимо от их социальных – экономических, этнических, религиозных и культурных приоритетов взаимодействовать на основе диалога и соглашения. Одной из причин критики суфизма со стороны оппонентов в современный период является то, что представители суфизма всегда призывали к терпимости и якобы это препятствовало развитию науки. Но мы сейчас не будем входить в полемику по этому вопросу, так как темой нашего исследования в данном параграфе является, то, что образ жизни утверждает появлению толерантных идей в данном случае у Аттара и Руми.

Если в современной социально-политической науке концепция толерантности является атрибутом демократической политической культуры, то в прошлом не было такого определенного научного понятия основанной на логических и методологических постулатах, хотя проблема толерантности еще тогда была актуальна, в силу проявлений в сознании народных масс различных предрассудков и страхов, снижения согласия и терпимости в обществе.

В период жизни и деятельности Аттара и Руми в общественном сознании сложился некий ценностный вакуум, причиной которой была неграмотность большего количества населения. В связи с этим, в своих произведениях больше уделяли внимания нравственным вопросам, вопросам совершенствования личности, призывали в этом направлении постижению Истины, к познанию подлинного бытия, которое изменяло их мировоззрение.

Поскольку социально-политические и культурно-экономические процессы, происходящие в эпохи проживания и Аттара и Руми ставили вопрос о рассмотрении сущности и особенностей утверждения толерантности путем представления нравственных основ

и нравственного потенциала. Противоречие между возрастающей социальной потребностью общества в утверждении толерантности и самой религией ислам вынуждали искать её источники в Коране. Можно выделить ряд противоречий между нравственными основами толерантности и исламом. Но мыслители находили основу толерантности, закрепленные в Коране. Они позиционировали ислам как выступающей против всякой агрессии и кровопролития. Представляли, что за исключением отражении в смысле обороны, агрессии, агрессия против других категорически запрещается. Другими словами, представляли ислам как религию разрешающую сражаться только, чтобы защищаться, не переступая дозволенные границы. Вот здесь берёт начало толерантных идей таких суфьев как Аттар и Руми.

Интерпретировалась идея о толерантности как идея терпимости находящее свое отражение в религиозных книгах, но понимающаяся по-разному. Руми всегда критиковал религиозных представителей, которые трактовали Коран буквально, искажая его содержание, не понимая истинную сущность его содержания.

Аттар и Руми в качестве интегратора в религии рассматривали единства Бога и предлагали нравственные ценности, такие как любовь, познание, содействие и гуманизм. Особое место занимала путь достижения совершенства человека. Проблемы современного им общества видели в падении нравственного уровня. Общей причиной многих социальных девиаций видели в социально-экономической ситуации и в религиозной вражде.

Для средневековой таджикско-персидской культуры, особенно суфизма была характерна рассматривать этические ценности через онтологическую систему мира, через космос. Концепция «вахдати вуджут» была необходима как с точки зрения общественного устройства и порядка, так и для рассмотрения человека в гармонии с космосом. Это было связано

с тем, что Аттар и его последователь Руми старались рассматривать общественный порядок как часть космического порядка. Особенно это видно и в «Мантик-ут-тайр»-е Аттора и «Маснавии маънави» Руми. Именно этим объясняется пристальное внимание представителей суфизма к проблеме совершенного человека, как части космического. Человек как часть отражения Бога в природе, должен совершенствоваться и посвятить себя познанию, и жизнь его должна быть выстроена максимально упорядоченно по шариату, упорядоченно по тарикату и служить идее блага и достижению лицезрения Истины.

Таким образом, толерантность в том виде, в каком она может быть рассмотрена в контексте суфизма, также была вписана в систему космоса и укоренена в нем, пусть и не называлась «толерантностью». Несмотря на отсутствие такого термина в дискурсе суфизма, мы можем отметить ее наличие, генезис уже на данной стадии средневековой таджикско-персидской культуры.

Необходимо отметить, что подобная «толерантность» имела место в основном при устремлении души к Истине. Относительное свободомыслие, при этом строго в рамках столпов ислама, способствовало повышению уважения к человеку, независимо от его социального и религиозного статуса.

Все исследователи почти едины во мнении, что человек рассматривается как часть космоса. Например, знаменитый французский востоковед Анри Корбен, так же был сторонником того, что человек познает через самого себя Бога и этим утверждает себя как часть вселенной. В «Мусибатнаме» Аттар рассматривает человека как часть вселенной. «Это рассказ о путешествии души во время мистической медитации в уединении. Сорок стоянок соответствуют сорока дням уединения, «путешествие духа» служит средством, с помощью которого человек открывает, что он не просто существо из плоти и крови, что

он носит в себе целую вселенную, что он сам является вселенной». [1,с.282] Руми же как последователь своего «учителя» в «Маснавии маънави» со стона флейты (бишнав аз най чун хидоят мекунад) представляет «стебель тростника (флейты) вырван из родной почвы и стремиться в нее возвратиться» [1,с.297] так же представляет человека как часть вселенной, а Бог растворён во вселенной. Здесь можно определить толерантность выраженная терпимостью как выражение биопсихосоциальной природы человека и у Аттара и у Руми. Человек любит ближнего, любит себя и любит Бога.

Важным является то обстоятельство, что человек в представлении Аттара и Руми, обретает субъективное начало, пусть и не в полном смысле этого слова, но тем не менее признание человека в качестве меры всех вещей было определенным вызовом для их эпохи. Особое место в их доктрине занимал вопрос религиозной толерантности. Веротерпимость проявляла себя в рамках концепции «вахдати вуджуд», которая подспудно имела своей целью устранение страха перед божественным началом и любви к нему.

Одной из важнейших задач своей философской деятельности и необходимым условием для обретения счастья являлась любовь - как главная цель жизни человека. Признавая существование бога, в то же время критиковали людей за их безразличие к людям. Это снимало вопросы о какой-либо религиозной интолерантности, поскольку Бог в религии ислама создал всех одинаковыми и равными, нет никакого смысла спорить, а тем более преследовать кого-то из-за этнической или религиозной принадлежности. Такой подход был важным шагом в развитии толерантности.

Как Аттар, так и Руми старались делать акцент на проблемы и обретение счастья самим человеком в этом мире, служа очередным шагом в развитии поворота к человеку. Рассматривая любовь к Богу как главной цели Совершенного человека заостряли свое внимание на проблемах

человека к человеку, параллельно увеличивая степень толерантности между людьми. Этому же способствовал и пути достижения Истины по тарикату, которые способствовали развитию учении о бесстрастии и невозмутимости. Невозмутимость уже по своей природе предполагает определенную долю терпимости, поскольку нельзя быть бесстрастным и невозмутимым постоянно конфликтую, выражая неудовольствие и нетерпимость. Сам мир (и бытие в нем) не признавался чем-то по-настоящему важным, а значит, он недостоин того, чтобы вести по его поводу жаркие споры. В таком отношении к жизни нет места нетерпимости и агрессивному отношению к другому. Терпимость по отношению к невзгодам, окружающим, судьбе и Богу, об отношении которого к добрым людям проявляется в любви к богу (ишки илохи). Выказывать нетерпимость не имеет смысла поскольку даже представители суфизма иногда по разному относились онтологическим вопросам по проблемам предопределённости и заданности.

Безусловно, как и всякий социальный феномен, образ жизни и её связь связано с утверждением толерантности в нравственной природе человека и имеет свои, вполне оправданные, на наш взгляд, пределы. Толерантность появилось против интолерантности. Наиболее известными случаями интолерантности по отношению к инакомыслию и неподчинению социальным нормам того времени является этническая и религиозная нетерпимость.

Тесная связь средневековой культуры с религией, формированием и становлением ислама, усиление его могущества, и, напротив, кризисные явления в нем, главным из которых, на наш взгляд, является разделение на направления и секты, требовала осмыслиения роли религии в жизни средневекового человека, ее границ. Для регламентации жизни средневекового общества актуальным был вопрос отношения религии к другим феноменам культуры: философии, науке. С

учетом доминирующей роли религии ислам в Средневековье мы можем, таким образом, говорить о ее толерантности по отношению к вышеуказанным феноменам. Для средневекового общества веротерпимость не была характерна, толерантность связывалась с божественным началом. Она начинает возникать в средневековой культуре в рамках универсального сострадания. Если Бог терпим к людям, любит их, несмотря на все их недостатки, то и сам человек, созданный Богом, также должен исходить в своей жизнедеятельности из любви, терпения, кротости и сострадания.

Как и Аттар Руми любовь к Истине считал единственным путем совершенствования человека. Подобное отношение к другому человеку указывало на зарождение толерантности и начало гуманистических тенденций. Безусловно, практическое воплощение подобного отношения в рамках средневековой культуры было зачастую затруднено, в политике и при ведении войны толерантность воплощалась редко, оставаясь в лоне религии, философских споров. Отдельно хотелось бы отметить важность толерантного отношения религии к другим феноменам духовной жизни общества. Толерантность рассматривается ими как действующая нравственная категория, толерантность как фактор социальной практики, специфическая регулятивная категория нравственности – часть духовно-практического способа существования человека в мире, ориентация человека в мире.

Важной общей чертой проблемы толерантности и у Аттара и Руми заключается в том, что оба мыслителя в своих произведениях важное значение придают категории любви. Любовь начиная свой путь от привязанности и уважения к ближнему завершает свой путь лицезрением истины – Бога. Любовь становится неким важным понятием и категорией в решении проблемы устранения религиозной, социальной и этической нетерпимости. Любовь как ценность, характеризующая

толерантность, встречаются очень часто как у Аттара так и у Руми.

Таким образом, толерантность в этической концепции Аттара и Руми, пусть и не оформленная в теоретической философской форме, была представлена в рамках средневековой философии в отношении человека к человеку,

формированию, началу генезиса гуманизма. И согласно Аттару и Руми толерантность выражается в смысле терпимости к чужому образу жизни, обычаям, взглядам, верованиям и социальному происхождению. Её противоположностью нетерпение, вражду, религиозное нетерпение и насилие.

### **ЛИТЕРАТУРА:**

1. Анри Корбен. История исламской философии. - М.: Прогресс-Традиция, 2010. - 360 с.
2. Гузидай Фиҳи мөфиҳи. Мақолоти Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ. Ташхис, муқаддима ва шарҳ: доктор Ҳусайн Илоҳии Қумшай. Душанбе, 2007. 302 сах.
3. Звезды поэзии. - Душанбе, 1988
4. Зиёев Х. М. Мавлоно. - Душанбе, 2007. – 195 с.
5. Зиёев Х. М. Биё то кадри яқдигар бидонем. - Душанбе, 2013. - 128 с.
6. Маснавии маънавии Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммад Балхӣ. Бар асоси матни Р. Николсон ва муқобила бо нусхаҳои дигар. - Техрон, 2001. - 730 с.
7. Махмаджонова М. Т. Философия Джалолуддина Руми. -Душанбе, 2007. - 300 с.
8. Мухаммадходжаев А. Гносеология суфизма, - Душанбе: «Дониш», 1989. - 116 с.
9. Мухаммадходжаев А. Мировоззрение Фариддина Аттора. - Душанбе: Дониш, 1974. - 115 с.
10. Тримэнгем Д. С. Суфийские ордены в исламе. - М., 1989. - 328 с.
11. Фаридуддина Аттор. Девон. - Душанбе, 2012. - 543 с.
12. Фаридуддин Аттор. Матик-ут тайр. – Душанбе, 2006. - 456 с.

### **АНАЛИЗ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ИДЕИ ТОЛЕРАНТНОСТИ В МИРОВОЗЗРЕНИЕ АТТАРА И РУМИ**

В статье анализируются социокультурные аспекты идеи толерантности в воззрениях Фаридуддина Аттара и Джалолуддина Руми. «Толерантность» как категория социального процесса имеет уникальные характеристики. Автор статьи утверждает, что хотя понятие «толерантность» если прямо не использовалось Аттаром и Руми, в их творчество это понятие равнозначно словам «ненасилия» и «веротерпимости».

Автор утверждает, что особенность понимания аспектов толерантности возможна только при рассмотрении её в тех условиях, в которых она зарождалась. Условия социально-экономической и политической жизни в эпоху, когда жили и творили Аттар и Руми, оказали большое влияние на формирование их философских и социально-этических взглядов.

Делается заключение о том, что толерантность в этической концепции Аттара и Руми, пусть и не оформленная в теоретической философской форме, была представлена в рамках средневековой философии в отношении человека к человеку, формированию, началу генезиса гуманизма.

**Ключевые слова:** Фаридуддин Аттар, Джалолуддин Руми, мировоззрение, толерантность, суфизм, религия, познанию Истины, нравственные категории, Богопознание и самопознание, нравственный феномен, терпимым, культура, человек, любовь, совершенный человек, межэтническая вражда и религиозная нетерпимость, гуманизм, духовность, ненасилие, характер, мотив, этика, социальный и религиозный статус.

## **ТАҲЛИЛИ ҶАНБАҲОИ ИЧТИМОЙ - ФАРҲАНГИИ АНДЕШАИ ТАҲАММУЛПАЗИРӢ ДАР ҶАҲОНБИНИИ АТТОР ВА РУМӢ**

Дар мақола ҷанбаҳои иҷтимоию фарҳангии андешаи таҳаммулпазирӣ аз нигоҳи Фаридуддини Аттор ва Ҷалолуддини Румӣ таҳлил карда шудааст. “Таҳаммулпазирӣ” ҳамчун як категорияи раванди иҷтимоӣ ҳусусиятҳои хоси худро дорад. Муаллифи мақола изҳор медорад, ки гарчанде мағҳуми “таҳаммулпазирӣ”, агар бевосита аз ҷониби Аттар ва Румӣ истифода бурда нашавад, ин мағҳум ба қалимаҳои “тоқатпазирӣ” ва “таҳаммулпазирӣ динӣ” баробар аст.

Муаллиф изҳор медорад, ҳусусияти дарки ҷанбаҳои таҳаммулпазирӣ танҳо дар сурате баррасӣ мешавад, ки он дар шароите, ки ў ба вучуд омадааст. Шароити ҳаёти иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсии он замон, ки дар он Аттор ва Румӣ зиндагӣ ва эҷод мекарданд, ба ташаккули ақидаҳои фалсафӣ ва иҷтимоиву ахлоқии онҳо таъсири назаррас доштанд.

Хулоса бароварда мешавад, ки таҳаммулпазирӣ дар консепсияи ахлоқии Аттор ва Румӣ, ҳатто дар шакли фалсафии назариявӣ ҷаҳорчӯб карда нашуда бошад ҳам, дар доираи фалсафаи асримиёнагӣ нисбат ба муносабати одам ба одамон, ташаккулёбии муносабатҳо ва оғози раванди инсондӯстӣ пешниҳод шудааст.

**Калидвоҷаҳо:** Фаридуддин Аттор, Ҷалолуддин Румӣ, ҷаҳонбинӣ, таҳаммулпазирӣ, тасаввуф, дин, шинохти Ҳақ, категорияҳои ахлоқӣ, Ҳудошиносӣ ва ҳудшиносӣ, зухуроти ахлоқӣ, таҳаммул, фарҳанг, инсон, ишқ, Инсони комил, адовати қавмӣ ва таҳаммулназарии динӣ, инсондӯстӣ, маънавиёт, тоқатпазирӣ, хислат, ангеза, ахлок, таҳаммулназарии динӣ, вазъи иҷтимоӣ ва динӣ.

### **ANALYSIS OF SOCIOCULTURAL ASPECTS OF THE IDEA OF TOLERANCE IN THE WORLDVIEW OF ATTARA AND RUMI**

The article analyzes the sociocultural aspects of the idea of tolerance in the views of Fariduddin Attar and Jaloluddin Rumi. “Tolerance” as a category of social process has unique characteristics. The author of the article claims that although the concept of “tolerance” if not directly used by Attar and Rumi, in their work this concept is equivalent to the words “non-violence” and “religious tolerance”.

The author claims that the peculiarity of understanding the aspects of tolerance is possible only when considering it in the conditions in which it was born. The conditions of socio-economic and political life in the era when Attar and Rumi lived and created had a great influence on the formation of their philosophical and socio-ethical views.

The conclusion is made that tolerance in the ethical concept of Attar and Rumi, even if not framed in a theoretical philosophical form, was presented in the framework of medieval philosophy in relation to man, man, formation, the beginning of the genesis of humanism.

**Keywords:** Fariduddin Attar, Jaloluddin Rumi, worldview, tolerance, Sufism, religion, knowledge of the Truth, moral categories, God-knowledge and self-knowledge, moral phenomenon, tolerant, culture, people, love, Perfect people, interethnic hostility and religious intolerance, humanism, spirituality , non-violence, character, motive, ethics, religious intolerance, social and religious status.

**Сведения об авторе:** Умедов Мастон Ҳамдамович – Таджикский национальный университет, докторант кафедры истории философии и социальной философии философского факультета. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17. Телефон: +992 93 3013100

**Information about the author:** Umedov Maston Hamdamovich - Tajik National University, doctoral candidate of the Department of History of Philosophy and Social Philosophy of the Faculty of Philosophy. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 17. Telephone: +992 93 3013100

## МАСЪАЛАҲОИ ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ЭСТЕТИКИИ ХОНАНДАГОН ДАР ИЛМҲОИ ПЕДАГОГӢ

Солиҳов М.

Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода

Дар Фарҳангӣ тафсирӣ забони тоҷикӣ истилоҳи эстетика чунин маънидод шудааст: «Эстетика таълимоти фалсафиест, ки қонунҳои умумӣ, моҳият, пайдоиш ва тараққиёти санъатро таҳқиқ менамояд ва қонунҳои тараққиёти онро аз нуқтаи назари зебоии ҳаёт ва инъикоси он дар асарҳои санъат меомӯзад» [5, с. 671].

Илмҳои педагогика ва фарҳангшиносӣ ҳамеша тарбияи эстетикро муҳимтарин қисми таркибии ҷараёни ҳамтарарава инкишофдиҳандай шахсияти насли наврас мешуморанд. Дар айни замон ба зебоӣ қарин будан аз дигар соҳаҳои ташаккули муҳассилин чудо набуда, баръакс ба тарбияи ахлоқӣ, фикрӣ, ҷисмонӣ робитаи қавӣ дорад. Маҷмӯи арзишҳои эстетикӣ, равишҳои эҷод ва истифодаи ин арзишҳоро таъмин мекунад.

Аввалин тасаввуроти концептуалӣ оид ба нақши тарбияи эстетикӣ дар Федератсияи Русия аз асарҳои В. Г. Белинский, К. Д. Ушинский, Н. Г. Чернишевский, Н. А. Бердяев, В. С. Соловьев ва дигарон сарчашма мегирад. Онҳо асосҳои назариявиро коркард ва идеяҳоро дар бораи имкониятҳо ва зарурияти тарбияи эстетикӣ пешниҳод намудаанд.

Дар тарбияи эстетикӣ аз концепсия ва ақидаҳои мутафаккирони Шарқу Farb, андешаҳои олимон, адібон ва умуман фалсафаи эстетикии ниёгон истифода бурдан ба мақсад мувоғиқ аст. Дар ин раванд ақидаҳои эстетикии педагогҳои шӯравӣ низ истисно нест.

В. А. Верб чунин меҳисобад, ки фарҳангӣ эстетикӣ – маҷмӯи сифатҳо, таҳсилоти шаҳсӣ, махсусият ва иштиrok дар бунёди зебоӣ буда, моҳияти он бошад, дар азхуднамоии маҷмӯи қобилият, истиқболи бадеъ ва эҷодӣ мебошад [2, с. 3-10].

Барои таҳқиқоти мо концепсияи файласуфи рус М. С. Каган хеле муҳим аст. Мутобиқи андешаи ў, фаъолияти эстетикӣ ташаккулёбии материя тибқӣ «қонунҳои зебоӣ» буда, махсусияти ҷамъбастиро соҳиб аст. Аз ин хотир, тамоми намуди фаъолияти инсонӣ бо андозаи муайян ҳамчун фаъолияти эстетикӣ матраҳ мегардад [3, с. 124]. Ҳамин тарик, айни замон дар зери мағҳуми тарбияи эстетикӣ тамоми намуди фаъолияти инсонӣ бо андозаи муайян ҳамчун фаъолияти эстетикӣ густариш ва ташаккули эстетикӣ фаҳмида шуда, арзишҳои шахсият марбут ба фаъолияти ў дониста мешавад. Ҳангоми худфаъолияти ва худташкилкунӣ татбиқ ва дорои арзишҳо мегардад. Олимон бар он ақидаанд, ки зебоӣ худи ҳаёт, таҷрибаи ҷамъиятий бо ҳамагуна гуногуниҳояш мебошад. Зебоӣ ин нуқтаи камолот, идеали кори ҳаррӯза ва одии иҷроқардаистодаи инсон аст. Чунки идеалҳои инсонӣ аз рӯи таҷрибаҳои иҷтимоиву шуури одамон муайян карда мешавад.

Эстетика давраҳои гуногуни рушди худро аз сар гузарондааст. Эстетикаи марксистӣ-ленинӣ, ки ҳаёт ва таҷрибаи ҷамъиятиро, бо тамоми гуногуниҳояш, сарчашмаи зебоӣ эътироф мекард, зебоиро камолот ва идеале ҳисоб менамуд, ки одамонро аз сатҳи оммӣ ва муқаррарӣ боло мебардошт. Идеалҳои инсонӣ бошанд, аз рӯи таҷрибаи иҷтимоӣ, шуури синфии одамон муайян карда мешуд.

Концепсияи тарбияи эстетикие, ки аз нигоҳи марксизм-ленинизм маънидод карда мешуд, аз он иборат буд, ки он мустақим ва ғайримустақим ба ҳалли проблемаҳои иқтисодиёт вобаста аст. Ин ба талаботу таъминоти баланди рӯҳӣ ва моддии одамон,

истехсоли чамъият мусоидат мекунад. Ҳар қадаре, ки иқтидори шуурнокӣ, фарҳанги умумӣ ва эстетикии одамон боло равад, талабот ба худ, ба ғановати маънавӣ, сифати маводи истеъмолкунанда, ба шакл ва тарзи истехсоли маводи ниёзи мардум ҳамон қадар афзоиш меёбад. Ин раванди объективӣ моҳияти эстетикии маводи истеъмолиро дар шароити кунуни иқтисоди бозорӣ сифатан беҳтар мегардонад.

Дар шароити имрӯза низ баъзе нуктаҳои таълимоти марксистӣ-ленинӣ дар бораи зебой, қонуниятҳои ба таври эстетикӣ аз худ кардану дигаргун соҳтани воқеяят асоси методологии назария ва амалияи тарбияи эстетикӣ буда метавонад. Аз чумла, асосҳои методологии назария ва амалияи тарбияи эстетикӣ, таълимоти марксистӣ-лениниро дар бораи зебой, қонуниятҳои эстетикии азхудкунӣ ва тағиیرдиҳии воқеяят ҳоло низ дар педагогика мавриди истифода қарор додан мумкин аст. Аммо бо ин таълимот набояд маҳдуд шуд.

Таҳлили адабиёти илмӣ нишон медиҳад, ки тарбияи эстетикӣ маънои васеъ дорад, он тамоми пахлухои фаъолияти хаёти инсонро фаро мегирад, фақат онро дарк карда тавонистан лозим аст. Ба ақидаи олимони тоҷик дар соҳаи педагогика, «моҳияти тарбияи эстетикӣ дар талабагон ташакул додани қобилияти дарккуни зебоии арзанда ва дуруст фаҳмидани он дар санъат, ҳаёт, омӯзиши мағҳумот, рағбат ва идеалҳои эстетикӣ баҳри инкишофи хислатҳои эҷодӣ ва истеъдод нисбат ба соҳаҳои санъат мебошад [1, с. 28].

Тарбияи эстетикӣ махсусияти чамъбастиро соҳиб аст. Аз ин хотир, тамоми намуди фаъолияти инсонӣ бо андозаи муайян ҳамчун фаъолияти эстетикӣ арзёбӣ карда мешавад. Вазифаи тарбияи эстетикӣ натанҳо аз инкишоф додани ҳолатҳои бадӣ – эҳсосии кӯдакон, инчунин такмил додани неруи маънавӣ, фикрӣ, ҷисмонии онҳо иборат аст, балки тамоми пахлухои зиндагӣ ва санъатро низ дарбар мегирад.

Дар меҳвари тарбияи эстетикӣ ташаккули ахлоқӣ қарор дошта, нисбат ба донистани

чамъият ва табиат низ таваҷҷуҳи зиёд зоҳир карда мешавад. Ҷалбнамоӣ ба намудҳои гуногуни фаъолияти эҷодӣ ба инкишофи фикр ва тасаввурот, ташаккули маҳорат ва малакаҳои меҳнатӣ, сифатҳои ахлоқӣ, мардонагӣ, интизоми намунавӣ, тарбияи иродай нек, ташаккули ҳисси зебоӣ ва дарки мақсадноки он мусоидат менамояд.

Дар тарбияи эстетикӣ чунин паҳлухо ба назар гирифта мешаванд: самт, мавзӯъ, шакли тарбия ва методи корӣ, ки барои мавриди таваҷҷуҳ қарор гирифтани сарчашмаҳои воеии тарбия ва корҳои методӣ ва моҳияи он, ки ҳиссёти эстетикӣ ва баҳодиҳиву арзёбиро ба амал орад.

Дар системаи таҳсилотӣ ва фарҳангӣ ҷиҳати рушди тарбияи эстетикӣ самтҳои зеринро ба инобат гирифтан ба мақсад мувофиқ аст:

- ташаккули омодагии шахсият баҳри идрок аз худнамоӣ барои эстетика, санъат ва воқеяят, ташаккули тафаккури эстетикӣ;
- баланд бардоштани маърифати эстетикӣ (зебоипарастӣ);
- густариши қобилиятаи эҷодӣ, фарҳанги маънавӣ ва ҷисмонӣ;
- ҷалбнамоӣ ба намудҳои фаъолияти эстетикӣ, ки дар натиҷаи он дониш ва ҷониҷоди ботинӣ ба рафтори ҳамарӯзai мӯҳассилин табдил меёбад;
- ташкили маҳфилҳои гуногуни фарҳанг, санъат, қасбу ҳунарҳои бадеии ҳалқ. Ҷалби хонандагон аз кӯдакӣ ба намудҳои фаъоли тарбияи зебоипарастӣ ва г.

Инсон аз манбаъҳои гуногуни воқеяят таассуроти эстетикӣ мегирад. Аз ҳама дастрастарини он табиат аст. Зебоиҳои табиат ба воситаи гуногунрангӣ, хушу форамии рангҳо, овозҳо, шаклҳо ва инчунин, ба воситаи аз рӯи қонунияти муайяне ивазшавии ҳодисаҳои олами зинда ифода мегардад. Аз рӯи ҳаракат ва таҷаддуди ҳамешагии ҷангалзорону қишғзорҳо, дараҳову кӯҳсорон ҳанӯз кӯдак ҳискардан, донистани зебоиро ёд мегирад.

Аз ҳодисаҳои хаёти чамъиятӣ ҳам дар бачагон таассуроти амиқи эстетикӣ ба вучуд меояд. Зебоии корнамоиҳои инсон баҳри

бахту саодати халқ, муносибатқои гарму нарми ҳамдигарии одамон, бойгариҳои маънавӣ, покизагии ахлоқу тани солими мусирони мо касро ба ҳаяҷон оварда, ба сӯи идеалҳои нек раҳсипор месозад.

Бойтарин манбаи таассуроти эстетикии муҳассилин санъат мебошад, ки онро Л. С. Виготский концентратсияи бадеии воқеият, аслиҳои ҷамъиятие номида буд, ки «вай маҳрамона ҷиҳатҳои шаҳсияти вучуди моро ба доираи ҳаёти иҷтимоӣ ҷалб месозад».

Манбаи бойтарини таассуроти эстетикии қӯдак санъат аст. Санъат ҳамчун шакли образники инъикос ва азнавсозии олам ҳодисаи фавқулода мураккаб ва бисёрмайно мебошад. Ба воситаи он ҷиҳатҳои идеологӣ, ахлоқӣ ва эстетикии таъсиррасонӣ ба шаҳсияти инсони комил расидан маълум мегардад. Тавассути он ба мактабиён ҳам аз ҷиҳати ахлоқӣ ва ҳам аз ҷиҳати эстетикӣ таъсири комплексӣ ва ҳамаҷониба расонда мешавад.

Нақши санъат барои дар насли наврас инкишоф ёфтани фарҳангӣ ҳаҷсасот ва ҳис карда тавонистан, тафаккури образнок ва тасаввурот ҳеле бузург аст. Олимон исбот кардаанд: «Одаме, ки нишоти эҷодии ин ё он намуди санъатро аз сар гузаронидааст, назар ба одами аз доираи танҳо дарки асари санъат баромада санъатро ҳеле чукуртар ва интенсивноктар дарк карда метавонад» [6, с. 223].

Асарҳои санъати тасвирий барои табиатро фаҳмидан ёрӣ расонда, идроқи бинои таҳайюлоти касро ривоҷ медиҳанд. Масалан, тамошобин бо ёрии тасаввурот ҳудрасиро зинда карда, дар паси он силсилаи воқеаҳо, ҳарактерҳо, образҳо ва динамикаи онҳоро мебинад. Мусиқӣ бошад, воқеятиро бо ёрии нағамот, оҳанг, зарбу бүм ва ҷӯршавии овозҳо инъикос мекунад. «Мусиқӣ, – навишта буд А. В. Луначарский, - анбуҳи овозҳост ва инчунин мусиқӣ анбуҳи ҳиссийтҳоест, ки онҳоро одамони ҳассос ба воситаи овозҳо фаҳмида мегиранд» [4, с. 21]. Педагогҳо исбот кардаанд, ки аз рӯи таъсири ҳиссӣ ба бача доштанаш, санъати мусиқӣ яке аз ҷойҳои аввалинро ишғол мекунад.

Дар инкишофи олами рӯӯҳии муҳассилин нақши адабиёти бадеӣ – санъати сухан ҳеле бузург аст. Забон муҳимтарин воситаи муомилоти одамон буда, тарафҳои гуногуни ҳастиро дарбар мегирад. Аз ин рӯ, имкониятҳои ба таври бадеӣ инъикос намудани воқеаҳои зиндагӣ дар адабиёт зиёданд, ки онҳо низ барои дар рӯҳияи зебоипарастӣ тарбия намудани хонандагон мусоидат менамоянд.

Намудҳои муттаҳид шудани санъати театр, кино, телевизион, сирк ба таври васеъ оммавӣ шудаанд. Тамошобин бо таъсири ҳониши ифоданок, ҳаракату ишораҳо, зебу зинатҳои ороишӣ ва ҳамоҳангии мусиқӣ дар саҳна ифода намудани воқеаву ҳодисаҳо ба мазмуну мундариҷаи спектакл ва дигар асарҳои саҳнавӣ сарфаҳм меравад. Дар театр байни актёру тамошобин робитай бевоситаи эҷодӣ пайдо шуда, барои ба ҳаяҷон омадани ҳарду тараф шароити мусоид ба вучуд меорад. Вобаста ба ин масъала Б. Брехт навиштааст: «Агар аз санъат ҳаловат бурдан ҳоҳед, ҳеч тох бо истифодаи қулай ва арзони як худи натиҷаи меҳнати бадеӣ қонеъ нашавед. Худи меҳнатро аз сар гузаронидан даркор аст...» [4, с. 24].

Иду маросимҳои миллии мардуми тоҷик, маҳсусан Наврӯз, Сада, Мехрғон завқи эстетикиро ташаккул медиҳанд. Дар ин ҷашнҳо ҳамчун шакли комплексӣ (маҷмӯй) тарбияи эстетикиву ахлоқӣ, ҳамаи воситаҳои таъсиррасон, аз қабили рақс, сурӯд, мусиқӣ, бозиҳои миллӣ, гӯштингирӣ, истифодаи образҳои қаҳрамонони афсонавию воқеӣ - баҳор, бобои дехқон, мусобиқаҳои варзишӣ, аспдавонӣ, бузкашӣ, имитатсияи ҷамъоварии ҳосил истифода бурда мешаванд, ки ба шаҳс таъсири мусбат мерасонанд.

Ҳамин тарик, тарбияи эстетикӣ барои муттасил инкишоф ёфтани шаҳсияти комил пурра мусоидат менамояд. Вазифаи он аз инкишоф додани танҳо ҳолатҳои бадеӣ-ҳаҷсии насли наврас набуда, балки аз такмил додани қувваҳои ахлоқӣ, фикрӣ ва ҷисмонии

хонандагон, бо зебой, бавижа бо аз худ кардани соҳаи санъат маҳдуд нашуда, тамоми паҳлӯҳои фаъолияти онҳоро дарбар мегирад.

Вазифаи якум ба кӯдак ёрӣ расонидан лозим аст, ки зебоиҳои санъат, табиат ва муносабатҳои ҷамъиятиро фаҳмида, азҳуд карда тавонад. Мактаббачагон бояд зебоиро дар қадом шакле, ки зуҳур наёбад, ҳис кардаву фаҳмида тавонанд.

Вазифаи дуюм нисбатан мураккаб буда, аз он иборат аст, ки дар симои маънавию ҷисмонии хонандагон нишонаҳои зебой такмил дода шаванд.

Амалӣ гардондани ин ду ҳадаф имкон медиҳад, ки вазифаи сеюм – дар кӯдакон парваридани ҳисси зебоипарастӣ, дар рӯҳияи меҳнат ва ҳулқу одоби намунавӣ тарбия намудани онҳо имконпазир гардад.

Азбаски дар ҳаёти ҳаррӯзai ҳуд хонандагон ба гайр аз ҷизҳои хуб ба ҷизҳои бад низ дучор мешаванд, вазифаи дигари ҳеле муҳим - тарбияи эстетикӣ ба миён меояд. Бинобар ин, онҳоро тарзе тарбия кардан лозим аст, ки ҳубро аз бад фарқ кунанд, нисбат ба асрҳои каммазмуни беғояи асарҳои санъат бетараф набошанд.

Идеали эстетикӣ ҳамчун мақсад дар намунаи оқилона ба вучуд овардани зебоии комил барои ташаккул ёфтани муносабати эстетикӣ ба воқеият ҷои маҳсусро ишғол мекунад. Инъикоси бевоситаи мавқеи эстетикии инсон,

акидаву идеалҳои ў ба воситаи завқи эстетикӣ, яъне воситаи фарқ карда тавонистани хубио зиштӣ ва ҳусни ботинио зоҳирӣ ифода мегардад. Ҳавасу талаботи эстетикӣ бошад, барои равшан кардани муносабати эстетикии инсон ба олам хизмат мекунанд. Бо ёрии онҳо дар инсон қобилияти аз байни ҷизҳои хуб ҷудо карда тавонистани хубтаринаш инкишоғ меёбад. Бо ёрии завқи эстетикиву санъат воқеиятро фаҳмидаву ба онҳо баҳо дода метавонем. Тавассути қобилияти бадеии ҳуд инсон дар ҷараёни фаъолияти эҷодӣ зебоиро ба вучуд меорад.

Аз гуфтаҳои боло метавон чунин натиҷагирий намуд, ки мусиқӣ, кино ва адабиёт манбаҳои асосии таҷрибаи эстетикии хонандагон ба шумор мераванд. Маҳсусан, онҳо ба санъати эстрада таваҷҷуҳи қалон доранд. Қобиляҳои бадеӣ дар аксарияти бачагони синнусоли наврасӣ ба мусиқиву рақс нисбатан бештар аст. Адабиёт ва санъат онҳоро бо бойигарии шеърияти сухан, бадеият, образҳоро фаҳмидан ошно месозад. Пас лозим аст, ки хонандагон шаклҳои бадеии асарҳои санъатро фаҳмида, аз идееву муносабатҳо ва ҳарактерҳои дар онҳо тасвирёфта ба ҳаяҷон оянд. Дар ин росто, сухани образноки омӯзгор ва корманди фарҳанг дар бораи қувваи ахлоқиву эстетикии санъат, таъсири санъат ба шахсият қумак мерасонад.

#### АДАБИЁТ:

1. Арабов И. Дар оstonai ҳаёти оилавӣ. Монография. - Душанбе, 2009.
2. Верб М.А. Взаимосвязь эстетической и педагогической культуры будущего учителя //Проблемы эстетического образования и воспитания студентов педагогических вузов. – Свердловск, 1981.
3. Каган М.С. Философия культуры. - Санк-Петербург, 1996.
4. Сайдов А. Р. Асосҳои ташаккули маданияти эстетикии омӯзгори оянда. – Душанбе, 2010.
5. Фарҳангги тафсирии забони тоҷикӣ. – Душанбе, 2008.
6. Эстетическая культура. /Российская академия наук, Институт философии; отв. ред.: канд. филос. наук И.А. Коников. – М., 1996.

### МАСЪАЛАҲОИ ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ЭСТЕТИКИИ ХОНАНДАГОН ДАР ИЛМҲОИ ПЕДАГОГӢ

Муаллиф дар мақола масъалаҳои асосии ташаккули фарҳангги эстетикии хонандагонро бо такя ба илмҳои педагогӣ мавриди баррасӣ қарор додааст. Дар матлаб зикр гардидааст, ки дар меҳвари тарбияи эстетикӣ ташаккули ахлоқӣ қарор дошта, нисбат ба донистани

чамъият ва табиат низ таваҷҷуҳи зиёд зоҳир карда мешавад. Ҷалбнамой ба намудҳои гуногуни фаъолияти эҷодӣ ба инкишофи фикр ва тасаввурот, ташаккули маҳорат ва малакаҳои меҳнатӣ, сифатҳои ахлоқӣ, мардонагӣ, интизоми намунавӣ, тарбияи иродай нек, ташаккули ҳисси зебоӣ ва дарки мақсаднохи он мусоидат менамояд.

Ба андешаи муаллифи матлаб, инсон аз манбаъҳои гуногуни воқеяят таассуроти эстетикӣ мегирад. Аз ҳама дастрастарини он табиат аст. Зебоихои табиат ба воситай гуногунрангӣ, хушу форамии рангҳо, овозҳо, шаклҳо ва инчуни, ба воситай аз рӯи қонунияти муайяне ивазшавии ҳодисаҳои олами зинда ифода мегардад. Аз рӯи ҳаракат ва таҷаддуди ҳамешагии ҷангалзорону киштзорҳо, дараҳову қӯҳсорон ҳанӯз кӯдак ҳискардан, донистани зебоиро ёд мегирад.

Аз ҳодисаҳои ҳаёти чамъияти ҳам дар бачагон таассуроти амиқи эстетикӣ ба вучуд меояд. Корнамоиҳои инсонҳо баҳри баҳту саодати ҳалқ, муносибатҳои гарму нарми ҳамдигарии одамон, боигариҳои маънавӣ, покизагии ахлоқу тани солими муосирони моқасро ба ваҷд оварда, ба сӯи идеалҳои нек раҳсипор месозанд.

**Калидвожаҳо:** эстетика, зебоипрастӣ, педагогӣ, ахлоқ, ҷавонон, маҳорат, фарҳанг, масъала, мусиқӣ, ҳавас, талабот,

## **ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА У УЧАЩИХСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ**

В настоящей статье автор рассматривает основные вопросы формирования эстетической культуры учащихся с опорой на педагогические науки. Стержневым вопросом эстетического воспитания является формирование нравственности и много уделяется внимания об- обществознанию и природоведению. Привлечение учащихся к различным видам творческой деятельности способствует развитию мыслей и представлений, формированию мастерства и трудовых навыков, моральных качеств, мужества и стойкости, образцовой дисциплины, воспитанию добной воли, гуманизма, формированию эстетического вкуса и его целенаправленного понимания.

Человек получает эстетическое представление с различных источников действительности, и самым доступным из них является природа. Красота природы выражается пестротой, многообразием приятных оттенков цветов природы, звуками и формами, также определенными законами изменения явлений живого мира. Ребёнок учится чувствовать природу по движению и постоянному возобновлению лесов, полей, ущелий, гор.

У детей появляется глубокое эстетическое впечатление также от событий и явлений общественной жизни. Красота человеческого подвига для народного счастья, теплые взаимоотношения людей, духовные, нравственные ценности, моральная устойчивость и здоровье наших современников приводит нас в восторг и направляет к высоким идеалам.

**Ключевые слова:** эстетика, эстетический вкус, педагогический, мораль, нравственность, проблема, музыка, интерес, требования.

## **THE PROBLEM OF THE FORMATION OF AESTHETIC TASTE OF STUDENTS ON PEDAGOGICAL SCIENCE**

In this article, the author considers the main problem of the formation of aesthetic culture of students based on pedagogical sciences. The core issues of aesthetic education are the formation of morality and much attention is paid to social science and natural history.

Attracting students to various types of creative activity contributes to the development of thoughts and ideas, the formation of mastery and work skills, moral qualities, courage and

perseverance, exemplary discipline, fostering goodwill, humanism, the formation of aesthetic taste and its focused understanding.

Person receives an aesthetic view from various sources of reality, and the most accessible of them is nature. The beauty of nature is expressed by the diversity, variety of pleasant shades of the colors of nature, sounds and forms, also defined by the laws of change in the phenomena of the living world. The child learns to feel nature through the movement and constant renewal of forests, fields, gorges, mountains.

Children also have a deep aesthetic impression of the events and phenomena of public life. The beauty of human achievement for national happiness, the warm relationship of people, spiritual, moral values, moral stability and the health of our contemporaries enthuse us and lead us to high ideals.

**Keywords:** aesthetics, aesthetic taste, pedagogical, morality, problem, music, interest, requirements.

**Сведения об авторе:** Солихов Муслихиддин – докторант (PhD) 3-го курса Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде. E-mail: solehov-shukrona@mail.ru. Телефон: 900-24-26-28

**Information about the author:** Solehov Muslihiddin - the 3nd year Dr. PhD of the Tajik state Institute of culture and art named after Mirzo Tursunzoda. E-mail: solehov-shukrona@mail.ru. Phone: 900-24-26-28

## ТАШАККУЛИ ТАРБИЯИ ЭСТЕТИКӢ ОМИЛИ РУШДИ ФАРҲАНГИ МАҶНАВӢ

Зокиров С. И.

Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода

Яке аз масоили асосии ҳаёти иҷтимоию фарҳангии ҷомеа тарбияи маҷнавии ҷавонон ба шумор меравад. Зоро тарбияи маҷнавӣ ба сифати таҳқурсии асосӣ барои пешрафти ҷомеа хидмат мекунад. Ҳамчунин баҳри ҳифз намудани сулҳу суботи комил, ки айни замон дар қаламрави Ҷумхурии Тоҷикистон пойдор аст, тарбияи дурусти ҷавонон шарти асосиву муҳим ба шумор меравад.

Рушду инкишофи фарҳанги маҷнавӣ бо шаклҳои гунгуни санъат низ робитаи зич дорад. Зоро он ҳам яке аз воситаҳои муҳиммest, ки тамоюли зебоипарастиро тақвият баҳшида, пурра мегардонад. Ҳамин робитаи доимиин истилоҳҳои “санъат” ва “зебоипарастӣ” аст, ки олимон, файласуфон, шоирон, навозандагон, сарояндагони забардасти адабиёти форсу тоҷик дар қатори эҷоди асарҳои илмӣ ба соҳаи санъат ҳам диққати маҳсус зоҳир менамуданд ва онро дар ташаккули маҷнавиёти шахс омили муҳим арзёбӣ мекарданд.

Шоир, файласуф, олимӣ машҳури тоҷик - Абуалӣ ибни Сино санъати мусиқиро ҳамчун омили инкишофи дарки маҷнавии кӯдакон дар оила таҳқиқ намуда, аз ҷумла дар ин бора ҷунин ибрози ақида намудааст:

“Барои қонеъ гардонидани талаботи кӯдак модар бояд ду вазифаро иҷро мекард: гаҳвора мечунбонид ва суруди “Алла”-ро меҳонд, ки дар натиҷаи ин амал қобилияти даркунии тифлон ташаккул ёфта, дар замири онҳо муҳабbat ба гимнастика ва мусиқӣ зиёд мешуд” [5, с. 28].

Маврид ба зикр аст, ки шурӯъ аз давраҳои қадим таълиму тарбияи мусиқӣ дар оилаи тоҷик ба роҳ монда мешуд ва яке аз шаклҳои асосии ташаккули маҷнавиёти насли наврас ба шумор мерафт. Ҳуди

шароити оилаи тоҷик бо таълими анъанаҳои ҳалқӣ ва санъати мусиқӣ ҳамbastагии ногусастани пайдо намуда, ин омил ба тарбияи мусиқӣ-зебоипарастии кӯдакон таъсири бузург мерасонид [5, с. 27].

Оила яке аз ячейкаҳои асосии ҷамъият аст, ки тарбияи фарҳанги маҷнавии кӯдакону наврасон ва ҷавонон дар он шурӯъ шуда ва инкишоғ дода мешавад. Дар ҳама давру замон кӯдакон дар оилаи тоҷик бо таълиму тарбияи мусиқӣ фаро гирифта мешуданд. Волидайн, баҳусус модарони тоҷик ба иҷрои сурудҳои бачагонаи ҳалқӣ диққати маҳсус дода, бо ҳамин восита ҷаҳони зебоипарастии онҳоро мепарвариданд.

Аз ҳамин лиҳоз, ҳар ду истилоҳи таҳқиқшаванда бо ҳам алоқамандии зич дошта, метавонанд омили рушду инкишофи фарҳанги маҷнавии ҷавонон низ бошанд, зоро фарҳанг ва санъат бо ҳам робитаи қавӣ доранд ва дар ҳамbastagӣ фарҳанги маҷнавии ҷавононро бештар таҳrik медиҳанду инкишоғ мебахшанд.

Ҳамин хизматҳои бесобиқаи модарони тоҷик аст, ки аксарияти шоирону нависандагони машҳури асрҳои миёнаи форсу тоҷик, шурӯъ аз Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Саъдии Шерозӣ, Үнсурулмаолии Кайковус, Абдураҳмони Ҷомӣ, Носири Ҳусрав, Камоли Ҳучандӣ то Абдулқодири Савдо ва дигарон дар баробари он, ки худ дорои фарҳанги маҷнавии баланд буданд, ҳамзамон сарояндаи хушвоз ва ё навозандай чирадаст низ будаанд. Олимон, файласуфон, шоирон-навозандагон ё шоирон-сарояндагони машҳури тоҷик дар баробари ин дар боло бурдани фарҳангии маҷнавии аҳли ҷомеаи башарӣ низ нақши муассир гузоштаанд.

Бахшида ба таълиму тарбияи кӯдакони хурдсол Унсурулмаолии Кайковус дар «Қобуснома»-и худ /асри XI/ панду насиҳати зиёду нафъоваре иброз намудааст. Дар боби омӯзиши илмҳо ўқайд менамояд, ки бидуни омӯзиши хунар, инчунин ба илму санъат ҷалб кардани кӯдакон вазифаи волидайн аст. Ин нукта дар эҷодиёти қариб ҳамаи шоирону нависандагон ва файласуфону санъатшиносони гузаштаи форсу тоҷик қайд гардидаанд [8, с. 4].

Файласуфи тоҷик Усмонзода Х. У. масъалаҳои марбут ба соҳаи маънавии ҳаёти ҷомеъаро мавриди баррасӣ қарор дода, аз ҷумла зикр кардааст, ки “Масоили марбут ба соҳаи маънавии ҳаёти ҷамъият, пеш аз ҳама, вобаста ба он аст, ки дар заминаи он ҷамъият ҳамчун ягонагии воқеияти моддию идеалий дарк карда мешавад. Аз ин ҷиҳат истехсолоти моддӣ ҳамчун воқеияти ҳастии ҷамъиятиро муайянкунанда бе алоқамандӣ бо маънавиёти ҷомеа бевосита, мустақил, вучуд дошта наметавонад. Сатҳи инкишофи истехсолоти моддӣ дар заминаи рушду такомули маънавиёти ҷомеа аст ва инкишофи маънавиёт дар навбати худ ба рушди истехсолоти моддӣ замина мегузорад. Аз ин рӯ, маънавиёт, ки аслан дар шакли маҳсулу мундариҷаи шуур (тасаввур дарки ҳодисот, идеяҳо, илм, ањанаҳо, расму оин ва г.) зоҳир мешавад, ҳастии ҷамъиятиро на дар шакли одӣ, балки ба таври дигаргунсозии фаъолонаи эҷодӣ инъикос менамояд” [2, с. 204]. Дарвоҷеъ, беҳтарин сарватҳои фарҳангӣ маънавӣ ва моддӣ, ки дар давоми солҳои тӯлонӣ аз таҷрибаи ҷамъиятию таърихии инсоният ташаккул ёфта, самараи фаъолияти моддӣ, илмӣ ва бадеии башарият, дониши фароҳ, назария ва шаклҳои рушдкунандаи тафаккури эҷодӣ мебошанд, ки чун василаи муқтадир дар инкишофи ҷамъияти муосир ҳизмат меқунанд.

Қисми ҷудонашаванда ва муҳими фарҳангӣ маънавӣ, тарбияи эстетикӣ мебошад, ки ба назари мо, таҳлилу тадқики ин масъала дар шароити кунунӣ хеле муҳим мегардад.

Тарбияи эстетикӣ дар системаи (низоми) таҳсилотӣ ва фарҳангӣ қисми ҷудонашавандаи мураттаби инкишофи комили шахсият мебошад. Вазифаи он аз инкишофт додани танҳо ҳолатҳои бадеӣ-эҳсосии насли наврас набуда, балки аз такмил додани нерӯҳои ахлоқӣ, фикрӣ ва ҷисмонии онҳо иборат аст. Қаробати онҳо бо зебоӣ, фақат ба азҳуд кардани соҳаи санъат маҳдуд нашуда, тамоми паҳлӯҳои онҳоро дарбар мегирад. Яъне, ҳадафи асосии тарбияи эстетикӣ ташаккули фарҳангӣ маънавӣ ва зебоипарастӣ мебошад.

Истилоҳи фарҳангии эстетика (“зебоишиносӣ”) ба файласуф Н. Бердяев тааллук дорад. Муҳаққиқ ва омӯзгори шинохта онро дар асари худ «Константин Леонтьев» (очерки таърихии ақидаи динии русӣ) барои фаҳмонидани сатҳи зебоипарастии мардуми ҷомеаи россиягии давраи солҳои 60-уми асри XIX истифода бурдааст. Ин истилоҳ айни замон бештар ҳамчун “зебоипарастӣ” истифода шуда, ба фаҳмиши «зебоишиносӣ» наздик мебошад.

В. А. Сухомлинский, педагоги машҳури шӯравӣ, ҷунин мешуморид, ки тарбияи эстетикӣ бо тарбияи эҳсосотӣ робитаи зич дорад. Ўпешниҳод намуда буд, ки тарбияи эҳсосотӣ ва эстетикӣ аз инкишофт додани фарҳангӣ эҳсос ва идрок оғоз мейбад. Нозуқ будани ҳис, таассурот, муносибати эҳсосотию эстетикӣ ба олами ихотакарда ва нисбати худ ба фарҳангӣ эҳсос ва идрок вобастагӣ дорад. Ҳамон қадаре, ки эҳсос ва идрок нозуқ бошанд, ҳамон қадаре, ки одам дар олами ихотакарда тобиш ва оҳангро бинаду шунавад, ҳамон қадаре, ки баҳои эҳсосотии шаҳс ба далелҳо, ашё, зуҳурот, ҳодисаҳо амиқтар ифода ёбад, ҳамон қадар андозаи соҳаи эҳсосотии тавсифдиҳандаи равонии инсон фароҳтар аст [9, с. 6]. Ҳамчунин, В. А. Сухомлинский таъкид намудааст, ки фарҳангӣ эҳсосоти эстетикӣ сатҳи баланди фарҳангӣ умумии ҳаёти мактабӣ, маҳсусан фарҳангӣ ахлоқӣ - муносибат ба одам ҳамчун ба арзиши

олиро тақозо мекунад. Арзишҳои эстетикӣ дар лаҳзаҳои хукмронии дағалӣ, бепарвойӣ, бетартибӣ дар муносибатҳои хурди рӯзмарра очиз шуда мемонанд [9, с. 5-6].

Тарбияи эстетикӣ аз моҳияти ҳиссияттанғани муносибатҳои байни аъзоёни коллектив: шафқат, самимият, садоқат оғоз меёбад. Дар пайвасти мутавозини зебоии муҳити иҳотакардаи одам ва зебии худӣ ўнақши барандаро зебоии муносибатҳои байниҳамии одамон иҷро мекунад ва ин зебоӣ, ба ақидаи В.А.Сухомлинский, пеш аз ҳама, дар адолат ва ҳақгӯй ифода меёбад. В. А. Сухомлинский, ҳамчунин, ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии тарбияи ахлоқию эстетикиро ба воситаи табиат инкишоф додааст [9, с. 7].

Аҳамияти бузург доштани тарбияи эстетикии насли наврасро, ҳамчунин А. С. Макаренко низ ёдовар шудааст. Ўмухимиати бедорсозии қӯшиши дарёftи зебоиро дар мактаб, хона, тамоми ҷойхое, ки онҳо вакти худро мегузаронанд, ба коре машғул мешаванд ё фароғат мекунанд, зикр намудааст. Ба ақидаи А. С. Макаренко, ҷавононро ба он ҷалб намудан зарур аст, ки онҳо дар мактаб, дар синфҳона ва хона вазъияти эстетикиро ба вучуд оваранд. Шахсоне, ки муассисаҳои таълимӣ-тарбиявии зери роҳбарии А. С. Макаренко қарордоштаро диданд, шахсан мушоҳида намудаанд, ки ў ба гановати рангҳо, фарш ва оинаи ҷилодиҳонда, дастурхонҳои сап-сафеди ошҳона ва тозагии олии биноҳо таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир менамуд [5, с. 216-218].

Масъалаҳои тарбияи эстетикӣ дар асарҳои дигари машҳури олимон ва педагогҳои рус, мисли Ушинский К. Д., Лихачев Б. Д., Разумний В. А., Подласий И. П., Савин Н.В., Скрипин А. Г., Сластенин В. А., Харламов И. Ф., Шацкая В. Н., Верб М. А. ва дигарон инъикос ёфтааст, ки дар онҳо ҳадаф, мазмун, вазифаҳо, шакл ва методҳои тарбияи эстетикӣ равшану возех муайян карда шудаанд.

Дар Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар асоси

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардидааст, вобаста ба масъалаи матраҳшаванда, аз ҷумла ҷунин омадааст:

“Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати мустақили тозаистикол дар марҳалай аввали ташаккули давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявиӣ ва ягона қарор дорад. Рушди минбаъдаи он ба тарбияи шахсиятҳои сатҳи баланди ахлоқӣ, дунёи пургановати маънавӣ, фикру ҷисми солим, эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва худогоҳии миллидошта, риоягари қонунҳо, ҳуқуқҳо, озодиҳо, заҳматписанду зебопараст, сарфаю сарштакор, ботаҳаммулу тоқатпазир, масъулиятшиносу фаъол ва созандою эҷодкор вобаста аст. Тарбияи ҷунин шаҳрвандон вазифаи давлат, ҷомеа ва оила аст» [3, с. 4].

Дар ташаккули фарҳанги эстетикӣ азхудкунии арзишҳои фарҳанги маънавӣ хеле муҳим аст. Барои ин агар ҳар як қас аз ҷиҳати бадей маълумотнок бошад хубтар аст. Зоро агар ҳар як шаҳс аз санъат қайфият бурданӣ бошад, бояд, пеш аз ҳама аз ҷиҳати бадей омода бошад.

Дар рушди ин амал ба андешаи момактабҳои мусиқӣ, бадей, санъат, дарсҳои инфиридорӣ аз созҳои мусиқӣ дар оила ба мақсади рушди зебоипарастии ҷавонон кумаки хуб расонда метавонанд. Дар ниҳоди насли наврас ба вучуд овардани ҷунин мавқеи ҷаҳонбиние, ки дар муборизаи мураккаби идеяҳои эстетикӣ, ақидаҳо ва фикру андешаҳо онҳоро ба роҳи дуруст мебарад, хеле муҳим мебошад.

Ташаккули фарҳанги зебоипарастӣ, завқи эстетикӣ дар афкори насли наврас фахмида гирифтан ва дар лавҳаи хаёлот ҷой додани образҳои бадей, инъикос гардидани лаҳзаҳои ҷудогонаи воқеяти тасвирёфта, ҳусусият, образҳо, қобилияти фарқ карда тавонистани ҷизҳои хубу бадро ба вучуд меорад. Ҳалли ин вазифа бо усулҳои гуногун сурат мегирад. Барои ин мумкин аст, ки беҳтарин намунаҳои асарҳои санъатро, ки дар онҳо зебоиҳои табиат инъикос ёфтаанд, ба таркии аёният нишон дода шаванд.

Ё ин ки хонандагон бо меъёрҳои умумӣ ва усулҳои таҳлили ҳодисаҳои эстетикӣ мусаллаҳ карда шаванд.

Дар раванди фаъолияти бадеии адабӣ, мусиқӣ, ҷалбшавӣ ба асарҳои саҳнавӣ, ки бевосита ба эҷоди образҳо алоқаманд мебошанд, муҳассилин мағҳуми зебоиро чуқур, ҳамаҷониба дарк мекунанд ва ба шавқ меоянд.

Яке аз беҳтарин воситаҳои тарбияи завқи зебоипарастӣ ҷизҳои аз нуқтаи назари эстетикӣ пастро танқид кардан аст. Ҷавонон бояд барои ҳимояи идеяҳои худ содик бошанд. Вале барои ин дар онҳо қобилияти ақидаҳои худро ҳимоя карда тавонистану ба тариқи илмӣ муносибат намуданро инкишоф додан лозим аст. Барои дар онҳо ба вучуд омадани қобилияти ба ҷизҳо аз нуқтаи назари эстетикӣ баҳо дода тавонистан сухбатҳо, мусоҳибаҳо, навиштани реферат оид ба ҷорабиниҳо нақши муассир дошта метавонанд. Ин ҷорабиниҳо фаъолияти мустақилона ва ҳавасмандии эҷодии онҳоро инкишоф медиҳад.

Ташаккули қобилияти эҷодӣ-бадей, дар навбати худ усулҳои махсусро тақозо дорад. Пеш аз ҳама бо роҳи мушоҳида, санчиши ҷомеа ва идроқи биной нишонаҳои қобилияти табиӣ ва рағбати насли наврасро муайян намуда, баъдан фаъолияти эҷодии онҳоро ба самти муайян равона кардан лозим аст.

Ба воситаи машқуниҳои доимӣ комёбиҳои пештара мустаҳкам карда шуда, барои ба маҳорату малакаҳои нав ба нав соҳиб шудан намудҳои фаъолият низ бояд ба тадриҷ мураккаб карда шаванд. Барои ин ҳамеша дар хотир доштан лозим аст, ки машгулиятҳои мусиқӣ, хореографӣ ва расмкашӣ танҳо дар сурати бо хушнудӣ таъсир расонидан хонандаро аз ҷиҳати эстетикиву ахлоқӣ ғанӣ мегардонад. Ба эҷодиёти бадеии насли наврас баҳои дуруст додан ҳам боиси пешрафти қобилияту истеъдоди онҳо мегардад.

Дар асоси омӯзиши маводҳои назариявӣ роҳҳои асосии ташаккули фарҳангӣ

эстетикии наврасону ҷавононро ҷунин хулоса кардан мумкин аст: бой намудани ҳисси эстетикӣ, корҳои бадей-маълумотдиҳӣ, дар доираи зебоӣ ва дар маҷмӯъ таҳқим баҳшидани фаъолияти эҷодӣ низ ҳеле зарур аст. Муаллимони мусиқӣ ва кормандони фарҳанг бояд ба ҷиҳати эстетикӣ бештар дикқат дода, ба ҳодисаҳои омӯхташаванда аз нуқтаи назари эстетикӣ баҳо диханд.

Тарафи зебои воқеиятро аз худ кардани ҷавонон ҳам дар раванди таҳсилу тадрис ва ҳам дар ҷараёни фаъолияти фарҳангӣ дар доираи ҷорабиниҳову машгулиятҳои маҳфилҳои фарҳангӣ ба вучуд оварда мешавад. Таҳқиқоти маҳсус нишон медиҳад, ки фаъолият ҳамон вақт мазмуни эстетикӣ мегирад, ки агар он ҳарактери эҷодӣ пайдо намояд, инчунин барои ҷавонон муҳити муассироти колективона муҳайё шуда бошад. Шаклҳои пассив, догматикӣ, беспроблемавӣ ва яқранги усулҳои таълим ва фароғатгузорӣ, шавқи маърифатнокӣ ва эстетикии ҷавонону наврасону паст намуда, ба фаъолияти эстетикӣ ҷалб шудани онҳоро суст мегардонанд.

Манбаи асосии зебоӣ ва эҷодкорӣ ҷараёни меҳнат аст. Зеро дар он насли ҷавон ҳамчун субъекти фаъолияти меҳнатӣ ва пешбарандай арзишҳои эстетикӣ баромад мекунад. Аз ин рӯ, ба фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ ҷалб намудани наврасону ҷавонон аҳамияти маҳсус дорад.

Паҳлуи дигари фарҳангӣ эстетикӣ фарҳангии майшӣ мебошад. Ба ақидаи Н. Н. Румянцева тарбияи эстетикиро ҳамчун фарҳангии майшӣ низ ҳисобидан мумкин аст, ки он аз ҷумлаи зебоӣ, либос, истиқоматгоҳ ба шумор меравад [7, с. 21-24].

Шарти муҳими педагогии ташаккули фарҳангии зебоипарастӣ истифода аз ҳамаи фаъолиятҳои эстетикӣ мебошад, зеро на танҳо санъат, инчунин дигар паҳлуҳои эстетикии ҳақиқат: меҳнат, муносибатҳои иҷтимоӣ, муҳити атроф, фарҳангии майшат, аз он ҷумла зебоӣ, либос, истиқоматгоҳ, табиат ва рафтари одамон низ ба тарбиягиранда таъсири худро расонад.

Фарҳанги эстетикиро набояд ҳамчун як фарҳанги одии умумиҷомеагии шахс донист, балки он ҷанбаи баландтарини фарҳанги шахсӣ маҳсуб меёбад. Шаҳсияти аз ҷиҳати эстетикий инкишофёфта дар ҳуд ҷизи зеборо мепарварад, аз он ҳаловат мебарад, олами маънавии хешро ганӣ мегардонад.

Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахсан Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рафғи проблемаю норасоҳое, ки имрӯзҳо дар соҳаи фарҳанги эстетикий ҷой доранд, диққати маҳсус медиҳанд. Сарвари давлат пайваста таъқид мекунанд, ки дар қатори муваффақиятҳое, ки дар ин соҳа вучуд доранд, камбуҷҳои ҷиддӣ низ дар фаъолияти муассисаҳо мавҷуданд. Бинобар ин, кормандони соҳаи маориф ва фарҳангро лозим аст, ки пеш аз ҳама, барои боло бурдани симои маънавии инсон, ташаккули фарҳанги эстетикии ҷомеа аз захираҳою имкониятҳои ҳудӣ, муассисаҳои таълимӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангӣ самаранок истифода бурда, «доир ба майлу рағбати зебоипарастӣ ва инкишоф додани ҳунари эҷодиву анъанаҳои бузурги фарҳангсолори ҳалқамон» [10, с. 19] ҷораҳои таъхирнопазир андешанд.

Ба ҳар як миллат аз рӯи фарҳанг, маҳсусан фарҳанги эстетикиаш баҳо медиҳанд. Ифтихори мо - тоҷикон бештар аз он аст, ки аз қадимулайём фарҳанги бойи бадей дорем. Аз ин рӯ, ба масъалаҳои ба насли наврас бегазанд интиқол додани арзишҳои эстетикий ва тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ин арзишҳо, ҳифзи ёдгориҳои таъриҳӣ, кори муассисаҳои фарҳангӣ,

маҳсусан дар дехот, бояд диққати ҷиддӣ дода шавад.

Талаботи баланди замони мусоир зарурати пайдо намудани роҳҳо ва усулҳои нави мукаммалгардонии тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ва дар мадди аввал таҳсилотро тақозо мекунад. Азбаски санъати мусиқӣ яке аз қисматҳои таҳсилотро дар мактаби мусоир ташкил медиҳад, дар ин ҷода ҳамроҳ усулҳои нави такмили дарсхоро дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот ҷустуҷӯ кардану пайдо намудан тақозои замон гаштааст.

Бесабаб нест, ки Сарвари давлат ба рушди соҳаи фарҳангу маънавиёт аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд. Соли 2017 Пешвои миллат дар воҳӯриашон бо зиёёни кишварӣ вазъи имрӯзаи рушди фарҳанги миллиро таҳлил ва баррасӣ намуда, зиёёни кишварро вазифадор намуда буданд, ки барои эҷоди асаҷҳои замонавӣ ва сатҳи баланди бадеидошта кӯшиш намоянд. Чопи ин асаҷҳоро Пешвои миллат аз ҷониби ҳуд кафолат додаанд. Сарвари давлат дар ин воҳӯрӣ аз мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо талаб намуданд, ки барои рушду нумӯи фарҳанг, беҳтаргардонии шароити кору зиндагии кормандони соҳа маблағҳо дарёбанд, ҳунармандонро ҳарчи бештар ҳавасманд гардонанд, ба ғасб намудани муассисаҳои фарҳангӣ аз ҷониби дигар ташкилотҳо роҳ надиҳанд, зеро фарҳанг яке аз рукнҳои асосии ҷомеа ва ҳастии миллат ба шумор рафта, дар ташаккули шаҳсияти комил, тарбияи эстетикии насли наврас нақши боризу ҳалқунанда дорад ва омили асосии ташаккули фарҳанги маънавии ҷомеаро ташкил менамояд.

#### АДАБИЁТ:

1. Бердяев Н. Константин Леонтьев. – экзотика Востока и буржуазность Запада, византизм и славянство, трансцендентная религия и мистика. 2018. 252 с. Издательство T8RUGRAM.
2. Идиев Хайридин Усмонович. Фалсафаи иҷтимоӣ. - Душанбе, 2013.
3. Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе, 2006. - 16С.
4. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе, 2018.
5. Макаренко А. С. О воспитании. - М., Т.5. - Москва, 1951.

6. Нарзуллоев Б. Х., Сайдхомидов С.С. Методикаи таълими мусиқӣ (китоби дарсӣ барои донишҷӯёни коллечҳои санъат, шуъбаҳои мусикии донишгоҳо ва факултети мусиқӣ-омӯзгории ДДФСТ). - Душанбе, 2019. - 238С.
7. Сайдов А. Р. Асосҳои ташаккули маданияти эстетикии омӯзгори оянда. - Душанбе, 2010.
8. Сайдхомидов С. С. Садои мусикии халқӣ дар қӯдакистонҳо. /Дастури методӣ/ [Текст]. - М., 1993. - 38С.
9. Сухомлинский В. А. Избранные педагогические сочинения: в 3-х тт. - Москва, 1981.
10. Эмомалӣ Раҳмон. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе, 2015.
11. Бердяев Н. Константин Леонтьев.- Москва 2017. 172с.

### **ТАШАККУЛИ ТАРБИЯИ ЭСТЕТИКӢ ОМИЛИ РУШДИ ФАРҲАНГИ МАҶНАВӢ**

Дар мақолаи мазкур муаллиф ташаккули тарбияи маҷнавии ҷавононро дар асоси сарчашмаҳои боэътиҳод мавриди баррасӣ қарор додааст. Дарвоҷеъ, яке аз масоили асосии ҳаёти иҷтимоию фарҳангии чомеа тарбияи маҷнавии ҷавонон ба шумор меравад. Зоро тарбияи маҷнавӣ ба сифати таҳқурсии асосӣ барои пешрафти чомеа хидмат мекунад. Ҳамчунин, баҳри ҳифз намудани сулҳу суботи комил, ки айни замон дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон пойдор аст, тарбияи дурусти ҷавонон шарти асосиву муҳим ба шумор меравад.

Рушду инкишофи фарҳанги маҷнавӣ бо шаклҳои гуногуни санъат низ робитаи зич дорад. Зоро он ҳам яке аз воситаҳои муҳиммest, ки тамоюли зебоипарастиро тақвият баҳшида, пурра мегардонад. Ҳамин робитаи доимии истилоҳҳои "санъат" ва "зебоипарастӣ" аст, ки олимон, файласуфон, шоирон, навозандагон, сарояндагони забардасти адабиёти форсу тоҷик дар қатори эҷоди асарҳои илмӣ ба соҳаи санъат ҳам диққати махсус зоҳир менамуданд ва онро дар ташаккули маҷнавиёти шаҳс омили муҳим арзёбӣ мекарданд. Аз ин рӯ, талаботи баланди замони муосир зарурати пайдо намудани роҳҳо ва усулҳои нави мукаммалгардонии тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ва дар мадди аввал таҳсилотро тақозо мекунанд. Азбаски санъати мусиқӣ яке аз қисматҳои таҳсилотро дар мактаби муосир ташкил медиҳад, дар ин ҷода ҳам роҳу усулҳои нави тақмили дарсхоро дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот ҷустуҷӯ кардану пайдо намудан тақозои замон гаштааст.

**Калидвозжаҳо:** эстетика, фарҳанг, фарҳанги эстетикӣ, санъат, мусиқӣ, мактаб, муосир, таҳсил, зебоӣ, ташаккул.

### **ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ- ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ**

В настоящей статье автором рассматривается нравственное воспитание моолодёжи на основании достоверных источников. Нравственное воспитание молодёжи является одной из основных проблем социально-культурной жизни общества, так как служит основным фундаментом развития общества. Так же в целях обеспечения мира и покоя, что в настоящее времяочно восстановилась на таджикской земле, главным и важнейшим условием считается правильное воспитание пордрастающего поколения.

Развитие духовной культуры также тесно связано с различными видами искусства, так как является одним из важнейших средств в укреплении и дополнении эстетического

направления. Существует неотделимая связь между терминами “искусство” и “эстетика”, на которую уделяли особое выдающиеся философы, музыканты, певцы и поэты таджикско-персидской литературы и считали её важным фактором формирования нравственности личности. Поэтому в современном мире предъявляют высокие требования к необходимости поиска новых способов и методов совершенствования всех областей социальной жизни, и в первую очередь, обучения. Так как специальности по искусству являются одним из компонентов учёбы современной школы, и в этом направлении необходим поиск новых способов и методов совершенствования уроков на всех этапах обучения.

**Ключевые слова:** эстетика, культура, наука, искусство, музыка, школа, современность учёба, формирование.

## **FORMATION OF AESTHETIC EDUCATION AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF SPIRITUAL CULTURE**

In this article, the author discusses the formation of the spiritual education of young people based on reliable sources. Indeed, one of the main issues in the socio-cultural life of society is the spiritual education of young people. Because moral education serves as the foundation for the progress of society. Also, proper education of young people is the basic and important condition for the preservation of complete peace and stability in the territory of the Republic of Tajikistan. The development of spiritual culture is also closely related to different forms of art. It is this constant connection of the terms "art" and "beauty" that scholars, philosophers, poets, musicians, and eloquent speakers of Persian and Tajik literature pay special attention to the creation of scientific works in the field of art and play an important role in the formation of personal spirituality. Therefore, the modern world requires the development of new ways and means of improvement of all spheres of the public life and, first of all, education. Since the art is a part of modern schooling, there is a need for new ways of looking at and finding lessons at all levels of education.

**Keywords:** aesthetic, culture, music, school, modern, education, beauty, formation.

**Сведения об авторе:** Зокиров Сухроб Ибодович, - старший преподаватель Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде E.mail: Sukhrob.Zokirov@bk.ru тел: 938606677

**Information about the author:** Zokirov Suhrob Ibodovich - Senior lecture of the Tajik state Institute of culture and arts, named after M. Tursunzoda. E-mail: Sukhrob.Zokirov@bk.ru Tel: 938606677

## МАҚСАД ВА РОҲҲОИ АСОСИИ ТАШКИЛИ ЭКСПОЗИТСИЯ ДАР ОСОРХОНА

Чалолов Б. Ф.  
Осорхонаи миллии Тоҷикистон

Асоси фаъолияти илмӣ - бадеии осорхонаро экспозитсияи осорхонавӣ ташкил медиҳад. Экспозитсияи осорхона бо мақсади муайян, вобаста ба соҳаи фаъолияти осорхонаҳо, ташкил карда мешавад. Таҳқиқи назариявии экспозитсияи осорхонавӣ ва фаъолияти амалии экспозитсионии осорхонаҳо аз ҷумлаи мавзӯҳои муҳиме мебошанд, ки мавриди пажӯҳиши фарҳангшиносону осорхонашиносон қарор гирифтаанд.

Оид ба мавзӯи экспозитсияи осорхонавӣ аз ҷониби мутахассисони соҳаи осорхонашиносӣ, аз ҷумла А.И. Михайлова, Б. Закс, Н. Кузнецов ва Н. Иличев, Э. Коган, Т. Ю. Юренева, А. Шарипов, З. Иброгимов, Г. Нуров як қатор китобу мақолаҳои илмӣ ба нашр расидаанд, ки дар баланд бардоштани ҳисси худшиносӣ ва дӯстдорию муҳаббат ба Ватан нақши бориз бозидаанд.

Экспозитсияҳои таърихии осорхонаҳо ба ғанӣ гаштани донишҳои таъриҳӣ, ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ мусоидат карда, дар тарбияи ахлоқӣ, сиёсӣ ва эстетикии наслҳои гуногун такони ҷиддӣ мебахшанд. Дар ҳар як қишвар дар соҳтани экспозитсияи осорхонавӣ ҳусусиятҳои хос вучуд дорад. Ин ҳусусиятҳо дар навбати худ аз ҷанбаҳои гуногуни раванди таъриҳӣ, мундариҷаи фонди осорхона ва ҳалли осорхонашиносии экспозитсия вобаста мебошад. Дар таҳқиқи назариявии масъалаҳои экспозитсионӣ, пеш аз ҳама, мағҳумҳои илмии ин кори осорхонавиро муайян намудан лозим аст. Олимони осорхонашинос кори экспозитсиониро ҷараёни асоси фаъолияти коммуникатсионии осорхона номидаанд [10, с. 30].

Ҳама гуна намоиши мақсадноки ашёро экспозитсия номидан лозим аст. Экспозитсияи осорхонавӣ ҳусусиятҳои хоси худро дорад. Якум, дар он на ҳама намуди ашё, балки ашёи

осорхонавӣ, ки ба тамошобин маълумоти муфассал дода, дар онҳо ҳиссиёти алоқаро нисбат ба воқеаҳо ва падидаҳои инъикосшуда пайдо мекунанд ва таъсири зеҳнӣ мерасонанд, ба намоиш гузошта мешаванд. Дуюм, экспозитсияи осорхона дар асоси назарияи илмӣ, ки ходимони осорхона таҳия кардаанд, соҳта мешавад. Ин назария мундариҷаи гоявии экспозитсия, принсипҳои интиҳоби ашёи осорхонавиро аз ғанҷинаи осорхона, гурӯҳбандии онҳо, композитсия, шарҳ додани онҳоро муайян намуда, талаботро нисбат ба ҳулосаи бадеӣ, ки дар осорхона ҳусусиятҳои хоси худро дорад, асоснок менамояд.

Бо экспозитсияи осорхона шинос шуда, тамошобинон, новобаста аз гуногуни қабули ашёи ба намоиш гузошташуда, иттилоти гуногун мегиранд. Албатта ба тамошои осорхона омадани тамошобин ҳамон вақт фароғат ҳисоб мешавад, ки худи ў ба осорхона омаданро истироҳати хуб ва вақтро хуш гузаронидан ҳисобад. Ин ҳусусиятҳо экспозитсияи осорхонаро бо дигар намудҳои иртиботу равобити оммавӣ наздик мегардонад [7, с.7].

Дар экспозитсияи осорхонавӣ ашёи осорхонавӣ маҷмӯи илман муташаккилро ифода менамоянд. Вале, аз ҷиҳати сифат як маҷмӯа аз маҷмӯаи дигари осорхона фарқ менамояд. Ашёи осорхонавӣ таркиби маҷмӯаи осорхонаро ифода карда, барои ошкор кардани мавзӯҳои муайян хизмат менамояд. Дар ташкили маводи намоиши тарзу дараҷаи қабули тамошобини осорхона, ҳарактери иттилоот, ки метавонад аз он ба даст орад, имконияти истифодаи он бо мақсади корҳои ташвиқотӣ, таълимӣ, тарбиявӣ бо таъсири эстетикии он ба назар гирифта мешавад. Барои ҳамин ҳам, зарур аст, ашёи осорхонавие интиҳоб карда шаванд, ки онҳо ҳамчун сарчашмаи иттилотӣ истифода шаванд. Дар баробари

ин, лозим аст, ки ашёи осорхонавии интихобшуда тармиму таъмир шуда, ба шароити экспозитсия мутобик гардонда шаванд. Ҳамин тавр, ашёи осорхонавӣ сарчашмаи дониш буда, ба элементи фаъоли донишдиҳанда ва бедоркунандаи зеҳн - нигораи осорхонавӣ табдил мёбад.

Илова бар ашёи осорхонавӣ, ки асоси экспозитсияро ташкил медиҳанд, метавон ба экспозитсия нигораҳои аёни ёриасон - маводи илмӣ - ёриасони экспозитсионии барои иҷрои вазифаҳои маърифатию тарбиявии осорхона зарурро доҳил намуд. Умуман, баъзе осорхонашиносон пешниҳод менамоянд, ки танҳо ашёи осорхонавии ба намоиш гузошташударо нигора-экспонат номидан мумкин аст [10, с.37]. Яке аз қисмҳои таркибии экспозитсия матнҳои экспозитсионӣ мебошанд, ки вобаста ба маъно ва таъиноташон ҷо дода мешаванд. Ҳамаи ин элементҳои экспозитсияро маводи экспозитсионӣ меноманд. Маводи экспозитсионӣ тибқи назарияи илмӣ, вазифаҳо ва мавзӯи экспозитсия аз рӯи талаботи бадеӣ-эстетикӣ гурӯҳбандию ҷойгир карда мешаванд.

Бояд зикр кард, ки гурӯҳбандӣ, композитсия ва ороиши бадеии экспонатҳо метавонад таассуротро нисбат ба ҳар як нигора зиёд ва дар вақти зарурӣ кам намуда, арзиши маърифатӣ ва зеҳни экспозитсияро зиёд намояд.

Дар экспозитсия мавод ба таври гуногун гурӯҳбандӣ мешавад. Он метавонад элементҳои ҳақиқати воқеиро хеле монанд такрор намояд (дар мисоли интерер, дирамаи манзаравӣ) ё онро бо ёрии интихоби ашёи осорхонавӣ инъикос намояд. Инчунин, метавон ашёи осорхонавиро аз рӯи системаи муайян фахмидани онҳоро ҳамчун маҳсули меҳнат, ашёи санъат, объектҳои табиат мутобик кунонда, дар экспозитсия ҷойгир кард. Тартиби гурӯҳбандӣ ва ташкили маводи экспозитсиониро, ки илман асоснок шуда, аз мундариҷаи экспозитсия бармеояд, методи соҳтани экспозитсия меноманд [1, с.17].

Ҷой ва ё биноҳои барои экспозитсия маҳсус чудошударо толорҳои экспозитсионӣ меноманд. Барои толорҳои намоишӣ

ҷиҳати дастрас будани тамошои нигораҳо воситаҳои маҳсуси намоишҳо лозим аст. Дар ин воситаҳо (витринаҳо, девораҳо, зермонҳо, диарамаҳо ва ғ.) шароити маҳсуси зеҳнӣ ва эстетикӣ ба вучуд оварда мешавад, ки дар соҳтани он восита ва қоидаҳои муштарак истифода бурда мешаванд. Ҳар як элементи экспозитсия, ҳар гурӯҳи нигораҳо ва толорҳои экспозитсионӣ дар якҷояй шартан мундариҷаero мегиранд, ки онро қарори меморӣ-бадеии экспозитсия мегӯянд.

Илова ба экспозитсияҳои доимӣ дар осорхонаҳо экспозитсияҳои муваққатӣ-намоишҳои осорхонавӣ истифода бурда мешаванд. Намоишҳои доимӣ ва сайёр ба масъалаҳои актуалии мусоир - воқеаҳои муҳими сиёсӣ, ҷашнҳо ва иттилоот дар вақти ҷорӣ бахшида мешаванд. Чунин намоишҳо дастрасӣ ва аҳамияти ҷамъиятии маҷмӯи осорхонаҳоро баланд намуда, дастоварҳои илмии осорхона, ёдгориҳои нав доҳилшударо ба таври оперативӣ гардиш медиҳанд. Муваққатии намоиш дар таркиби нигораҳо ифода мёбад. Дар чунин намоишҳо метавон нигораҳоеро ба намоиш гузошт, ки онҳо одатан бо мақсади таъмини ҳифз истифода намешаванд. Намоишҳо имкон доранд, ки аз рӯи мавзӯи интихобшуда маводи лозимаро намоиш диханд. Дар баъзе ҳолатҳо мавзӯъ аз ҳадди соҳаи осорхона берун мебарояд. Актуалӣ ва ҳатто беҳад рӯзмарра будани мавзӯи намоиш нисбат ба хулосаи меморӣ - бадеии он талаботи қатъиро ба вучуд меорад. Намоишҳо нақши маърифатию тарғиботии осорхонаро баланд бардошта, аз ҷиҳати ҷуғрофӣ ҳудуди фаъолияти онро васеъ менамоянд.

Кори экспозитсионӣ «ҷорроҳаи» ҳамаи соҳаҳои фаъолияти осорхона мебошад. Он аз як тараф чун бунёди асосии корҳои ғоявӣ - тарбиявӣ ва маърифатии осорхона хизмат намояд, аз тарафи дигар, ба мавзӯи корҳои илмӣ дар бахши низоми соҳавӣ талаботи ҳудро мегузорад ва чун як намуди маҳсули он баромад намуда, яке аз шаклҳои чопи корҳои илмӣ мебошад [10, с.39]. Кори экспозитсионӣ дар меъери аҳамиятнок мавзӯи маҷмӯасозии фондҳо, тартиби таҳқиқи ашёи осорхонавӣ ва пайдарҳамии корҳои тармимию таъмири осорхонаро

муайян менамояд. Вале, вазифаи асосии экспозитсияи осорхонавӣ ин амалӣ намудани иртиботи осорхонавӣ, иртиботи осорхонавии дар навбати аввал ба дарки зеҳни маводи экспозитсийӣ асосёфтаи дар паҳнои муайян ҷойгиршуда мебошад [10, с. 41].

Бо он сабаб, ки мундариҷа ва шакл бо ҳам алоқаманданд ва аз ҳам ҷудонашаванда мебошанд, ҳулоса ё ҳалли меъморӣ-бадей маҳдудан ба кори экспозитсионӣ доҳил мешавад, ҳарчанд ки он ба соҳаи илми осорхона мансуб нест. Зоро он ба соҳаи дигари донишу ҳунар - санъати ороиши - наққоший ва дизайн доҳил мешавад. Дар рафти кор барои омода намудани экспозитсияи осорхонавӣ корманди илмии осорхона, дизайнери осорхона ҳатман бо рассом кор мекунад ва бâъзе масъалаҳоро якҷоя ҳал менамоянд. Ҳалли васеи эҷодӣ ва соҳтани ансамблеяи мӯжкаммали бадеии экспозитсия, истифодай воситаҳои гуногуни бадей ва техникий ба мақсаднок дарк намудани мундариҷаи экспозитсия мусоидат карда, таассуротро нисбат ба он зиёд менамояд.

Ҳар як тарафи кори экспозитсионӣ - илмӣ ва бадей вазифаҳо ва ҳусусиятҳои хоси ҳудро дорад. Мисол, дар экспозитсияи осорхонаҳои таърихии қишварҳои гуногун рафти таъриҳӣ, тарафҳои гуногуни он, воқеаҳои аниқи таъриҳӣ ва зухурот инъикос ёфтааст. Вале ин ифода ё инъикоси оинагӣ нест. Экспозитсияи таърихи яклуҳт наметавонад ҳаёти гузашта ё ҳозираро аз нав созад. Ин имкон надорад. Осорхона ҳақиқатро ба воситаҳои ба он хос инъикос менамояд. Яъне, осорхона он воқеиятро тибқи назарияи илмӣ шарҳ медиҳад ва ба воситаи ашёи осорхонавӣ онро ҳуҷҷатнигорӣ менамояд. Ҳамин тавр, «воқеияти нав» - тарзи осорхонавии воқеияти таъриҳӣ соҳта мешавад.

Як ҷиҳати хоси экспозитсияи осорхонавӣ ин принципнокии он мебошад. Принципи якуми экспозитсияи осорхонаҳо дар асоси назарияи имлӣ соҳта шудани онҳо мебошад [3, с.31]. Вале назарияи илмии экспозитсияи осорхонаҳо вобаста ба идеология ва соҳти ҷамъиятий метавонад гуногун бошад.

Принципи дуюми экспозитсияи осорхонавӣ шайият мебошад. Принципи шайият аз моҳият ва соҳаи худи осорхона бармеояд. Принципи шайият дар он зоҳир мешавад, ки тамошобин бевосита ба ашёи осорхонавӣ, ки дар шакли нигоҳаҳои осорхона ба намоиш гузашта шудаанд, шинос мешавад.

Ашёи осорхонавӣ бо чанд мақсад ба намоиш гузашта мешаванд. Якум, онҳо далели воқеаи таъриҳӣ буда, ба фаҳмидани вазъи таъриҳӣ мусоидат менамоянд. Дуюм, тамошобин бо ёрии онҳо ба таърихи гузаштаю ҳозира шинос шуда, аз дигаргуниҳои мусоидати кишвар боҳабар мегардад.

Тамошобинро ҳангоми тамошо ҳиссииёти маҳсус - ҳаяҷон фаро мегирад, ки ин ҳаяҷон бо чигунагии қабули ашёи аслии экспозитсия вобаста аст. Масалан Карл Маркс дар замони худ коллексияҳои ошурии осорхонаи Британияро омӯхта, ба ҳулосае омада буд, ки онҳо моро шоҳиди раванди кооперативии меҳнат менамоянд. Ё худ ба гуфти Н. К. Крупская, нигоҳаҳои осорхона, ки инқилоби соли 1848-и Парижро инъикос менамуданд, барои Ленин «Як пораи муборизаи зинда» буданд [8, с.147].

Моҳияти асосии принципи шайияти экспозитсия аз он иборат аст, ки мавҷудияти нигоҳаи аслӣ ба зеҳни тамошобин таъсири мусбат расонда, ҳаяҷони онро баланд менамояд ва ба тамошобин мӯяссар мешавад, ки раванди муайяни таърихири на танҳо донад, балки ҳис намояд.

Шайияти экспозитсия ба тамошобин чизро медиҳад, ки онро бо нақл дода намешавад. Шайият дар равшан намудани тарафи моддии раванди таъриҳӣ ивазшаванда мебошад. Албатта идеологияи ҷамъиятиро бо сабаби диди нашуданаш инъикос кардан мумкин нест. Вале метавон дар экспозитсия ашёро ба намоиш гузашт, ки ин идеология тасвир ёфтааст. Ба ин диорамаи толори аввали шуъбаи таърихи бостон ва асрҳои миёнаи Осорхонаи миллии Тоҷикистон мисоли равшан шуда метавонад.

Принципи сеюми экспозитсия - ин воситаи иртиботи (коммуникатсияи) оммавӣ будани

он мебошад. Ин маъни оро дорад, ки ҳангоми сохтани экспозитсия дарацаи дарки қиширҳои гуногуни чомеаро ба назар гирифтан лозим аст. Гоҳо чунин фикр изҳор мешавад, ки дар экспозитсия идроки тамошобини «миёна», яъне оне, ки дар бораи таърих таассуроти умумӣ дошта, дарацаи маълумоти умумиаш чандон баланд нест, бояд ба назар гирифта шавад. Барои ҳамин дар экспозитсия аз ҳад зиёд гузоштани нигораҳо ва бехад ҳӯрдагирий кардан лозим нест. Ҳамон қадар нигораҳо ба намоиш гузоштан лозим аст, ки дар вакти начандон тӯлонӣ бо онҳо шинос шудан мумкин бошад. Бояд зикр намуд, ки ин нуктаи назарро доир ба «тамошобини миёна» на ҳамаи олимон қабул доранд. Экспозитсия бо назардошли психологияи идрок бояд тавре бошад, ки бо тамошобин барои интиҳоби фаъоли иттилоот имкон дихад. Яъне, аз байни нигораҳои зиёд вобаста ба идроки тамошобин баъзе аз онҳо ба тамошобин таъсири камтар, баъзеашон таъсири зиёдтар мерасонанд.

Барои ин бисёрнақшагии пешниҳоди маводи экспозитсионӣ ба тамошобин ёрӣ мерасонад. Дар навбати аввал нигораҳои ҷолиб гузошта мешаванд. Нигораҳои дигарро дар мадди дуюм гузоштан лозим меояд.

Дар осорхонашиносӣ чунин пешниҳод низ мавҷуд аст, ки барои дар баробари маводи барои ҳама дастрасу фахмо, ҷиҳати шиносоии мустақилонаю амиқтари тамошобин толор ё гӯшаҳои маҳсус ташкил намудан лозим аст.

Барои бештар дастрас шудани экспозитсия матнҳои маҳсус таҳия гашта, маводи илмӣ - ёрирасон омода мешавад. Вале аз ҳад зиёд сода кардани экспозитсия чандон хуб нест. Яъне, доир ба ҳар як нигора маълумоти пурраро дар шакли матн таҳия кардан дуруст нест. Танҳо барои осон шудани дарки нигораҳо аз тарафи тамошобин шароит фароҳам овардан лозим аст. Дар экспозитсия бояд дастовардҳои мусоири илму идеология ба назар гирифта шаванд.

Ҳамин тавр, бунёди экспозитсияи осорхонавӣ се принципи асосири талаб менамояд:

1. Дар асоси назарияи илмӣ сохтани экспозитсия;

2. Шайияти экспозитсия;

3. Воситаи иртиботи оммавӣ будани экспозитсия.

Риоя шудани талаботи ин се принцип ба ходимони осорхона имкон медиҳад, ки ҳар як воқеяти таърихири инъикос намоянд.

Дар таҷрибаи ҷаҳонии кори осорхонавӣ методҳои сохтани экспозитсияи осорхонавӣ дар қатори пешравии илм пайдо шуда, инкишоф ёфтаанд. Тибқи талаботи илм осорхона бояд ҳамчун тарғибари асосии арзишҳои илмию фарҳангӣ баромад намояд. Бо пешрафти илм ва афзудани таҷрибаи осорхонавӣ методҳои муайяни сохтани сохтори экспозитсияи осорхонавӣ ташаккул меёбанд, ки яке аз онҳо методи системавӣ мебошад [7, с.9].

Таҳминан аз нимаи дуюми асри XIX сар карда, ба экспозитсияҳои осорхонаҳои соҳаашон таъриҳӣ доҳил намудани комплексҳои алоқаҳои воқеии ҳаётро инъикоскунанда оғоз меёбад. Ташаббускорони аввалини ин метод осорхонаҳои мардумшиносӣ буданд. Хусусияти таҳқиқот онҳоро ба зарурати ба даст овардани комплексҳои маишии мардумшиносӣ: вазъияти хонагӣ, рафти меҳнатӣ, анъанаҳои динию ҷаҳонӣ водор намуд.

Барои тарғиби ин гояҳо дар экспозитсия бештар матнҳои ёрирасон ва нусхаю амсилаҳо истифода мешуданд. Методи комплексӣ-мавзӯй барои осорхонаҳои шӯравӣ як методи пешқадам ҳисоб мешуд. Вале, бе назардошли хусуситҳои хоси осорхонаҳо, маҳсусан шайияти экспозитсия як қатор нодурустиҳоро ба амал овард.

Дар даврони соҳибистиклолӣ дар пойтаҳти мамлакат, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ҷандин осорхона, аз ҷумла Осорхонаи миллии Тоҷикистон, Осорхонаи миллии бостонии Тоҷикистон, Осорхонаи таъриҳ-кишваршиносии вилояти Суғд, Осорхонаи таъриҳ-кишваршиносии ба номи Авастои шаҳри Боҳтари вилояти Ҳатлон соҳта, ба истифода дода шуданд, ки ба васеъ гардидан ҷаҳонбинӣ ва дарки воқеяти таърихии мардум мусоидат намуданд.

Ташкили экспозитсия, пеш аз ҳама, таҳияи нақшай мавзӯй, омода намудани

ангораи ороиши бадей, огози корҳои ороиши бадей, омода намудани толорҳо, ба нақшагирии рангпардозӣ, равшанидиҳӣ, намнокӣ ва дигар воситаҳои асосии онро талаб менамояд. Ҳамин тавр, барои сохтани экспозитсия дар осорхонаҳои муосир истифодаи методҳои гуногун ба фоидаи намнокӣ ва фаъолияти осорхонаҳо мебошад.

#### АДАБИЁТ:

1. Бибикова И. Принципы музеенной экспозиции. Декоративное искусство - Москва. №3. 1961 - с.7
2. Волькович А.Ю. Модель музейной коммуникации в концепциях зарубежных музееведов / А.Ю. Волькович // Музей в современной культуре : - М., 1997. - 140 с.
3. Грачев Я., Михайловская А. Музейная экспозитсия. Основные принципы художественного проектирования музейных экспозитсий. Музееведение - Москва: Высшая школа. 1988 - с.31
4. Гнедовский М.Б. Проектирование в музейном деле: история и перспективы / М.Б. Гнедовский // Музееведение. Музеи мира. -М., 1991. - 158 с.
5. Грегорова А. К основным проблемам музееведения // Музееведение. Музеи мира. - М., 1991. – 228 с.
6. Дукельский, В. Музейный предмет / В. Дукельский // Советский музей. - 1986. - №1 (87). – М., - 164 с.
7. Закс А. Методика построения экспозитции по истории СССР – Москва. 1957 - с.9
8. Закс А. Из истории экспозиционной мысли советских музеев. НИИ музееведения: Труды - Москва. Вып.22. 1970 - с.147
9. Каулен М.Е. Коссовой И.М., Музейное дело России. Сундиевой А.А. - М.: Издательство «ВК», 2003. -614 с.
10. Михайловская А. Музейная экспозиция. - Москва. 1964 –518 с.
11. Шарипов А. Экспозития ва экскурсия осорхона. (Дастур оид ба тасвири илмии нигораҳои осорхонавӣ). Душанбе. «Адиб», 2012. 136 с.
12. Юрнева Т.Ю. Музееведение: Учебник для высшей школы - М.: Академический проект, 2004, 560 с.

### МАҚСАД ВА РОҲҲОИ АСОСИИ ТАШКИЛИ ЭКСПОЗИТИСИЯ ДАР ОСОРХОНА

Дар мақола яке аз самтҳои асосии фаъолияти осорхонаҳо, ташкили экспозитсия мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллиф зимни таҳқиқ роҳҳои асосӣ ва методҳои сохтани экспозитсия дар осорхонаҳои муосирро дар асоси назарияи осорхонашиносӣ нишон додааст.

Дар мақола муаллиф, инчунин роҳҳои ташкили экспозитсия дар осорхонаҳо, тарзу усулҳои хоси ташкили экспозитсияро шарҳу тавзех додааст. Фарқияти куллии экспозитсияи осорхонавӣ назар ба дигар экспозитсия, аз ҷумла мағозаву намоишҳои сайёрро хуб инъикос намудааст. Ҳангоми боздид аз экспозитсияи осорхона томошобини осорхона, новобаста аз гуногуни қабули ашёи ба намоиш гузошташуда, иттилооти гуногун мегирад. Дар экспозитсия чойгиркуни гурӯҳбандии нигораҳо аз рӯи хронологияи таърихӣ, чой додани элементҳои ҳақиқати воқеӣ дар мисоли интерер, диорама пешниҳод карда шудааст.

Инчунин, ташкили экспозитсияи осорхонавӣ аз ба нақшагирии илмии он шурӯй гардида, та ба омода намудани толорҳои экспозитсионӣ ва ороиши бадеии он аз ҷониби дизайнерон дарҷ гардидааст. Муаллиф дар мақолаи мазкур маводи хубе барои санъатшиносон, осорхонашиносон ва ходимони илмии осорхонаҳо пешниҳод намудааст.

**Калидвоҷаҳо:** экспозитсия, намоиш, осорхона, дизайн, фонд, бозсозӣ, таъриҳ, осорхонашиносӣ.

## **ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ПУТИ СОЗДАНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ В МУЗЕЕ**

В статье рассматривается одно из основных направлений - создания экспозиции. На основе теории музееведения автор исследует основные пути и методы создания экспозиции в современных музеях. В данной статье автор предоставляет хороший материал искусствоведам, музееведам и научным сотрудникам музеев.

При написании статьи автор дает разъяснения всем способам создания экспозиции в музеях, методы характерные в создании экспозиции. В процессе просмотра экспозиции музея посетитель музея несмотря на принятие выставленного предмета по разному, получает разные информации. В экспозиции размещения классификации экспонатов представляется историческая хронология, размещение подлинных элементов на примере интерьера, диорама.

А также ярко освещается создание дизайнерами музейной экспозиции, которая начинается с научного планирования до подготовки экспозиционных залов и включая его художественное оформление. В статье упоминаются особенности методов создания экспозиции в современных музеях.

**Ключевые слова:** экспозиция, выставка, музей, дизайн, фонд, реставрация, история, музейное дело.

## **THE PURPOSE AND MAIN WAYS OF CREATING AN EXHIBITION IN THE MUSEUMS**

The article discusses one of the main directions of - creating an exposition. Based on the theory of museology, the author explores the main ways and methods of creating an exposition in modern museums. In this article, the author provides good material to arts critic, museologists, and research associates of museums.

While writing an article, the author gives explanations to all methods of creating an exposition in museums, methods typical of creating an exposition.

In the process of viewing the museum's exposition, the museum visitor, despite accepting the exhibit in different ways, receives different information. The exposition of the classification of exhibits presents historical chronology, place genuine elements on the example of the interior, diorama.

It also highlights the creation by designers of a museum exposition, which begins with scientific planning before preparing the exhibition halls and including its decoration. The article mentions the features of the methods of creating an exhibition in modern museums.

**Keywords:** exposition, exhibition, museum, design, fund, restoration, history, museum work.

**Сведения об авторе:** Джалолов Бехруз Фарходович - соискатель кафедры культурологии и музееведения Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзода. Адрес: 734032, Душанбе. Душанбе, проспект Борбад, 73. E-mail: Behruz\_4747@List.ru, тел: 92-785-47-47

**Information about the author:** Jalolov Behruz Farhodovich - aspirant of the Department of Cultural Studies and Museum Studies of the Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda. Address: 734032, Dushanbe. Dushanbe, Borbad Avenue, 73. E-mail: Behruz\_4747@List.ru, tel: 92-785-47-47

**УДК 738 (091)**

## **ТАЪРИХ ВА ИНКИШОФИ САНЪАТИ ГАЧКОРӢ ДАР МЕъМОРИИ ДАВРОНИ ТЕМУРИЁН (АСРҲОИ XIV-XV)**

**Одназода Б. И., Ҳамрохонова Ш. А.**

**Донишкадаи давлатии санъати тасвири ва дизайнни Тоҷикистон**

Эълон намудани солҳои 2019-2021 ҳамчун “Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” аз ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва озод намудани ҳунармандон аз супурдани андоз барои эҳёи ҳунарҳои мардумӣ такони хубе гардид. Барои ҳунармандон ин иқдом боиси муаррифии ҳунарҳои мардумӣ ба ҷаҳониён ҳоҳад гашт [10, с. 47].

Дар ин росто, санъати гаҷкорӣ, ки таърихи қадима дорад, бешак, боз ҳам ривоҷу равнақ ҳоҳад ёфт. Дар ин матлаб, ки таъриху инкишофи санъати гаҷкорӣ мавриди пажӯҳиш қарор гирифтааст, оид ба ҳусусиятҳои хоси гаҷ низ ҷанд нуктаро манзур медорем. Гаҷ масолеҳи меъморӣ ва санъати ороишию амалиест, ки аз он дар соҳтмони биноҳои маданиӣ, маъмурӣ, истиқоматӣ истифода мебаранд. Гаҷро дар натиҷаи сӯзондани як навъ санги сафеди нарм, ки дар таркибаш гаҷ (аз 40 то 70%) ва гил мавҷуд аст, ба даст меоранд. Маҳлули гаҷи куфтаро ба осонӣ ба шакли дилҳоҳ даровардан мумкин аст ва он фаврӣ саҳту ҳушк мешавад. Гаҷи ҳушкшуда ранги сафеди мақбул мегирад. Аз ибтидои милод гаҷ ба сифати масолеҳи гилкорӣ, андова ва ороиши (гаҷкорӣ, кандақории рӯи гаҷпанҷарасозӣ, воситаҳои дигари меъморӣ, чун арака, нитвон, шурфа) ва санъати ҳайкалтарошиву мӯҷассамасозӣ маъмул аст. Гаҷкорӣ дар меъмории ҳозиразамон низ васеъ истифода мешавад.

Ороишоти қасрҳои қадимаи Ҳайратон (Тирмиз), Афросиёб (Самарқанд) ва Варахша (Бухоро), Ҳулбук (Қўлоб) гувоҳанд, ки

гаҷкорӣ ҳанӯз дар аҳди қадим равнақ ёфта будааст. Гаҷ масолеҳи соҳтмониву ороишии пурбаҳост, ки устои гулдаст қодир аст онро ба ҳар шакл созад (нақшҳои наботот, вуҳущ, зани мурғтан).

Санъати гаҷкорӣ имрӯз ҳам дар ороиши ва пардози меъмории биноҳои маъмурӣ ва маданиву маърифатӣ (чойхона, клуб, китобхона ва ғ.) маъмул аст. Дар ороиши бинои Театри давлатии академии опера ва балети ба номи С. Айнӣ, Китобхонаи ҷумҳуриявии бачагонаи ба номи М. Миршакар, чойхонаҳои «Роҳат», «Фароғат», «Саодат», Мехмонхонаи «Тоҷикистон», Осорхонаи ҷумҳуриявии таъриху қишваршиносии ба номи А. Рӯдакӣ (Панҷакент), Театри мазҳакаи мусиқии ба номи А. С. Пушкин (Хучанд), чойхонаҳои «Ором», «Лола» (Исфара), Коҳи Сомон, Маркази фароғатии Ҳуррамшაҳр (Дангар), биноҳои ҷумҳурий намунаҳои гаҷкорӣ истифода шудаанд [5, с. 343-34].

Ин намуди санъатро дар ороиши ва тарҳи биноҳои замони Темуриён дидан мумкин аст. Масалан, Масҷиди Бибихоним, ёдгории меъморӣ дар Самарқанд, ки бо фармони Темур солҳои 1399-1404 бино ёфтааст. Масҷиди Бибихоним дар шарқи мусулмонӣ боҳашаматтарин масҷиди ҷомеъ ва бузургтарин бинои ҷамъиятии замони ҳуд буд. Ба соҳтмони Дар бунёди Масҷиди Бибихоним беҳтарин меъморон, наққошон, кандақорон, ки онҳоро Темур аз мамолики забткардааш дар Самарқанд гирд оварда буд, ҷалб карда шудаанд. Ҳоло аз Масҷиди Бибихоним вайронҳои пештоқи хеле қалон, се бинои гумбазмпӯш ва як манораи кунҷӣ бокӣ мондаанд. Ду бинои хурди масҷид,

ки дар ду тарафи ҳавлии калони росткунча чой гирифта, ба ҳам хеле монанданд. Дар ин бино ҳамаи ҷузъҳо муҳташаму бузурганд: тоқи айвон 18 м. васей ва 30 м. баландӣ дорад, кутри гумбази бино 18 м. ва баландии 40 м. (аз фарқи бино). Дар бино усулҳои гуногуни ороишот: хотамкорӣ, кошикорӣ, мармари кандақорӣ, сафоли кандақорӣ ва мунахбаткорӣ истифода шудаанд [5, с. 172].

Масциди Кӯкгунбаз, ёдгории маъмории асри XVI дар Истаравшан, дар самти гарбии шаҳр воқеъ гардидааст. Мақбараи Кӯкгунбаз дар аҳди Султон Абдулатиф (аз оли Темуриён) солҳои 1530-1531 бино ёфта, аввалҳо бо номи Масциди Султон Абдулатиф маъруф будааст. Масциди Кӯкгунбаз аз хишт буда, толори муҳташамаш мураббаъшакл (андозааш  $6,95 \times 7,05$  м.) аст. Дар чор тарафи толор чор тоқ воқеъ гардидааст. Тоқи меҳробдор равоқи муқарнаси гачӣ дорад. Дар рӯи дилаи миёна санаи сохта шудани онҳо (1295 ҳиҷрӣ), яъне солҳои 1877-1878 сабт шудааст. Намунаи зоҳирӣ бино шакли призмаи росткунчаро дошта, тадриҷан ба шакли ҳашткунча мубаддал гаштааст.

Қисмати аз ҳама болояш устувонашакл буда, болои он гунбаз воқеъ гардидааст. Аз тарафи шарқ биноро пештоқи муҳташами равоқдор оро додааст. Пештоқ дар ибтидо рӯкаши кошикорӣ доштааст, ки он зери нақшу нигори баъдина ноаён гардидааст. Устувонаи толор низ кошикорӣ доштааст, ки он зери нақшу нигори баъдина ноаён гардидааст. Устувонаи толор низ кошикорӣ шудааст. Яке аз унсурҳои фарқунанда ва ҷолиби бино гунбази дуқабатай он аст. Гунбази дохилӣ бошад, бевосита дар болои ҳашткунчай асоси толор чой гирифта, қисми поёнаш аз ҳисоби тоқҳо воқеъ гаштааст ва изорааш ҳошамкорӣ шудааст. Масциди Кӯкгунбаз дар заминчунбии асри XIX саҳт зарар дид, ҳоло то андозае барқарор карда шудааст. Масциди Кӯкгунбаз ҳамчун асари меъморӣ дар муҳофизати давлат аст [5, с. 175].

Мақбараи Ҳоча Аҳмади Ясавӣ ёдгории меъмории асрҳои XIV-XV дар Яса (ҳозираш. Туркистон) воқеъ гардидааст. Қисми

қадимтарини мақбара асри 12 бино ёфта, солҳои 1391-1395 бо фармони Темур дар атрофи он қисмҳои дигараш сохта шуданд, ки яке аз калонтарин мақбараҳои Осиёи Миёна (андозааш  $65,5 \times 46,5$  м.) мебошад. Намои умумиву асосӣ бо нақшҳои ҳандасии калон-калон, ки аз хиштҳои мулаввани сирдор чидаанд, оро ёфтааст. Дар қафои пештоқ толори муҳташаму гунбазпӯши зиёратхона (кутри гумбазаш 18 м.) воқеъ аст, ки дар мобайнаш деги мазор гузашта шуда буд. Дар қафои толор гӯрхона воқеъ буда, даромадгоҳаш пештоқдор аст. Устувонаи баланд ва пештоқи он низ бо нақшҳои назаррабои гаҷкорӣ оро ёфтааст. Ороиши дохили бино назаррабо буда, маҳсусан пӯшиши чиликмонани сақфҳо ҷолиби диққатанд [5, с. 208].

Мақбараи Бобо-Тағо бинои мураббаъшакли начандон калони гунбазист, ки пештоқи васеаш тамоми намои иморатро фаро гирифтааст. Зиёратхонаи Мақбараи Бобо-Тағо гунбаз дошта, аз хишти пухта сохта шудааст. Бинои мураббаи зиёратхона аз ҳисоби чор равоқтоқ васеъ гардидааст. Дар қисми шарқи зиёратхона утоқи начандон калон - гӯрхона воқеъ аст. Деворҳои гӯрхона бо тоқҳои пайконӣ, ки аз фарш як метр боло ҷойгиранд, оро ёфтааст. Дар миёнаҷо сағонаи пасти гаҷкорӣ воқеъ аст. Тоқи гарбиро меҳроби 5-тарқаи равоқдор оро додааст. Дар тоқи муқобили он даромадгоҳ гузаштаанд. Үнсури асосии ороиши қисмати дохили мақбара аз изораҳои гачӣ иборат аст, ки бо аракаҳо хотима меёбанд. Намои ҷанубӣ пештоқи васеъ дорад. Дар ду гулдастай пештоқ ҳоначаҳои росткунчай танге сохта шудаанд, ки онҳо, эҳтимол вазифаи чиллаҳонаро адо мекардаанд ва аз тарафи толор даромадгоҳ доранд. Баъдтар дар пешӣ намои Мақбараи Бобо-Тағо айвони васеъ сохта шуд [асри XIX]. Ин айвон 4 шоҳсүтун дошта, сақфаши кандақорӣ шудааст ва намунаи санъати амалии ҳалқии нақшу нигори нағиси ҷӯбист [5, с. 202].

Мақбараи Абдуқодири Гелонӣ, ёдгории маъмории асрҳои XV-XVII дар дехаи Тутки Истаравшан. Мақбара мураббаъ буда, аз 4 тараф даромадгоҳҳои арқӣ ва аз болои онҳо тирезаҳои панҷарапӯши нақшӣ дорад. Намои ҷанубӣ бо пештоқи пешбаромада ва тоқи фурӯрафтай арқӣ фарқ мекунад.

Гунбази хурди мақбара ба бағалаҳои сипаршакли сетарафа такя менамояд. Дохили мақбара ба таври хос ичро шудааст. Ичораҳо гаҷкорӣ шуда, қисми болой нитвон дорад. Болотар байни бодбонҳо арк ҷойгир шудааст, ки дар мобайни ҳар нимарқҳои тарҳашон қаҳваши сурхтоб гиреҳҳои сафед кашида шудаанд. Тамоми сатҳи зери гунбаз низ ин рангҳоро дорад.

Масциди Баланд, ёдгории меъмории Бухоро (охири асри XV ибтидои асри XVIII). Масциди Баланд аз ду тараф бо айвонҳои мунаққаши сутундор, ки вазифаи масциди тобистонаро адо мекарданд, ихота гардидааст. Бино аз хишти пухта бар пойдевори сангин сохта шудааст. Пойдевори масциди Баланд баланд аст ва аз ин сабаб номи Масциди Баландро гирифтааст. Вассаҳо хеле устокорона (XV) чида шуда, девори айвонҳоро намакҳои чоркунҷаву тоқшакл оро додаанд. Исораҳо ва меҳробу намои болои он гаҷкорӣ шуда, бо навиштаоти нафис (хатти сулс) оро ёфтааст. Қисми болои девор кундалкорӣ шуда, мунаққаш аст. Ороиши сақфи он қисмати баланди бадеӣ дошта, дар марказ (гулбаз) мукарнас дорад, ки аз он ба ҳар сӯ шоҳаҳои нақши ситорашакли гиреҳ бароварда шудаанд. Дар Масциди Баланд комёбихои санъати меъмориву наққошӣ истифода шудаанд. Масцид яке аз бехтарин намунаҳои меъмории ҳалқ аст [5, с. 172].

Масциди Шоҳи Хомӯш ёдгории меъмориест (асри XVI), ки дар деҳаи Лангари Калони ноҳияи Муъминобод, дар наздикии мақбараи Шоҳи Хомӯш воқеъ гардидааст. Масцидро устоҳои маҳаллӣ - Мирзоҳоҷӣ ва Зайниддин сохтаанд. Аз толори муҳташами шашсугунаи ду тарафаш айвондор (Шимол ва Шарқ) иборат аст. Қимати бадеии ин ёдгорӣ маҳсусан аз сутунҳои баланду кандакории толору айвонҳояш пайдост. Асоси сутунҳо бо усули «қӯзагӣ» тарошида шуда, бошаҳо ва забарравҳои кандакориашон бо нақшҳои ачибу нодир зиннат ёфтаанд. Накшу нигори дохили масцид услуби хосе дорад. Гирдогирди девори онро камари гаҷкорие печонидааст, ки хеле зебо буда, дар рӯи заминаи кабуди он гулҳои сафед партофтаанд. Накшу нигор ва усули гаҷкорӣ хоси амали устоҳои асри

XIX-XX буда, бештар ба меъмории ҷанубии Тоҷикистон мансуб аст. Поёнтар аз он қатори намоҳои мунаққаш ва мунаబбаткоришуда ҷойгиранд. Рангҳои баланду назаррабо, мутаносибии онҳо аз маҳорати комили наққошони маҳаллӣ шаҳодат медиҳанд. Ба ороиши меҳроб дикқати ҷиддӣ додаанд: атрофи он бо ҳимияи зебо оро ёфта, дар гирду пеш намояҳои тоқшакли гаҷкорӣ дорад. Лаби девори айвонҳоро тасмаи сафеди гаҷкорӣ оро медиҳад. Равзани начандон васеъ панҷараҳои гаҷӣ дорад. Қисми болои девор бо нимвони гачии бе нақшу нигор оро ёфтааст. Дар ороиши нимвон ва меҳроби айвон усули наққошии ҳунармандони Самарқанд, ки бо нақшҳои ҳандасӣ марбутанд, истифода шудаанд. Даричаҳои иловагии масцидро шабакаи гачии нақшашон муракқаб оро додаанд. Дар намояҳои мунаққаши масцид ягон қоидай қатъии ороиши риоя нашудааст. Дар ин ёдгорӣ ҳусусияти хоси мактаби меъмории маҳаллӣ таҷассум ёфтааст. Ёдгорӣ дар муҳофизати давлат буда, солҳои охир дар саҳни масцид ҳавз ва суфҳа сохтаанд.

Масциди Гузар, ёдгории меъмории ҳалқии Осиёи Миёна, ки барои гузаронидани маросимҳои гуногуни динӣ, ҷамъомадҳои идона, баргузории ҷашиҳои маъмули ҳалқӣ, корҳои маъмурию маҷlisҳо дар гузари шаҳр бино ёфтааст. Ороиш ва банду бости масциди Гузар ба услуби иморатсозии мардуми ҳар шаҳр, дехот, маҳаллаҳо асос меёфт. Масциди Гузар деворҳои синҷбандӣ (байнашон аз хишти хом), шифти вассапӯш, нақшҳои рангоронгу гаҷкориҳои оlij, айвон ва пешайвонҳои бисёрсугунаи кандакорӣ дорад.

Гӯри Мир-мақбара, намунаи барҷастаи санъати меъмории Осиёи Миёна, дар Самарқанд. Соли 1404 бо амри Темур дар шафати мадраса ва хонақоҳи Муҳаммадсултон сохта шуд. (Меъмории Муҳаммад ибни Маҳмуди Исфаҳонӣ) [6, с. 376].

Дар ин ҷо аввалин бор яке аз уламои дин Мирсаид Баракаро гӯронданд. Аз ин ҷоҳӣ, ки ин мақбараҳо Гури Мир мегӯянд. Баъдҳо он ба оромгоҳи хонаводаи Темуриён табдил ёфт. Дар ин мақбара Темур, писаронаш - Умаршайх, Мироншоҳ, Шоҳруҳ,

набераҳояш -Муҳаммадсултон, Улуғбек ва ду аберай хурдсолаш дафн шудаанд. Композитсияи бино аз санъати баланди бинокорон гувоҳӣ медиҳад. Тарҳи мақбара одӣ буда, аз асоси ҳашттарк, устувонаи мудаввар ва гунбази бузург (кутрраш 15 м. ва баландиаш 12,5 м.) иборат аст. Деворҳои мақбара кошикорӣ буда, бо усули гирех мунаққаш шудааст. Ҳашттарки аз мармарӣ сафед биноёфта, катибаи бошукуҳи устувона (баландии ҳарфҳо зиёда аз 2 м.), гунбази фирӯзарангӣ нақшин (64 қирадор) ин ҳама байни худ мувофиқати комил ва шукӯҳи ҳайратовар доранд. Дар рӯи сафонаҳои маркази он катибаҳо аз гаҷ оид ба Темуриён сабт шудаанд. Яшми сабзе, ки ба рӯи қабри Темур гузашта шудааст, ҷолиби дикқат аст. Сафонаҳои Темур, писар ва наберагонаш бо панҷараи сафеди мармарини кандалкорӣ иҳота шудаанд. Изораи толор бо ақиқи сабз рӯйпӯш гардида, дигар қисмҳои девор то косаи гумбаз хотамкорӣ ва нуқракӯб гардидаанд. Гӯри Мир аз намунаҳои олии санъати меъморист [5, с. 376-377].

Гунбази Саидон, ёдгории меъморист дар Шаҳрисабз. Бо амри Улуғбек соли 1435 дар шафати мақбараи Шамсуддини Кулол бино ёфтааст. Асоси чоркунча, ҳашттарк, устувона ва гунбаз дорад. Пештоқ ва қабати болоӣ ҳароб гардидааст. Аз қисми боқимондаи пештоқ маълум мешавад, ки он бо нақши гирех оро дода шудааст.

Устувонаеро, ки саросар кошикорӣ аст, ҳати қуфӣ (аз каши сафед) зинат медиҳад. Дар дохили мақбара чор сафона мавҷуд буда, сетоаш ба писарони Амир Абдулмуонӣ - Муҳаммад Саид ва Маъруфхон мансуб аст. Яке аз сафонаҳо бе ягон катиба буда, ба қӣ тааллук доштани он маълум нест. Деворҳо ва гунбази мақбара бо нақшҳои гирех ва ислими оро ёфта, фарши он бо гулгачи сафед рӯйпӯш шудааст, ки аз маҳорату истеъоди баланди наққошон гувоҳӣ медиҳанд. Дар ин нақшҳо ранги кабуд, сурҳ, зард ва сафед бештар истифода шудаанд. Гунбази Саидон аз рӯи шакл ба мақбараи Қозизодаи Румӣ ва аз ҷиҳати услуби нигориши нақшҳо ба масҷиди Бибихоним ва мақбараи Шоҳи Зинда монанд аст.

Санъати ороиши амалий дар Осиёи Миёна аз қадим бо тараққиёти меъморӣ вобастагии зич дорад. Ёдгориҳои таърихии бузурги то ба айёми мо маҳфузмонда, монанди мадрасаи Улуғбек, Шердор ва Тиллокорӣ, ки дар Регистони Самарқанд мавҷуданд, ансамбл-мақбараи Шоҳи Зинда ва Гӯри Амир, масҷиди Бибихонум, ки дар муҳофизатии ЮНЕСКО қарор дорад, масҷиди Исмоили Сомонӣ дар Бухоро, манораи Калон, мадрасаи Куқалтош дар Тошканд, мақбараи Ҳаким Тирмизӣ, Оқсарай дар Шаҳрисабз ва дигарон бо ороиши нотакрори мунаққаши худ машҳур мебошанд.

Ба ин дурданаҳои меъморӣ назар намуда, метавон гуфт, ки аксар аҷдодони мо устодони асили ҳунари хеш мебошанд. Номҳои устодону Манбаи эҷодиёти устоҳои моҳири гузашта, мисли Абдуқодир Бокиев, усто Фатхулло, Саъдулло, усто Турсунбой, Ҷалолиддин, усто Умед, усто Файзулло, усто Носир, усто Сафар, усто Адис, усто Раҳим, усто Ақрам, усто Ҳаёт ва дигарон табиати зебои гирду атроф қарор дошт. Бинобар ин, онҳо дар асарҳои худ рангҳои почвард-миноранг, ранги нилобӣ ва сабзро истифода мебурданд.

Мусаллам аст, ки дар нақшҳои кандалкорӣ рангро истифода намебаранд. Нақш чунон интиҳоб мешуд, ки аз шакл ва сояи аз он афтида ба намуди беруни он ва ороиши бино мувофиқат мекард. Нақшҳои кандалкорӣ аз рӯи маводи истифодабарӣ аз якдигар фарқ доранд. Масалан, кандалкорӣ бо гаҷ нусхабардорӣ кардани нозуқ ва нағисро имкон медиҳад, ҷунки пардоз додани он хеле осон мебошад. Агар худи ҳамин нусхаро ба санг тарошиданӣ бошем, ҳатҳои нозуки пардози он барҳам меҳӯранд ва расм хеле дағал мегардад. Бинобар он, дар санг нақшҳои дағали қалонеро интиҳоб менамоянд [5, с. 8-9].

Гаҷкорӣ яке аз намудҳои қадимтарини санъатҳои амалий ба шумор меравад. Ин намуди санъат дар тамоми ҷаҳон, аз ҷумла Осиёи Миёна, Эрон, Туркия, мамолики Араб, Афғонистон ва дигар кишварҳои Шарқ низ паҳн гардидааст.

Маълум аст, ки гаҷ дар ҳолати гармӣ хуб коркард карда мешавад. Дар он ҳама гуна нақшҳоро кандан мумкин аст. Дар ҳолати хушӯн шудан гаҷ ба санги саҳт мубаддал мегардад. Устоҳо ин хусусияти гаҷро медонистанд ва устокорона аз он истифода мебурданд. Ҳунари гаҷкорӣ аз авлод ба авлод ҳамчун ҳунари миллӣ-анъанавӣ то ба замони мо омада расидааст. Ин ҳунари гаҷкорӣ ҳамчун ҳунари миллӣ-анъанавӣ дар Шарқ яке аз ҷойҳои асосири ишғол карда меояд [8, с. 10].

Санъати гаҷкорӣ дар тӯли асрҳо инкишоф ёфта, рушду нумӯ ёфтааст. Бо гузашти айём нақшҳои гаҷкорӣ низ мураккабтар мешуданд, аз якдигар фарқ мекарданд ва намудҳои дигари санъати гаҷкорӣ ба вучуд меомаданд. Гаҷкорӣ ду намуд мешавад кандақории ҳамвора-релефнок ва кандақории ҳаҷмӣ.

Кандақории заминавӣ: ин намуди кандақорӣ ба соҳти релеф нигоҳ карда ба чунин шаклҳо тақсим мешавад:

- а) пардози кирматарошида;
- б) чокпардоз;
- в) пахтапардоз;
- г) лӯлапардоз, табақпардоз.

1. Кандақориҳои заминавӣ аз рӯи мураккабиашон ду намуд доранд: одӣ (сода) ва мураккаб. Табақпардоз ба намуди мураккаб доҳил мешавад, боқӣ, яъне кирма, чока, рах, лӯлапардозҳо ба намунаҳои сода доҳил мешаванд.

2. кандақориҳои безамина: ин намуди кандақорӣ низ ба рельефи замина ҳелҳои кашида ва занчира дорад.

3. Кандақориҳои ҳаҷмӣ: ба ин кандақориҳои шарафаҳо, гунбаз ва қуббаҳо доҳил мешаванд. Пардози кирма: пардози кирма дар санъати гаҷкорӣ яке аз намудҳои пардози заминавӣ ҳисобида мешавад. Ин намуди пардоз низ хусусиятҳои хоси худро дорад. Ба он ранги бисёр даркор намешавад. Пардози вай низ сода нест. Дар ин пардоз ранг чӣ қадаре истифода бурда шавад, кор карданаш низ ҳамон қадар зиёд мешавад. Сабабаш дар он мебошад, ки дар нусха ҷойхое ҳастанд, ки рангҳои ба як ҷойи дигар реҳташуда ба дигар ҷой ҳам медароянд ва ин мушкилотпеш меорад.

Аз асри XV ба замони мо миқдори зиёди ёдгориҳои муҳташами меъморӣ боқи мондаанд, vale ин факат як қисмати камест аз он чи ки дар он даврони таъриҳ ба вучуд омада буд. Темур ва Темуриён соҳтмони биноҳоро беш аз пеш вусъат медоданд ва сарватмандон дар ин кор ба онҳо тақлид ва пайравӣ менамуданд. Хусусан дар ду пойтаҳти давлати темурӣ-Самарқанд ва Ҳирот бинокорӣ ба авчи худ расида буд. Аммо бисёр шаҳрҳои дигар ҳам дар давоми асри XV бо иморатҳои зебову музаллал ороста гардидаанд [7, с. 48].

Аз қасрҳои сершумори онвақтаи Осиёи Миёна танҳо як қисми пештоқи Оқсарай Шаҳрисабз, ки бо амри Темур бино ёфта буд, маҳфуз мондааст. Темур, авлоди ў ва дарбориёнаш бо майлу ҳаваси тамом боғҳои қасрдори берунишаҳрӣ месоҳтанд.

Мадарса, масҷид ва мақбараҳои то замони мо расидаи он давра дар бораи комёбихои муҳандисӣ, лоиҳакашию биносозӣ ва ороишгари меъморони асри XV тасаввуроти пурра ба вучуд меоваранд. Дар асри XV хотамкории маҷмӯи хеле гарон ва заҳматталаб, ки он вақтҳо ба дараҷаи беназири такомули худ расида буд, ба таври васеъ ба кор бурда мешуд. Тасвирҳои нағиси наботӣ ва ҳандасӣ, интиҳоби рангҳои асил (аксаран ҷашмаи рангҳои кабуду сафеду нилобӣ), тарҳи ачиби луоби пилгун, ки дар замини меросии он таҳайюлоти беинтиҳои мусаввир нақшҳои зебое меофарад, аз хусусиятҳои барҷастаи хотамкории он замон ба шумор меравад. Барои ороиши деворҳои дарунӣ усули кандай, ки аз оmezishi андуҳтаи тилло бо ягон ҳел ранг (бештар ранги кабуд) иборат аст, истифода мешуд [2, с. 68].

Барои охири асри XIV ва ибтидои асри XV майли бо нақшу нигор тамоман фаро гирифтани деворҳо хос аст. Майли таҷаммул ва ҳашаматписандиро дар бинокорӣ ва меъмории он замон, пеш аз ҳама, масциди Бибихонум, ки солҳои 1399-1404 дар Самарқанд соҳта шудааст, дар худ мӯжассам менамояд. Мақбараҳои асри XV аз назаргоҳи меъморӣ гуногун ва басо дикқатангезанд. Мақбараи начандон калон,

вале чиҳати ороиши хеле зебои Шоҳи зинда (Ширинбек-ака ва Туман-ака), мақбараи Рухобод, Кутби Чаҳордахум, ниҳоят Гӯри Мир аз мухимтарин ёдгориҳои давраи темурӣ ба шумор мераванд. Аз ин миён Гӯри Мир (1403-1404), ки Темур ва авлоди ўдағи шудаанд, хеле ҷолиб аст. Яке аз беҳтарин ёдгориҳои Улугбек мадрасаи ўст, ки дар регистони Самарқанд воқеъ гардидааст. Дар асри XV боз як навъи мақбара маъмул мегардад, ки ба марзи иншооти мураккаби ҷандхонай соҳта мешуд. Яке аз ҳамин қобил мақбараҳо Ишратхонаи наздикии Самарқанд мебошад.

Бинои расадхонаи Улугбек, ки дар дамонаи баландии Ҷӯпонатои Самарқанд соҳта шудааст, аз нодиртарин ёдгориҳо ба шумор меравад. Аз ин бино фақат як теппача ва тӯдаи партовҳои саҳтмон боқӣ мондаасту бас. Аммо бо кӯшиши бостоншиносон тарҳи табақаи поёни таҳқурсии иморат маълум шуд. Муқаррар

гардид, ки бино мудаввар буда, 30 м. баландӣ доштааст.

Аз бинокориҳои Ҳироти асри XV ҳусусан маҷмӯи иморати Мусалло, ки аз масcid, мадраса ва мақбара иборат аст, шоёни таваҷҷуҳ мебошад. Қитъаҳои боқимондаи ҷанде аз мақбараҳои Шоҳи Зиндаи Самарқанд дар бораи он санъати бошукуҳ тасаввури умумӣ ва такрибӣ ба вучуд меоварданд [2, с.68].

Хулоса, санъати гаҷкорӣ дар аҳди Темуриён ба дараҷаи такомул расид. Дар он замон гаҷкорӣ дар соҳтмони ҳонаҳои истиқоматӣ, масциду мадрасаҳо ва мақбараҳо фаровон истифода мешуд. Беҳтарин навъи гаҷкорӣ «гулгач» аст. Анъанаи санъати гаҷкорӣ дар тӯли солҳо такмил ёфта, усулҳои техникии зиёде пайдо намуд: заминкор (нақшпартой дар сатҳи ҳамвор), лӯлапардоз (нақши барҷаста), пахтапардоз (нақши бурида), чокапардоз (нақши фурӯрафта), табакипардоз (нақши нозуки наботот).

#### АДАБИЁТ:

1. Искусство таджикского народа. Выпуск 3-й. Душанбе, 1965.
2. Faфurov B. Toҷikon. Dushanbe, 1982.
3. Санъати ҳалқи тоҷик. Dushanbe, 1965.
4. Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик, Ҷилди 1 . Душанбе, 1988.
5. Инциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик, Ҷилди 2 . Душанбе, 1988.
6. Zarifӣ X. Xazinaи тиллои тоҷикон. Dushanbe. 2013.
7. Одіназода Б, Додоҷонов А. Санъати гаҷкорӣ. Dushanbe. 2019.
8. Тоҷикон. Afkor/ http: www.Afkor.tj.
9. Назаров М. Санъати ҳалқи тоҷик. Stalinobod. 1961.
10. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи самтҳои сиёсати дохилӣ ва ҳориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон”. ш.Душанбе, 26 декабря соли 2018-2023.
11. Пулодов Ӯ. Санъати мемории ҳалқи тоҷик. Нашириёти “Маориф” Душанбе 1978.
12. Белинская Н. А. Кандакории гаҷ дар тоҷикистон, “Искусство Таджикского народа” нашри IV Душанбе 1979, дар тарҷумаи С. Акобиров. Dushanbe 2019.

#### ТАЪРИХ ВА ИНКИШОФИ САНЪАТИ ГАҔКОРӢ ДАР МЕҔМОРИИ ДАВРОНИ ТЕМУРИЁН (АСРҲОИ XIV-XV)

Дар мақола ба масъалаҳои ҳунару ҳунармандӣ, таъриху инкишофи санъати гаҷкорӣ таваҷҷуҳи хос зоҳир шудааст. Гаҷкорӣ яке аз намудҳои қадимтарини санъатҳои ороиши амалӣ ба шумор рафта, ин намуди санъат дар тамоми ҷаҳон, аз ҷумла дар Осиёи Миёна низ ривоҷу равнақ ёфтааст. Дар матгаб рушд ва тавсса ёфтани санъати гаҷкорӣ, ҳусусан дар даврони Темуриён мавриди баррасӣ гирифтааст. Ин намуди санъат дар замони Темуриён дар ороиш ва зебу зиннати биноҳои масcid, мадраса, гунбаз ва дигар биноҳо васеъ истифода шудааст.

**Калидвоҗаҳо:** Осиёи Миёна, асрҳои миёна, Темуриён, санъат, гач, кандалкорӣ, масҷид, мадраса, мақбара, гумбаз, бинокорӣ, гачкорӣ, Темуриён, хунармандон.

## **ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ ЛЕПНОГО ИСКУССТВА В АРХИТЕКТУРЕ ЭПОХИ ТЕМУРИДОВ (XIV-XV ВВ)**

В статье особое внимание уделяется вопросам ремесел, истории и развитию таджикского искусства. Керамика является одним из древнейших видов декоративного вида искусства во всем мире, которая также развивается и в Центральной Азии. В частности, этот вид искусства подробно развивается как вид декоративного искусства в эпоху Тимуридов. Это можно увидеть на фасадах мечетей, медресе, а также куполов и других зданий.

**Ключевые слова:** Средняя Азия, средние века, Тимуриди, искусство, керамика, мечеть, медресе, гробница, велод, строительство, резьба по ганчу.

## **THE HISTORY AND DEVELOPMENT OF STUCCO-WORK ART IN ARCHITECTURE OF THE TIMURID (ERA XIV-XV)**

The article deals with the issues of craft history and development of Tajik art. Ceramics is one of the oldest types of decorative art form around the world also developed in Central Asia. In particular, this art form is discussed in detail about the heritage of the art of ceramics, especially in the Temuriyon's era. This art grew during the the Temuriyon in the decoration of mosques, madrasah, as well as domes and other buildings.

**Keywords:** Middle Asia, Middle Ages, Timurids, art, alabaster, embossment work, mosque, madrasah, tomb, stucco-work, construction, actors.

**Сведения об авторах:** Одиназода Бахтиёр Эмомали - проректор по науке и творчеству Государственного института изобразительного искусства и дизайна Таджикистана, преподаватель спецдисциплин кафедры декоративно - прикладного искусства, кандидат исторических наук. E-mail:odinaev bahtiyor 64@mail. Тел.:904- 44-31-80

Хамрохонова Шабнам Ашуроҷона – магистр 2-ого курса Государственного института изобразительного искусства и дизайна Таджикистана. Тел.: 900-77 - 44-34

**Information about the authors:** Odinasoda Bakhtiyor Emomali - Candidate of historical sciences, vice-rector for science and creativity of the State Institute of fine arts and design of Tajikistan, teacher of special discipline of the department of decorative and applied art. E-mail: odinaevbahtiyor64@mail. Tel.: 904-44-31-80

Khamrokhonova Shabnam Ashurovna- the 2nd year master degree of the State Institute of fine arts and design of Tajikistan.Tel.: 900-77- 44 -34

## НАҚШИ ФАРРУХ ҚОСИМ ДАР РУШДИ ДРАМАТУРГИЯИ ТОЧИК

Собир Қ. Н.

Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи  
Мирзо Турсынзода

Бо таҳқими сулҳу субот дар Тоҷикистон ҷашиноҳи зиёди миллӣ таҷлил гардиданд. Ин ҷашиноҳ ҳисси худшиносии насли наврасро бедор намуда, онҳоро дар рӯҳияи худшиносӣ ва ифтихори миллӣ тарбият менамоянд. Муҳимтарин руҳн дар кори таҷлили ҷашиноҳ бояд он бошад, ки мо қадаме пеш бинижем. Як ҷойи ноободро обод қунем. Пеши вичдонамон ҳисбот дихем, ки чӣ кори ҳайре анҷом додаем?! Дар кори ободонӣ дар ҳама замонҳо фарҳанг ва адабиёт ибраторӣ буданд. Ҷаро ки зиндагӣ дар адабиёт ва ҳунар акс мегардад. Бо иваз шудани замону сиёsatҳо қаҳрамонҳо иваз мешаванд. Ва ин ивазшавиро, пеш аз ҳама, драматургия ва театр инъикос мекунанд.

Агар ба ин нукта танҳо аз равзанаҳои театри Лоҳутӣ дига дӯзем, нокифоя ҳоҳад буд. Дар театри Лоҳутӣ асарҳои драматургони тоҷик зиёд гузашта шудаанд. Мо силсилаи асарҳои драматургони дирӯзу имрӯзи тоҷикро медонем, ки рӯи саҳна омадаанд, мисли «Рустаму Сӯҳроб», «Фарёди ишқ» - и F. Абдулло, «Интиҳоби домод» - и X. Содик, «Алломаи Адҳам ва дигарон» - и С. Улугзода, «Захми сухан» - и М. Бахти, «Чорсӯ» - и Н. Табаров, «Драмаи миллат» - и С. Аюбӣ, асарҳои Н. Абдуллоев «Куҷо равонем?», «Афсонаҳои мӯйсафед», «Кӯҳистонӣ» [7, с. 76] ва амсоли инҳо.

Ифтихор аз он дорем, ки замоне бо драматургони тоҷик Ҷ. Қуддус, М. Бахти, С. Аюбӣ ва Зарандӣ фаъолият доштем. Аммо бехтарин ва хотирмонтарин асаре, ки ичро кардаам «Шоҳпарак хоб дид» - и Темур Зулфиқоров аст. Мо Т. Зулфиқоровро ба ҳайси як нависандай маъруфи замон мешиноsem. [7, с. 80]. Ва ифтихор дорем,

ки тамоми мавзӯҳое, ки ў фаро мегирад, аз зиндагии Шарқ ва баҳусус миллати мо аст. Кор аз рӯи асари «Шоҳпарак» барои мо бисёр ҷолиб буд. Шояд баъди оғаридани нақши Насриддин аз «Шоҳпарак хоб дид», ичрои нақши Ҳамлет аз «Ҳамлет» - и ҷовидонаи Шекспир зарурат надошта бошад. Он ҳангом, ки аз рӯи «Шоҳпарак» кор мекардем, масъалагузориҳои Шекспир, будан ё набудан, хиёнату вафо аз тарафи коргардон Б. Абдураззоқов матраҳ шуданд. Ва ростӣ ба ҷуз асари «Шоҳпарак хоб дид» - и Т. Зулфиқоров дигар хотираҳои неке аз ҳамкорӣ бо драматургони тоҷик надорем. Вале боиси ифтихор аст, ки замони мадид, вакте дар театри Аҳорун кор мекардем, бо драматург Фарруҳ Қосим ҳамкорӣ менамудем. Ў, аслан, бештар болои мавзӯҳое кор мекард, ки аз адабиёти классикии мо гирифта шудаанд. Аз эҷодиёти Мавлоно, Аттор, Ҷомӣ, Ҳофиз, Фирдавсӣ асарҳои саҳнавӣ эҷод намудааст. Аммо асарҳои устод, мутаассифона, ба ҳайси моли драматургӣ шинохта намешаванд. Ин ҷо ҳамин қазия кирои баҳс аст. Борҳое, ки мегӯянд: - Ф. Қосим ҷанд асаре навишт ва рӯи саҳна овард. Мавзӯю муҳтавои асарҳояш хоси кори худаш аст. Як қиссанро дар миён гузашта, пораҳои ғазалҳоро дунболи ҳам ҷида, аз онҳо асари саҳнавӣ месозад. Ин асарҳо моли драматургӣ нестанд. Ба андешаи ман ин ақида ҳатост.

Агар мо имрӯз даъвои драматургӣ дорем, асаре навиштаем ва дар ҳамон асар баҳс сари он меравад, ки мурғи ҳамсоя ҷанд дона тухм кард, диалогҳои зиёдро пушти ҳам ҷида, як асаре аз 40-50 саҳифа омода созем ва даъво намоем, ки ин моли драматургӣ аст, вой бар ҳоли мо! Мо ба ин ақида ҷандон мувоғиқ

нестем. Ф. Қосим саҳве накардааст, ки ўро ба ҳайси драматург маҳкум созем. Агар мисли дигарон диалог нанавиштааст, ин ҳанӯз саҳв нест. Аврупоиҳо тамоми маводи бадей, ки доранд, аз он маводи ҳазорсола хуб истифода мебаранд. Маҳз аз ҳамин нигоҳ мо онҳоро мешиносем. То даме, ки мо худамон фаъол набошем, ин ганцинаи гаронбаҳои адабиёту фарҳанги мо ба қунчи фаромӯшӣ афтода, ба қасе лозим намешавад. Бале, ин гуна корҳое мисли «Фарёди ишқ», «Рустаму Сӯҳроб»-и F. Абдулло, «Хусраву Ширин» ва амсоли инҳо омода шудаанд. Магар ин коғист? Агар худи мо дар ин роҳ ҷустуҷӯе надорем, пас набояд ба кори дигарон монеъ шавем. Ҳар кас бигзор аз равзанаи худаш ба дунё назар афканад. Гумон намекунам, ки асарҳои Ф. Қосим «Юсуфи гумгашта...», «Исфандиёр», «Даҷҷол», «Шайх Санъон», «Фаридун» ва «Қиссаи ишқ» [4, с. 8] асарҳои драматургӣ набошанд. Баръакс, Ф. Қосим имрӯз ба ҳайси як коргардон, ба ҳайси як драматурги қавӣ, ки сабку услуби худашро дорад, бояд барои оянда намунаи ибрат бошад. Дар шаҳрҳои Москав, Техрон, Тошканд ва Торун шоҳид будем, ки корҳои устодро «Шоҳкорӣ» ном бурдаанд ва таъкид кардаанд, ки ин намунаи беҳтарини драматургия аст. Мунаққид ва театршиноси рус Калиш баъди тамошои «Юсуфи гумгашта...» гуфта буд: - Ин асар дар радифи асарҳои Шекспир қарор дорад.

Инро набояд мо нодида бигирем. Корҳое, ки Ф. Қосим кард, бояд ба ҳайси як таҷрибаи бисёр нодир миёни насли наврас дар анҷумане ё дар семинаре таҳлил гарданд. То ошкор шавад, ки чӣ андоза ин асарҳо қобилияти иҷроӣ доранд, то чӣ андоза онҳоро дигарон низ метавонанд саҳнавӣ кунанд.

Маврид ба таъкид аст, ки сабки кори устод Ф. Қосим берун аз қишвари мо - Эрон, баҳусус Ҷумҳурии Ӯзбекистон ривоҷ меёбад. Ба ў тақлид мекунанд, корашро идома медиҳанд.

Авлиёқулий - коргардони туркман намоишеро аз ашъори Алишери Навоӣ рӯйи саҳна оварда, қариб намоishi «Юсуфи

гумгаштаро...» - ро такрор кардааст. Ин корашро ба ҳайси роҳи нав меҳоҳад ба ҷаҳониён муаррифӣ созад. Агар асари саҳнавии устодро бубинем, иқрор мекунем, ки комил аст, ҳама ҷузъҳои драматургӣ дар ин асарҳо чой доранд ва риоя шудаанд. Аммо аз асари драматургии устод бихоҳем истифода кунем, каме мушкилий мекашем. Нафаре, ки корро аз рӯи ин асар дар саҳна надида бошад, барояш дарки он ба зудӣ мұяссар намегардад. Дар тамошо он шарҳҳое, ки коргардон додааст, дар асари драматургии драматург он гуна шарҳҳоро надодааст. Ғазалҳои пора-пора имкони маъние ёфтандро намедиҳанд. Аммо дар охир кори драматургӣ набояд то ин ҷо шарҳ бихоҳад. Гоҳо дар асарҳои драматургони мо омадааст, ки қаҳрамон сарашро меҳорад ё не ин кори коргардон аст. Драматург бояд масъалагузорӣ кунад. Масъалае, ки гузоштааст, бояд ба масъалаҳои умумибашарӣ тавъам бошанд. Аз амиқ матраҳ шудани масъала рисолати инсон будан дар ҳамон асар пайдо бошад. Аммо қаҳрамон сар меҳорад ё пой, ин ҳаққи коргардон аст. Дар асари Ф. Қосим қаҳрамони ў Юсуф сар намехорад. Аммо агар мо ба умқ нигарем, бихоҳем як ҷизи дигареро барои худ ошкор созем, ҳатман пайдо мекунем.

То ҳанӯз ҳам дар бойгонии адабиёти мо асарҳои зиёде ҳастанд, ки аз мавҷудияташон ҳонанда хабар надорад. Ин Маҳмудҷон Воҳид буд, ки Хайёмро дар қишварамон аз нав зинда кард. [2, с. 231].

Номи М. Воҳид бо он асарҳои овозадораш - «Гуфтугӯ ба худ» ва «Ишқи зинда» ба ҳайси драматург ном бурда шавад. Вай як миллатро ҳофизҳон кард. Аз рубоиҳои Хайём шоҳкорие соҳт. То ҳанӯз шаҳди ин мева аз коми мардум дур намеравад. То ҳанӯз аз шунидани он фитаҳо мардум мутаассир мешаванд. Ҳунар ва як шахсияти фарҳангӣ мисли М. Воҳид ё Ф. Қосим метавонад дар ақлҳо гардишҳои ворид созад. Ҳангоми зиёрати мақбараи Хайём аз мардуми ҳузурдошта ҳоҳиш

кардем, то як рубой, як мисрае аз Хайём қироат кунанд. Хоҳиши мо бечавоб монд. Маҳмуд ҳар тоҷикро хайёмхон кард.

Ҳама дар ёд доранд, ки хондани ашъори Мавлоно дар замони шӯравӣ мамнӯ буд. Дар он замон пинҳонӣ Мавлоно меҳонданд. Баъди ба рӯи саҳна омадани намоиши «Юсуфи гумгашта...» ин миллат Мавлоноро дубора ёфт. Ин асар бо шаҳомати худ таъсири бузурге дар мағзҳо гузошт. Асарҳои Ф. Қосим монанд аст ба асарҳои Брехт дар замони худаш. На ҳар кас имрӯз асарҳои ўро меҳонад ё агар хонад ба зудӣ мефаҳмад. Хоҳиши саҳнавӣ кардани он асарҳоро ҳар коргардон орзу наменамояд. Аммо ин гуноҳ нест! Брехт Брехт буд ва дар Брехт ҳоҳад монд. Ф. Қосим ҳам шояд ҳамин гуна тақдире дошта бошад. Ин кори таҳқики илмист. Кори мунаққидон аст. Бояд ин асарҳо аз ғалбери нақд гузаранд, то драматург Ф. Қосим дар ҳунари мо мавқеи худашро ёбад. Ба ин кор беғаразона бояд назар дӯхт. Ё ба ҳайси як таҷрибае, ки дар замони худаш хеле муваффақ буд, миёни драматургони ҷавон ташвиқ ва тарғиб гардад. Сирри ин муваффакиятре аз истеъодҳои навин касе дунболагирӣ кунад. Шояд як ҷузъи ҳунари бо номи драматургия, ки дар кишварамон мелангад, шифо ёбад.

Устод Фарруҳ Қосим соҳиби Ҷоизаи шоҳзодаи Ҳоландӣ Клаус гардидааст. Баъд аз он муваффакияте, ки театри Аҳорун чанд сол қабл дар се кишвари аврупой – Фаронса, Белгия ва Ҳоланд ба даст овард ва намоишномаи театр барои бори дуюм дар даҳ соли охир мавриди истиқболи бинандагон ва ҳунаршиносони аврупой қарор гирифта буд, наметавонист ин аз мадди назари коршиносони ҳунар дур монад.

#### АДАБИЁТ:

1.Белинский Г. О драме и театре.- Москва, 1983  
2.Воҳидӣ Рустам. Рисолати касб. - Душанбе, ҷилди 1-ум, 2014.  
3.Нурҷонов Низом. Олами беканори рақси тоҷик.- Душанбе, 2004.  
4.Нурҷонов Низом. Таджикский театр.- Москва, 1968.  
5.Станиславский К. С. Работа актёра над собой.- Собр, соч, 8-ми томах.- Москва, 1955,

т.3

Сандуқи шаҳзода Клаус ҳамасола ба ҷеҳраҳои фарҳангӣ ва ҳунарии кишварҳои мухталифи ҷаҳон барои саҳми густурдаи онҳо дар заминаи рушди ҳунари театрӣ, адабиёт, мусиқӣ ва рақс ҷоиза ихтисос медиҳад. Маҳз ҳамин сафари ҳунарии театр ба Европа буд, ки Сандуқи шаҳзода Клаус тасмим гирифт, ин ҷоизаро ба Ф. Қосим – роҳбари театри Аҳорун ва коргардони саршиноси тоҷик ба хотири таъсиси мактаби навини театрии тоҷик аз сӯи ў ва таҳияи намоишномаҳо бо шевай тоза, ки навъе рӯчӯй ба саҳнаҳои классикии адабиёти форсист, ҳамчунин ҷоизаи молӣ 25 ҳазор евро ихтисос дод.

Маросими супурдани ҷоизаи ҷаҳонӣ ба Ф. Қосим ба рӯзҳои сарди зимистон рост омад. Бо вуҷуди ин, толори Театри Маяковский пур аз даъватшудагон буд. Дар он намояндагони корпуслуи дипломатии муқими Душанбе низ ширкат варзиданд. Дар оғоз намоиши «Дачҷол» пешкаш гашт. «Ҳаёлам дар ин намоиши хеле зебо, агар Аҳлиддин ҳам Даҷҷол мебуд мебуд. Агар ин намоиши зеборо бо бозии зебо, зебоӣ як зебиашро дар бозии Қ. Ҳомид гирифтаанд. Аммо намоиш аз ин маҳрумият кам ҷизе бой додааст. Бузургии Ф. Қосим низ дар ин аст».

Баъди анҷоми намоиши «Дачҷол» Питер Ван Левуен, сафири Шоҳигарии Ҳоланд рӯи саҳна барои супурдани ҷоиза ҳозир шуда, аз ҷумла гуфт: «Зебоишиносии намоишномаи Фарруҳ Қосим ҳам аз театри классикий-аврупой фарқ мекунад, ҳам аз сабки реализми иҷтимоӣ дур аст ва ҳамчунин бо тасовири маъмулии Урупо дар бораи Шарқ умумияте надорад».

Соҳиби ҷоизаи шоҳзода Клаус гардидаи Ф. Қосим эътирофи эҷодиёт ва ҳунари волои ў дар сатҳи байналмилалӣ аст.

6. Собир Курбон. Дардҳои паси парда.- Душанбе, 2010

7. Собир Курбон. Фаррухнома.- Душанбе, 2007

## НАҚШИ ФАРРУХ ҚОСИМ ДАР РУШДИ ДРАМАТУРГИЯИ ТОЧИК

Муаллифи мақолаи мазкур фаъолияти ҳунарманди маъруфи тоҷик Ф. Қосимро пурра мавриди баррасӣ қарор дода, зикр кардааст, ки номбурда ба ҳайси як коргардон, ба ҳайси як драматурги қавӣ, ки сабку услуби худашро дорад, бояд барои оянда намунаи ибрат бошад. Корҳое, ки ин ҷеҳраи маъруф анҷом додааст, бояд ба ҳайси як таҷрибаи нодир мавриди таҳлил ва омӯзиш қарор гиранд. То ошкор шавад, ки чӣ андоза ин асарҳо қобилияти иҷроӣ доранд, то ҷӣ андоза онҳоро дигарон низ метавонанд саҳнавӣ кунанд. Сабки кори устод Фарруҳ Қосим дар ҳориҷ аз Тоҷикистон, аз ҷумла дар Туркманистону Эрон ва зиёдтар аз ин дар Ӯзбекистон муттасил идома мейбад.

Драматург бояд масъалағузорӣ кунад. Масъалае, ки гузоштааст, бояд ба масъалаҳои умунибашарӣ тавъам бошад. Аз амиқ матраҳ шудани масъала рисолати инсон будан дар ҳамон асар пайдо бошад. Ин масоили мавриди назар пурра дар асарҳои оғаридаи Ф. Қосим таҷассум ёфтаанд. Ф. Қосим корҳои зиёдеро анҷом додааст, ки мутаассифона, ба таври васеъ мавриди таҳқиқи олимони соҳа қарор нагирифтаанд. Ба андешаи мо, муҳаққиқони соҳаро зарур аст, ки ба осори ин ҷеҳраи маъруфи ҳунару санъат зиёдтар таваҷҷӯҳ зохир намоянд.

**Калидвозжаҳо:** Фарруҳ, Қосим, драматург, актёр, ҳунарпеша, фарҳанг, тарбия, таълим, наврас, пеша.

## РОЛЬ ФАРРУХА КОСИМА В РАЗВИТИИ ТАДЖИКСКОЙ ДРАМАТУРГИИ

Автором настоящей статьи рассматривается деятельность выдающегося таджикского актёра и режиссёра Ф. Косима и отмечается, что сегодня он как режиссёр и драматург имеет свой стиль и метод, который должен быть образцом для будущих актёров. Труды, завершённые этой известной личностью, должны глубоко анализироваться и исследоваться учёными как редкая практика и явление среди подрастающего поколения, чтобы выявить насколько эти произведения исполнимы и насколько другие могут осуществлять их постановку. Стиль и метод работы Фарруха Косима продолжает осуществляться за пределами Таджикистана, в том числе в Туркмении, Иране и чаще всего в Узбекистане.

Драматург должен поставить вопрос. Вопрос, который он поставил, должен быть связан с общечеловеческими ценностями. Насколько глубоко обсужден этот вопрос в произведении, настолько ясно подчёркивается предназначение человека в обществе. Эта рассматриваемая проблема полностью нашла своё отражение в постановках Ф. Косима

Ф. Косимом завершено много работ, но, к сожалению, они глубоко всесторонне не изучены учёными этой области. Нам думается, что исследователи этой области должны уделить больше внимания творчеству этой выдающейся личности театрального искусства.

**Ключевые слова:** Фарруҳ, Қосим, драматург, актёр, артист, культура, воспитание, обучение, подрастающее поколение, профессия.

## FARRUKH KOSOM'S ROLE IN DEVELOPMENT OF TAJIK DRAMATURGY

The author of this article represents the important activity of Farrukh Kosim – one of the known Tajik actor. He mentioned that Farrukh Kosimov as a good stage manager and skilled dramaturge has his special style and he should be a sample for future. Work of this famous actor

should be considered as a unique experience among the young generation and his work should be under the consideration of scientists, in order that to find out how well these works have acting ability on the stage, how well other can act them. The working life of Farrukh Kosim is constantly continuing outside of Tajikistan, including in Turkey, Iran and, moreover, in Uzbekistan.

The dramatist must set questions. The questions he raised should be the focus of attention on universal issues. The work must have a deep meaning and should represent the human. These questions seem to be entirely in the works created by Farrukh Kosim. He did a lot of works, but unfortunately, they were not widely studied by scientists of this sphere. In our view, the scientists of this sphere need to pay more attention to the work of this well-known actor .

**Keywords:** Farrukh, Kosim, dramatist, actor, culture, education, upbringing, teenagers, profession.

**Сведения об авторе:** Собир Курбоналии Нусрат - и.о. профессора кафедры актёрского мастерства Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде. Адрес: г. Душанбе, ул. Фуруzon, дом 323, E-mail: qurbanobir61@mail.ru. Тел.: 918-67-16-59

**Information about the author:** Sobir Kurbonali Nusrat - Professor of the acting Department of the Tajik state Institute of culture and arts named after Mirzo Tursunzoda. Address: 323 Furuzon street, Dushanbe, E-mail: qurbanobir61@mail.ru. Tel.: 918-67-16-59

## О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ (90-Е ГОДЫ XX ВЕКА)

Гулназаров С.

Таджикский государственный институт культуры и искусств имени  
Мирзо Турсунзаде

Современная система профес-сионального музыкального образования Таджикистана формировалась на протяжении большого и сложного пути развития, начиная от первых специализированных учебных заведений сферы культуры и искусства в 20-е – 30-е годы XX века [12] до открытия Таджикской национальной консерватории им. Т. Саторова в 2003 году. Надо отметить, что до образования консерватории функцию подготовки кадров вузовского уровня в сфере профессионального музыкального искусства с 1973 года выполнял Таджикский государственный институт искусств им. М. Турсунзаде [2].

Процесс становления и развития музыкального образования являлся необходимым и органичным компонентом становления новой системы музыкального профессионализма европейского типа, которая начала создаваться в республике в первой половине XX века. Изучение этого процесса, всех его этапов, проблем и приоритетов дает возможность осмыслить и воссоздать в полном объеме его историю, проблематику и значение для развития современной музыкальной культуры Таджикистана.

Особым периодом в развитии музыкального образования становятся 90-е годы XX века, когда существенно обостряются социальные процессы и конфликты, связанные с распадом Советского Союза и гражданской войной в Таджикистане. В это сложное и противоречивое время происходит рождение нового независимого государства

– Республики Таджикистан. Данный период по объективным причинам характеризуется резким снижением поступательного развития профессионального музыкального искусства, функционирования его учебных заведений. Осмыслению этой проблемы было посвящено проведение в декабре 1999 года Международного семинара «Таджикская музыкальная культура начала 21 века: приоритеты развития» [3;9], где подробно рассматривались вопросы оценки сложившегося состояния в профессиональном музыкальном образовании. Участники отмечали острый дефицит кадров фактически по всем направлениям функционирования данной системы.

Обратим внимание – дефицит кадров имеет тенденцию к возрастанию, что связано с демографической ситуацией, сформировавшейся к концу XX века. Старшее поколение музыкантов-профессионалов, которые получили в свое время образование в консерваториях Москвы, Ташкента, Ленинграда, Киева с каждым днем неизбежно сокращается, а приток новых кадров высокой квалификации в необходимом объеме не происходит. В связи с этим негативным явлением рассматриваемая кадровая ситуация продолжает с каждым годом усугубляться и ее простым – одноразовым директивным решением уже не поправить. Необходима разработка и реализация целого комплекса мер. Ответственные структуры государства (Министерство культуры и Министерство образования

и науки) многое делают, чтобы решить эту проблему, тратят большие средства, в частности, на временное приглашение специалистов, например, в оперный театр из ближнего и дальнего зарубежья. Эти действия, безусловно, как-то сглаживают проблему, но не решают ее по существу, так как нужны собственные – национальные профессиональные кадры в необходимом количестве.

Построение развитой учебной инфраструктуры, включающей систему начального, среднего и высшего образования, являлось необходимым условием освоения и развития нового типа профессионального многоголосного музыкального творчества. В этом аспекте было сделано очень много. Министр культуры Таджикистана Б.А. Махмадов, принявший непосредственное участие в подготовке и проведении выше названного международного семинара, отмечал следующее: «фактически, начиная с 20-х годов, когда в Таджикистане не было еще ни одного в современном понимании специального музыкального учебного заведения ... была создана целая система профессионального музыкального образования» [4, с. 7]. По мнению Махмадова, данная система являлась существенным компонентом развития таджикской культуры в XX веке. Она стала основой подготовки специалистов, которые становились непосредственными участниками создания и освоения новых форм и жанров музыки, формирования ее современных направлений.

Важной задачей работы международного семинара являлось проведение анализа и оценки состояния музыкальной культуры второй половины 90-х годов. В этом контексте особо отметим взгляды видного деятеля таджикского музыкального искусства, композитора Т.Сатторова, который на момент проведения семинара был председателем Союза композиторов Таджикистана. Он считал, что положение в профессиональной музыке в тот период

вызывало серьёзную тревогу, а ближайшее её будущее не вселяло особых надежд [7, с.12]. Серьезную озабоченность, по мнению Т.Сатторова, представляли проблемы подготовки высококвалифицированных кадров: музыкантов-исполнителей, композиторов, музыковедов. Одной из основных причин создавшегося положения являлся «массовый отъезд русскоязычного населения (и не только) в связи с событиями гражданской войны» [7, с.13], что лишило республику лучших специалистов во многих областях, в том числе в сфере музыкального образования. Прозвучала очень тревожная мысль: «Выяснилось, что у нас хороших, профессиональных музыкантов-исполнителей коренной национальности почти нет» [Там же ].

В своем выступлении Т.Сатторов сформулировал проблемный вопрос: «Почему не был подготовлен резерв кадров местной национальности?». Размышляя об этой проблеме, он выделил несколько причин ее возникновения. Прежде всего, этому способствовал, как считал композитор, создаваемый искусственно в обществе «имидж таджикской культуры, для которой, в основном, характерна фольклорно-этнографическая и традиционная музыка» [Там же]. Сатторовым была отмечена определенная ограниченность понимания данного вопроса: поддерживалось понимание, что национальное в музыке связано только с жанрами народной традиции. В завершении его рассуждений было констатировано: «мы не только не смогли подготовить хороший потенциал профессиональных музыкантов, но и не создали необходимую базу для этого. У нас до сих пор нет учебников по истории таджикской музыки, по гармонии, полифонии, анализу музыкальных произведений, инструментоведению и многое другое» [7, с. 14]. Критическая оценка Т. Сатторова состояния профессионального музыкального искусства 90-х годов актуальна и по настоящее время.

Проблеме распада Советского Союза и возникновению сложной ситуации в развитии профессионального музыкального образования были посвящены несколько докладов. Отметим тезисы Ф. Ульмасова – автора проекта и научной программы проведения данного международного семинара. По мнению ученого, существенной задачей, стоящей перед музыкальной общественностью Таджикистана, является необходимость сохранения «достигнутого с большими трудностями на протяжении фактически всего 20 столетия уровня развития. Этот уровень соответствовал в той или иной степени общемировым стандартам развития системы музыкального образования» [10, с. 26].

В связи с распадом СССР произошло разрушение единого музыкально-образовательного пространства. Во многом по этой причине существенно сократилась планомерная подготовка высококвалифицированных кадров за пределами Таджикистана, прекратился приток новых педагогических кадров, получивших образование за рубежом [10, с. 26].

Несколько иную точку зрения предложила Ф. Азизова. С одной стороны, она подтверждает, что «влияние экономического, политического положения на процессы развития профессионального музыкального образования естественно» [1, с. 30]. В то же время ученый считает, что не только этим обстоятельством определяется его серьёзная отсталость накануне 21 века. Важной причиной плохого состояния музыкального образования являются наши действия: «мы ничего не делаем для его улучшения. Следовало бы нам быть более результативными ... Нам же сейчас нужно созидание, а не разрушение, больше новых предложений, внедрение нового, осмысление многих прежних форм в контексте современных условий и приоритетов развития таджикского общества начала 21 века» [Там же].

Проблеме музыкального образования в Таджикистане посвящены тезисы музыканта Л. Назаровой, где рассматриваются проблемы преемственности, которые остро проявились в 90-е годы. Она констатировала следующее негативное явление: «Обнаружилась “трещина”, разорванность преемственности в данной системе между периодами ... до и послевоенного (рубеж – начало 90-х годов). Система музыкального образования вобрала в себя все, что происходит в культуре, моделирует её основные принципы» [5, с. 41].

Л. Назарова формулирует вывод: «В конце второго тысячелетия музыкальное образование в республике резко снизилось» [Там же]. К основным причинам кризиса относится выезд специалистов за пределы республики; общее снижение интереса родителей к обучению музыки детей; «процветание серости, безликости, порождающие беспринципность» [Там же]. Отметим также справедливое суждение ученого, что негативные моменты распространились по всем структурам и уровням учебного процесса, включая вузовский.

Наряду с оценкой и критическим осмыслением сложившейся ситуации с музыкальным образованием середины 90-х годов ряд участников семинара выступили с конструктивными идеями по его оздоровлению и совершенствованию. Так, например, Н.Хакимов предложил «разработку и принятие специальной государственной программы развития профессионального музыкального искусства начала 21 века» [12, с. 17]. Он сформулировал следующие направления формирования и реализации такой программы: «совершенствование системы профессионального музыкального образования; создание полноценной системы музыкально-эстетического воспитания подрастающего поколения; утверждение новых учебных планов на основе современных общемировых стандартов образования; разработка и издание необходимых учебников

и учебно-методических пособий, а также создание новых типов музыкальных учебных и научных заведений на основе использования и обобщения опыта различных стран Европы и Азии» [12, с. 17].

На необходимость разумного сочетания двух подходов в развитии современной таджикской культуры обратил внимание в своих тезисах Н. Табаров: «с одной стороны, необходимо решительное изучение и освоение опыта построения современного типа культуры в развитых странах Европы, Азии, Америки, а с другой стороны, строго соблюдать охранительное отношение к своему культурному наследию» [8, с. 23]. Табаров посчитал необходимым и целесообразным, чтобы в учебных заведениях культуры и искусства Таджикистана ввести специальный курс по изучению соответствующего международного опыта: «Думаю, что существенное расширение кругозора и доступа к информации могут быть катализатором активизации процессов развития культуры таджикского общества начала 21 века» [8, с. 24].

Важное предложение внес А. Низамов, относительно внедрения в музыкальное образование учения древних и средневековых мыслителей о роли музыки в воспитании подрастающего поколения и общества в целом [6, с.25]. Отметим также справедливую мысль ученого относительно восстановления традиционного метода обучения по системе «устод-шогирд» (мастер-ученик), представляющей веками апробированный метод «передачи, сохранения и умножения (“творческой переработки”) художественной информации» [Там же].

Резюмируя в общем плане размышления участников международного семинара можно констатировать следующее. Профессиональное музыкальное искусство Таджикистана в целом, включая образование, пережило очень трудный период своего развития в 90-е годы. После распада

Союза, гражданской войны, серьезного экономического и в целом общесоциального кризиса, приведшего к существенному ослаблению уровня развития, к отъезду за пределы Таджикистана специалистов, возникли серьезные проблемы. Отметим, прежде всего, заметное снижение в обществе социального статуса профессионального музыкального искусства, в особенности жанров европейской традиции (опера, балет, симфония, камерная вокальная и инструментальная музыка). Совершенно иное наблюдается в отношении таджикской традиционной музыки. Здесь государство проявило самое серьезное внимание к вопросам сохранения и развития музыкального наследия, что, безусловно, является совершенно справедливым действием, поскольку отвечает коренным интересам общества. Примером такого внимания и поддержки являются утверждение официальных государственных дней празднования Шашмакома и Фалака. В этом контексте, надо констатировать также и другое. За весь период со дня образования Независимого Таджикистана в стране по инициативе государства не было проведено ни одного фестиваля и симпозиума, посвященного непосредственно творчеству таджикских композиторов. И это в определенном отношении является важным показателем, сложившихся тенденций.

Учитывая проблемы развития профессионального музыкального образования 90-х годов необходимо находить эффективные меры его укрепления на современном этапе, включая все учебные структуры, не только в столице – городе Душанбе, но также в областных центрах и районах, где функционируют музыкальные школы и колледжи искусств. Очень важно строить эффективное планирование, а также проявлять неравнодушное и заинтересованное отношение к решению существующих острых проблем развития профессионального музыкального искусства.

Важным критерием формирования дееспособной системы

музыкального

образования является ее соответствие общепринятым международным стандартам. Необходимо готовить кадровый резерв именно в этом русле для обеспечения эффективной деятельности таджикского музыкального искусства начала 21 века. Важными ресурсами поддержки его образовательного компонента являются инициативы и проекты, направленные на подготовку высококвалифицированных специалистов. Это, например, отправка студентов и педагогов в зарубежные

центры на учебу, повышение их квалификации посредством участия на фестивалях, конкурсах, конференциях, а также приглашение видных зарубежных специалистов в Таджикистан с целью привлечения их к процессу подготовки кадров. Эти направления могут оформляться и реализовываться в приоритетные и долговременные программные действия дальнейшего развития профессионального музыкального образования на современном этапе.

#### **ЛИТЕРАТУРА:**

1. Азизова Ф. Профессиональное музыкальное образование Таджикистана начала 21 века: приоритеты развития // Таджикская музыкальная культуры начала 21 века: приоритеты развития (Тезисы международного семинара). – Душанбе, 1999 – С.30-33.
2. Донишкадай давлатии санъати Тоҷикистон бы номи Мирзо Турсунзода - 30 сол. – Душанбе, 2001.
3. Кабилова Б., Хасанова М. Музыкальная культура Таджикистана (1991-2011) // Музыкальная жизнь Таджикистана (1991-2011). - Душанбе, 2018. – С.4-23.
4. Махмадов Б. Таджикская музыкальная культура начала 21 века: приоритеты развития // Таджикская музыкальная культуры начала 21 века: приоритеты развития (Тезисы международного семинара). – Душанбе, 1999 – С. 7-10.
5. Назарова Л. Проблемы музыкального образования в республике (на примере подготовки музыковедов-профессионалов накануне третьего тысячелетия) // Таджикская музыкальная культуры начала 21 века: приоритеты развития (Тезисы международного семинара). – Душанбе, 1999 – С..40-43.
6. Низамов А. Возрождение традиционных форм музыкального образования – важный шаг на пути культурного и интеллектуального прогресса // Таджикская музыкальная культуры начала 21 века: приоритеты развития (Тезисы международного семинара). – Душанбе, 1999 – С. 24-25.
7. Сатторов Т. С надеждой на будущее // Таджикская музыкальная культуры начала 21 века: приоритеты развития (Тезисы международного семинара). – Душанбе, 1999 – С.12-14.
8. Табаров Н. Международное сотрудничество – приоритетное направление развития профессионального музыкального образования в Таджикистане начала 21 века // Таджикская музыкальная культуры начала 21 века: приоритеты развития (Тезисы международного семинара). – Душанбе, 1999 – С.. 23-24.
9. Таджикская музыкальная культуры начала 21 века: приоритеты развития (Тезисы международного семинара). – Душанбе, 1999.
10. Ульмасов Ф. Профессиональное музыкальное образование в Таджикистане накануне 21 века // Таджикская музыкальная культуры начала 21 века: приоритеты развития (Тезисы международного семинара). – Душанбе, 1999 – С..26-28.
12. Ҳакимов Н. Музыкальное искусство: модели профессионального образования // Таджикская музыкальная культуры начала 21 века: приоритеты развития (Тезисы международного семинара). – Душанбе, 1999 – С.14-17.
12. Юлдашева М. Материалы по истории музыкального воспитания и образования в Таджикистане. - Душанбе, 1990.

## **О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ (90-Е ГОДЫ XX ВЕКА)**

В статье рассматриваются проблемы профессионального музыкального образования Таджикистана, проявившиеся в последнем десятилетии XX века, когда произошли серьезные социальные обострения, связанные с распадом Советского Союза и становлением нового независимого государства – Республики Таджикистан. Основное внимание сосредоточено на рассмотрение взглядов и предложений участников международного семинара, посвященного специально проблемам развития таджикской музыкальной культуры начала 21 века и отразивших проблемы функционирования профессионального музыкального искусства и его образовательного компонента в 90-е годы.

**Ключевые слова:** музыкальное образование, подготовка кадров, социальный кризис, преемственность, стандарты образования.

### **ДАР БОРАИ БАЪЗЕ МУШКИЛОТИ РУШДИ МАЪЛУМОТИ КАСБИИ МУСИҚӢ ДАР ТОЧИКИСТОН (СОЛҲОИ 90 - УМИ АСРИ XX)**

Дар мақола мушкилоти маълумоти касбии мусиқӣ дар Тоҷикистон, ки дар даҳсолаи охири асри XX вобаста ба дигаргуниҳои муҳими иҷтимоӣ, аз ҷумла пош ҳӯрдани Иттиҳодӣ Шӯравӣ ва соҳибистиқлол гардиданӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вучуд омадаанд, мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Ҳамзамон, дар матлаб диққати асосӣ ба таҳлили назарҳо ва пешниҳодоти иштирокчиёни семинари байналмилалии маҳсус ба мушкилоти рушди фарҳанги мусиқии тоҷик дар оғози асри XX1 баҳшидашуда, дода шудааст. Дар ин раванд ба масъалаи инъикоси мушкилоти фаъолияти муассисаҳои таълимии санъати мусиқии касбӣ дар солҳои 90 низ таваҷҷуҳи хос зохир гардидааст.

**Калидвозжаҳо:** маълумоти мусиқӣ, омода намудани кадрҳо, бухрони иҷтимоӣ, рушди анъанаҳо, стандартҳо дар соҳаи маълумот.

### **ABOUT SOME PROBLEMS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT MUSIC EDUCATION IN TAJIKISTAN IN THE (90S YEAR OF THE XX CENTURY)**

The article discusses the problems of professional music education in Tajikistan, which appeared in the last decade of the twentieth century, when there were serious social exacerbations associated with the collapse of the Soviet Union and the formation of a new independent state - the Republic of Tajikistan. The main attention is focused on considering the views and suggestions of participants in an international seminar dedicated specifically to the development of Tajik musical culture in the early 21st century and reflecting the functioning of professional musical art and its educational component in the 90s.

**Keywords:** music education, specialist training, social crisis, continuity, education standards.

**Сведения об авторе:** Гулназаров Сафар Буриевич – доцент кафедры музыкального воспитания, декан факультета народного музыкального искусства Таджикского государственного института культуры и искусств имени М. Турсунзаде. Адрес: район Рудаки, уч. Нишони Ленин-260, тел: 907076699, 734032, г. Душанбе, пр. Борбад, 73а Е-Mail: gs-5959@mail.ru

**Information about the author:** Gulnazarov Safar Burievich- associate professor of the choral conducting department, the dean of the musical and pedagogical faculty of the TSICA named after M. Tursunzoda. Address: Rudaki district, Nishoni Lenin-260, phone: 907076699,734032, Dushanbe, pr. Borbad, 73a E-Mail: gs-5959@mail.ru

## ҲАМБАСТАГИИ МУСИҚӢ БО АДАБИЁТ ВА НАҚШИ ОН ДАР РУШДУ ТАКОМУЛИ МУСИҚИИ ҲАЛҚИ ТОЧИК

Сайдхомидов С. С.

Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи  
Мирзо Турсунзода

Ҳалқи тоҷик яке аз ҳалқиятҳои қадимтарини Осиёи Марказӣ мебошад. Тоҷикон яке аз миллатҳои тамаддунсози олам ба шумор мераванд ва таърихи тамаддуни мозиёда аз панҷ ҳазор солро дарбар мегирад [7, с. 4]. Ин ақидаро маводи таърихии олимони олам ва осори арзишманди таърихӣ, ки дар сарзамини имрӯзai Тоҷикистон бозёфт шудаанд, собит менамояд. Воқеяят ин аст, ки шаҳри бостонии Кӯлоб 2700-сола, шаҳри Ҳисор 3500-сола ва шаҳри қадимаи Саразм 5500-солаанд. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки воқеан, ҳалқи тоҷик дар гузаштаи дур дорои фарҳанги баланди шаҳрсозию шаҳрдорӣ будааст. Дар баробари эъмори кушку қалъаву шаҳрҳои мутамаддин, ҳалқи тоҷик соҳаҳои гуногуни ҳаёти фарҳангии худро низ рушду инкишоф бахшидааст, зеро дар ҳама давру замон шаҳриён маданияти пешрафтаро соҳиб будаанд, бахусус, дар соҳаи санъати мусиқию овозхонӣ.

Ҳатто дар замони худ яке аз чехраҳои намоёни фалсафаи Юнони қадим - Афлотун дар асари худ «Давлат», бо такя ба ақидаи «тозакуни (сензура)»-и ғомерӣ, дар ҷодаи аз бар намудани санъати мусиқӣ талаботи хеле саҳтро ҷорӣ менамояд. Ӯ омӯзиши сози мусиқиро барои шаҳриён ва дехотиён «эҳтиёткорона интихоб менамояд ва дар шаҳрҳо танҳо омӯзиши созҳои мусиқии «лира» ва «кифар», дар дехот бошад, омӯзиши сози мусиқии «свирел»-ро иҷозат медиҳад» [6, с. 17].

Дар замонҳои пеш санъати мусиқӣ дар ҳамбастагии зич бо эҷодиёти шифоҳии ҳалқӣ - сарояндагӣ рушд мекард ва инкишоф меёфт. Мусиқии ҳалқӣ то солҳои аввали асри 20 дар шакли анъанаҳои

шифоҳии ҳалқӣ амал менамуд, ки ин усул танҳо хоси фарҳанги ҳалқи тоҷик набуда, асоси фарҳангу тамаддуни тамоми ҳалқҳои Осиёи Марказиро ташкил медод.

Дар санъати мусиқӣ алоқамандии мусиқӣ бо назм ба назар расида, характеру мундариҷаи мусиқӣ ва суруд аз тарзи иҷрои он муайян мегардид. Мундариҷаи тарбиявии мусиқӣ ва суруд дар таъсирнокии он ҳис карда мешуд, ки минбаъд шоирон - сарояндагон ин омилро ҳамчун омили ҳалқунандаи рушду такомули санъати мусиқӣ истифода бурдаанд.

Бо он ҳама санъати рушдкардаи шаҳрсозӣ, итминон дорем, ки ҳалқи тоҷик дар гузашта фарҳанг ва санъати мусиқии волоero доро будааст. Далели ин суханони мо, ҳамчунин ба номгӯи осори гаронбаҳои фарҳангии умумибашарӣ (ЮНЕСКО) ворид гардидани иҷҳои «Наврӯз», «Мехргон» ва «Сада», санъати тасвирию дӯзандагиии «Чакан», санъати мусиқии «Шашмақом», «Фалак» ва «Гӯрӯғлӣ» шуда метавонанд, ки дар солҳои соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун осори бесобиқаи ҳалқи тоҷик, аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ, шинохта шудаанд. Ҳамзамон, дорои санъати баланди шеъргӯиву таронаҳонӣ будани чехраҳои намоёни адабиёти классикии тоҷику форс ин гуфтаҳоро пурра собит менамояд.

Чехраи намоёни илму адаб, фарҳангу тамаддуни ҳалқи тоҷик, сардафтари адабиёти классикии тоҷику форс - Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, ки дар дехаи Панҷрӯди шаҳри Панҷакент ба дунё омада, дар баробари эҷод намудани шеъру ғазал, қитъаву рубой ва дигар мероси адабио фарҳангии худ, дорои малакаву маҳорати

баланди навозандагиву сарояндагӣ будааст, далели раднопазири гуфтаҳои болоянд. Барои собит намудани ақидаи иброзшуда саҳнаи зеринро пеши назар меоварем: замоне, ки амири Бухоро дар яке аз бошишгоҳҳои истироҳатии худ аз идораи давлатӣ рӯ ба фаромӯшӣ мениҳад, маҳз шеъру оҳанг ва суруди дилпазири ҷаззоби шоир:

*Mir moҳ astu Бухоро осмон,  
Moҳ sӯи осмон ояд ҳаме... [8, c. 6].*

ӯро маҷбур месозад, ки очилан ба ичрои вазифаи асосии худ - идораи давлатӣ ба Бухоро баргардад.

Мисраҳои баландпояи шоир:  
*Ҳар кӣ н-омӯҳт az гузашти rӯзгор,  
Низ н-омӯзад зи ҳеч омӯзгор...*

бошад, бозгӯи онанд, ки дар даврони устод Рӯдакӣ дар шаҳри Панҷакенти бостонӣ мактабҳои мусоир арзи вучуд доштанд, зоро фаъолияти омӯзгор маҳз дар мактабҳо ба роҳ монда шуда, тавассути ин муассисаи таълимӣ шогирдон аз устодон - омӯзгорони худ савод ва илму дониш мегирифтанд.

Тарафи дигари масъала - малакаву маҳорати баланди навозандагию сарояндагии устод Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ аст, ки дар қиёс нисбат ба ашъори шоир, хеле кам мавриди пажӯҳиш қарор дода шудааст. Маҳз ҳамин малакаву маҳорат ва ҳунари волои шоир - навозандаву сарояндаи ҳушсалиқа, Малик-уш-шуаро - Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ собит месозад, ки дар шаҳри Саразми бостонӣ ҳамчунин ҳунармандони чирадаст арзи вучуд кардаанд, зоро ки мусиқӣ дар тамоми давраи ҳаёту фаъолияти одамон ҳамқадаму ҳамрози онҳо будааст.

Дар асрҳои миёна, инчунин асари безаволи «Қобуснома» - и Унсурулмаолии Кайковус эҷод мегардад, ки дар он бо дар назар гирифтани табъи (психологияи) ҳар як нафар ичро кардани суруду таронаҳо тавсияҳои арзишманд пешниҳод шудаанд.

Унсурулмаолии Кайковус дар ин асари худ вобаста ба мавзӯи навозандагӣ ва

роҳу усулҳои ичрои асарҳои мусиқӣ чунин менигород:

«Эй писар, агар хунёгар бошӣ, сабукрӯҳу ҳушрӯй бош ва ҳӯи некӯ дор. Ва худро ба тоқати хеш ҳамеша покҷома дор ва мутайибу ҷарbzабон бош. Чун ба сарое дар шавӣ ва мутрибӣ, туршрӯю гирифта мабош ва ҳама роҳҳои гарон мазан ва низ ҳама роҳҳои сабук мазан, ки дар ҳама вақт аз як навъ задан шарт нест, ки ҳама одамиён бар як табъ набошанд. Ҳамчунон, ки ҳалқ мухталиф аст, ҳулқ низ мухталиф аст. Ва аз ин сабаб аст, ки устодони малоҳӣ ин саноатро тартибе ниҳоданд» [10, с. 157].

Дар ин асари олиму мутафаккири асримиёнагӣ - Унсурулмаолии Кайко-вус доир ба шаклҳои мусиқӣ низ маълумот гирд оварда шудааст, ки барои мутрибону овозхонон донистану истифода бурдани онҳоро шарти муҳими ҳунармандӣ мешуморад. Аз ҷумла, ӯ дар ин бораи мефармояд:

«Ават дастони ҳусравонӣ зананд ва он аз баҳри маҷлиси мулук сохтаанд. Ва баъд аз он тариқҳо ба вазни кам аз он биниходанд, ҷунон ки бад-ӯ суруд тавон гуфт ва онро роҳ ном карданд. Ва он роҳе (суруде - С.С.) бувад, ки ба табъи пирону худовандони ҷидд наздик бувад. Пас аз ин роҳҳои гарон аз баҳри ин қавм сохтанд. Аммо ҷун диданд, ки ҳалқ ҳама пиру ҷидд набошанд, гуфтанд, ки аз баҳри пирон тариқе ниҳодаем, аз баҳри ҷавонон низ тариқе ниҳем.

Пас бичустанд шеърҳо, ки ба вазни сабуктар бувад, бар вай роҳҳои сабук сохтанд ва ҳафиғ ном карданд, то аз паси ҳар роҳе гарон аз ин ҳафиғе бизананд ва бигӯянд, то навбате мутрибӣ ҳам пиронро ва ҳам ҷавононро насиб бувад» [10, с.158].

Унсурулмаолии Кайковус дар идомаи ин асари хеш дар бораи тарона низ ёдрас шуда, онро вазни латифтарин ном мебарад. Олим истифодаи таронаро барои қӯдакон ва занону мардони латифтабъ тавсия медиҳад. Ӯ дар бораи таснифи тарона ҷунин ақидаро иброз менамояд:

«Пас то қӯдакон ва занону мардони латифтабътар бебаҳра набошанд, тарона

баҳри ин қавм тасниф карданд, то ки ин қавм низ роҳат ёбанд, аз он лаззат баранд, аз он ки андар вазнҳо ҳеч вазне латифтар аз тарона нест» [10, с. 158].

Унсурулмаолии Кайковус чунин мешуморад, ки ҳар як овозхону сароянда бояд вобаста ба табъу завқи сомеонаш суруду таронаҳоро интихоб намуда, сарояд. Дар ин маврид ӯ чунин мефармояд:

«Ва дар маҷлисе, ки бинишинӣ, нигаҳ кун, агар мустамеъ (шунаванда - С.С.) сурхрӯй ва дамавирӯй бувад, бештар бар бам зан ва агар зардрӯю сафронӣ бувад, бештар бар сетор ва агар сапедпӯст ва фарбех бувад ва мартуб (хунукмичоз - С.С.) бувад, бештар бар бам зан, ки ин рӯдҳоро бар чаҳор табъ соҳтаанд. Ва ҳарчанд ин ки гуфтам, дар шарту оини мутрибӣ нест, хостам, ки аз маънӣ низ туро огоҳ кунам, то маълуми ту бошад» [10, с. 158].

Олимӣ тавонӣ ба ровӣ ва сарояндаву навозандагон тавсия медиҳад, ки ҳозирҷавобу ширинкалом бошанд, то дар лаҳзаҳои гуногун аз мушкилӣ ба осонӣ баромада тавонанд. Нафари соҳиби завқи баланди шоирий ва ё навозандаву овозхон набояд дар ҷашну маъракаҳо танҳо шеъру тарона, суруду достонҳои эҷоднамудаи ҳудро ба самъи шунавандагон пешниҳод намояд, зеро эҳтимол аст, ки ин осор ба табъи шунаванда хуш наояд.

Унсурулмаолии Кайковус дар ин бора чунин таъкид намудааст:

«Дигар ҷаҳд кун, то муҳокӣ (тақлидкор - С.С.) бошӣ, ки ба миқдори ҳикоят ва мазоҳу мутояба кардани ту ранчи хунёгари ту бикоҳад. Дигар он ки агар хунёгар (навозандаву овозхон - С.С.) бошӣ ва шоирий низ донӣ, ошиқи шеъри ҳуд мабош ва ҳама ривояти хеш макун, ки чунон ки туро бо шеъри хеш хуш бошад, магар он қавмро хуш набошад, ки хунёгарон ровиёни шоиронанд, на ровиёни хеш» [10, с. 158-161].

Чунин ақидаҳои пандомез дар эҷодиёти қарип ҳамаи намояндағони зиёии ҳалқ - шоирону нависандагон, файласуфону олимони соҳаи санъатшиносии асрҳои

миёнаи ҳалқи тоҷик ҷойгоҳи маҳсуси ҳудро касб кардаанд ва маҳз бо заҳмату талоши пайвастаи онҳо санъати мусикии ҳалқ рушду инкишоф ёфта, то ба дараҷаи касбият расонида шудааст.

Таълиму тарбияи мусикии кӯдакон дар оилаи тоҷик хеле маълуму машҳур аст. Кӯдакон дар оила аз синни хурдиашон ба таълиму тарбияи мусикиӣ фаро гирифта мешуданд. Волидайн, баҳусус модарон, ба иҷрои сурудҳои кӯдакона диққати маҳсус дода, бо ҳамин восита эҳсосоти зебоипарастии онҳоро мепарвариданд.

Ҳамин дилбастагии доимии ҳалқи тоҷик ба санъати мусикиӣ аст, ки шоири тавоно, мутафаккири барҷаста ва табиби ҳозиқ Абуалӣ ибни Сино дар боби дар оила, хусусан аз ҷониби модарони тоҷик ба кӯдакон омӯзонидани мусикиӣ чунин ибрози ақида намудааст:

«Барои қонеъ гардонидани талаботи кӯдак модар бояд ду вазифаро иҷро мекард - гаҳвора мечунбонид ва «Алла» меҳонд, ки дар натиҷаи ин амал қобилияти даркунии тифлон ташаккул ёфта, дар замири онҳо мухабbat ба гимнастика ва мусикиӣ пайдо мешуд» [8, с. 28].

Аз ҷониби Абуалӣ ибни Сино ёдовар шудани суруди «Алла», ки онро модарони тоҷик барои тифлонашон месуруданд, далели он аст, ки ин суруди ҳалқии тоҷикӣ таърихи басо қадима дорад, зеро он аз забони як модар ба забони модари дигари тоҷик ва аз насл ба насл гузашта, то замони мо расидааст ва имрӯзҳо низ модарони мушфиқу ғамҳори мо онро барои тифлаконашон бо овози маҳину шевои ҳуд месароянд.

Ҳамзамон, Абуалӣ ибни Сино нахустин олимест, ки илми мусикиро на танҳо дар ҳамbastagӣ бо риёзиёт, балки дар робита бо илмҳои ҷомеашиносию равоншиносӣ, адабиёт, ахлоқ ва тиб низ мавриди омӯзиш қарор додааст. Инчунин, маҳз дар асарҳои Абуалӣ ибни Сино ва Абунасири Форобӣ шаклу намуди созҳои мусикиӣ ва соҳти онҳо бо таснифи муфассал мураттаб гардидаанд.

Хусусан, дар чилди 6-уми «Китоби дониш»-и Абуалӣ ибни Сино қариб ҳамаи созҳои мусиқии даврони ўномбар шудаанд.

Абуалӣ ибни Сино ҳатто дар мавриди муолиҷаи беморон аз санъати мусиқӣ фаровон истифода намуда, гӯш кардани мусиқиро барои рафғи дардмандию ҳастагии шахсони бемор тавсия медод.

Аксар сурудҳо, ки аз ҷониби ҳалқ эҷод шуда, дар раванди таълиму тарбияи тифлону кӯдакон истифода мешуданд, ҳаёти одамон, муҳити атрофи онҳоро иҳотанамуда, ҳайвонот, парандаҳову ҷарандоҳо, рустаниҳову наботот, зебоии ҳар як фасли сол, анъанаву маросим, иду ҷашнҳо ва дигар мавзӯҳоро инъикос менамуданд.

Шоирон - навозандагону сароянда-гони шинохтаи форсу тоҷик ин анъанаи бою қадимаи ҳалқи худро идома дода истода, дар бораи моҳияти мусиқӣ, мавқеъ, омезиши он бо санъати суханварӣ ва ҷойгоҳи хосаи он ақидаҳои пурарзише баён намудаанд.

Шоир - сарояндаи бузурги асри XI, муҳаққики соҳаи санъати мусиқии ҳалқи тоҷик - Носири Ҳусрав дар омезиши оҳангӯ сухан ва дар ин поя эҳтиром қоим шудан нисбат ба санъати мусиқӣ чунин ибрози назар намудааст:

«Ғазалро ҳамчун арӯс ҳурмат намоед, мусиқӣ либоси қимматбаҳои ўст» [8, с.23].

Бо санъати мусиқӣ робитаи доимию қавӣ доштани фаъолияти ҳалқи тоҷикро мисраҳои дигари ин суханвари бузургу шоири шириналом сабит месозад.

Носири Ҳусрав тараннуми навозиши рӯду барбат ва навои сурудро дар яке аз ҷашнвораҳои баргузоргардиа замони худ басо рангину зебо ба қалам додааст:

*Омад аз ҳар тараф навозиши рӯд,*

*Нолаи барбату навои суруд*

[11, с. 820].

Ин мисраҳои шоири шаҳир гувоҳи он аст, ки дар ҳама давру замон, чун имрӯз, дар ҳама ҷашну маросимҳои барпонамудаи ҳалқи тоҷик суруду таронаҳои марғуб бо

созҳои гуногуни мусиқии ҳалқӣ ҳамовозӣ доштанду суруда мешуданд.

Ин шоҳкориҳои шоирону мутафаккирони забардасти асримиёнагии тоҷик сабит месозанд, ки дар баробари дар оила таълим додану тарбия намудани завқи баланди навозандагиву сарояндагӣ, дар ин давру замон мактабҳое низ мавҷуд буданд, ки тавассути онҳо омӯзгорон ба шогирдони худ ҳунару малакаи навозандагию сарояндагиро меомӯзонданд.

Олимону муҳаққики дар бораи ба вучуд омадани истилоҳи мусиқӣ то ҳанӯз ба як ақидаи муайян наомадаанд. Тавре ки аз маъхазҳои дастрасгардиаи таъриҳӣ бармеояд, мутафаккирони Юнони қадим яке аз аввалинҳо шуда тавсифи мағҳуми мусиқиро додаанд ва онро ҳамчун системаи муайяни таълимию тарбиявӣ дар мактаб ҷорӣ намудаанд.

«Дар мазҳакаи «Падар»-и мутафак-киру муҳаққики Юнони қадим - Аристофан шарҳи ҳоли шаҳрвандони давлат нишон дода шудааст, ки онҳо «тарбияро дар палетрҳо, дар хорҳо ва муз» - ҳо мегирифтанд. Дар он давра ақидае роиҷ буд, ки роҳбарони ҳалқ бояд аз ҳисоби шаҳрвандоне интиҳоб мешуданд, ки ҳатман маълумоти мусиқӣ дошта бошанд» [8, с. 15-16].

Дар ин робита саволе ба миён меояд, ки худи истилоҳи мусиқӣ чӣ маъноеро дорост?

Мусиқӣ аз қалимаи юононии «musike» ташаккул ёфта, юонониён онро ба маънои «ҳамbastagii adabiёт, ilm va san'at» шарҳ додаанд.

Мувоғики ақидаву тасаввуроти олимони юононӣ «музиқӣ» «воситаи таъсиррасонӣ ба дарку эҳсос ва хотираи инсон аст, ки онро «муз»-ҳо медонистанду меомӯзониданд. Шакли маълумотирии мактабҳои Юнони қадим аз «муз»-ҳо ва маълумоти гимнастикӣ иборат буд. Юонониён қадим ашҳосеро «муз» мешумурданд, ки ба ақидаи онҳо «ҳунару истеъодди баланди илоҳӣ» доштанд.

Асоси барномаҳои таълимии «муз»-ҳоро савод гирифтанд ташкил медод. Сипас,

хонандагони ин мактабҳо бо адабиёти классикии Юнон, ба амсоли Гомер ва Гесиод шинос мешуданд» [8, с. 16].

Дар ин мактабҳо қаблан рӯхи хонандагон мукаммал гардонида мешуд ва пас ба онҳо «музиқӣ, ҳисоб ва савод» омӯзонда шуда, дар баробари ин ба шогирдон таълимоти мутафаккиронро меомӯзонданд ва «дар бораи қаҳрамонони қадим нақлҳову фикрҳои ҷолиб» баён мекарданд.

Олим, мутафаккир ва нависандай юнонӣ - Лупион дар бораи маълу-мотгирии наврасону ҷавонони даврони худ чунин ибрози ақида намудааст:

«Ҷавонон дар бораи мукофотҳо ва амалҳои шоиста маълумот гирифта, оҳиста-оҳиста рӯҳан инкишофт ёфта, кӯшиши такрор кардани амали қаҳрамонҳоро мекунанд, то ин ки наслҳои оянда бо онҳо фарҳ намоянд ва қаҳрамониҳои онҳоро сароянд» [8, с. 16].

Тарзи маълумотгирии хонандагони мактабҳои юнонӣ дар асари «Ҷашн» («Пир»)-и Ксенофонда баръало акси худро ёфтааст, ки дар асоси азбар намудани асарҳои достонии мутафаккирони барҷастаи Юнони қадим сурат мегирифт. Яке аз иштирокдорони «Ҷашн»-и Ксенофонда ифтихормандии худро аз дониши бардоштааш чунин иброз медорад:

«Он кас боиси ифтихормандию эҳтиром аст, ки «Илиада» ва «Одиссей»-ро аз ёд донад. Падари ман, мекӯшид, ки ман ҳамчун одами хуб ба камол расам. Ӯ маро маҷбур мекард, ки тамоми асарҳои Гомерро аз ёд қунам ва ҳоло ман метавонам тамоми «Илиада» ва «Одиссей»-ро аз ёд гӯям» [8, с. 16].

Дар он давра дар мактабҳои Юнони қадим дар баробари аз ёд кардани асарҳо аз эҷодиёти шоирон, ба хонандагон навохтани созҳои музиқӣ ва иҷрои асарҳои хорӣ низ омӯзонида мешуданд. Юнониёни қадим дар баробари омӯзиши дигар фанҳо ба омӯзиши музиқӣ дикқати хоса медоданд, зоро онҳо чунин ақида доштанд, ки омӯзиши зарби музиқӣ ва гармония «барои омӯзиши дуруст ҳаракат кардан ва инкишофи тафаккур,

ташакқули эҳсосот ва фаъолияти одамон ёрӣ мерасонад».

Мутафаккирони юнонӣ чунин ақидаро низ дастигирӣ мекарданд, ки суханро бо мусиқӣ ҷӯр кардан рӯхи инсонро ба замзамакунӣ моил мегардонад. Аз ин лиҳоз, ин омилро барои инкишофи рӯхи кӯдакон хеле зарурӣ мешумурданд. Ҳамин аст, ки омӯзгорони юнонӣ кӯдаконро маҷбур мекарданд, ки эҷодиёти шоиронро аз ёд намоянд. Ҳамзамон, чунин амал боиси он мегардид, ки кӯдакон барои сухангӯй, нотикӣ ва фаъолияти муташаккили ҷамъияти омода карда шаванд. Омӯзгорони юнонӣ чунин ақидаҳои ибрознамудаи мутафаккиронашонродастгирӣ мекарданд, ки гуфта буданд: «тамоми ҳаёти одамӣ ба роҳбарӣ дар лаҳни хушбахтӣ эҳтиёҷ дорад» [8, с.17].

Робитаҳои доими шохигарии шоҳ Дорои I бо давлати Юнони қадим самараи нек ба бор оварда метавонист, зоро дар ин равобити зичу пайваста ба ҳам таъсир намудани тамаддунҳо (тавре ки мо имрӯзҳо онро «барҳӯрди тамаддунҳо» меномем), баръало эҳсос мегардид. Ҳамзамон, дар ин равобити пайвастаи сиёсӣ, робитаҳои фарҳангӣ низ ба ҳам таъсиррасон буданд, зоро ҳалқи тоҷик дар ин давраҳо низ дорои фарҳанг ва санъати пурғоноват буда, адабиёт, фарҳанг ва санъати он ба адабиёт, фарҳанг ва санъати ҳалқҳои дигар мамолиқу давлатҳо таъсири нек гузошта метавонист.

Хусусан, дар давраи таърихии асрҳои миёна як зумра шоирон, мутафаккирон, олимони намоён, ба амсоли Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Абуалӣ ибни Сино, Абунасири Форобӣ, Умарӣ Хайём, Ҳофизи Шерозӣ, Саъдии Шерозӣ, Амир Ҳусрави Дехлавӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Носири Ҳусрав, Камоли Ҳучандӣ ва дигарон ба ҳаёти фарҳангиву адабии ҳалқи тоҷик ворид шуда, осори пурарзише оғариданд, ки бальзан садсолаҳо ҳамчун дастури таълимии ҳалқиятҳои дигари ҷаҳон гардида, тамаддуни ҷаҳониро такон баҳшидаву тақвият додаанд [8, с. 16].

Осори гаронбаҳои эҷоднамудаи шоирону мутафаккирони асримиёнагӣ то ба имрӯз ба фарҳангу санъат ва адабиёти башарӣ таъсири босамари худро расонида, қимати тарбиявии худро гум накардаанд ва қисми чудонопазири фарҳангу адабиёти башарӣ гардидаанд.

Дар китоби дарсии таълифнамудаи омӯзгорони Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода робитаҳои ногусастани мусиқӣ ва эҷодиёти шифоҳии ҳалқ ба таври возех чунин шарҳ дода шудааст:

«Дар замонҳои пеш мусиқӣ дар ҳамбастагии зич бо эҷодиёти шифоҳии ҳалқӣ - сарояндагӣ рушд мекард ва инкишоф меёфт. Мусиқии ҳалқӣ то давраи шӯравӣ асосан дар шакли анъанаҳои шифоҳии ҳалқӣ амал мекард, ки ин усул танҳо хоси фарҳанги ҳалқи тоҷик набуда, балки ба таъриху тамаддуни тамоми ҳалқҳои Осиёи Марказӣ хос буд.

Дар санъати мусиқии тамоми ҳалқҳои Осиёи Марказӣ алоқамандии мусиқӣ бо назм ба назар расида, характеру мундариҷаи мусиқӣ ва сурӯд аз тарзи иҷрои он муайян карда мешуд. Мундариҷаи тарбиявии он дар

таъсирнокии мусиқӣ ва сурӯд ҳис карда мешуд, ки шоирон-сарояндагон ин омилро чун омили ҳалқунандаи рушду такомули санъати мусиқӣ истифода мебурданд» [8, с. 16].

Яке аз чунин ҷеҳраҳои намоёни илму адаб ва фарҳангу санъати тоҷик муҳаққиқ ва шоири тавоно - Умари Ҳайём аст, ки дар эҷоди асаҷрои гуногуни илмиву адабӣ, ҳусусан эҷоди рубоиёт, беназир маҳсуб меёбад. Шоири закитабъ дар баробари ин ба санъати мусиқии ҳалқӣ пайваста мароқи ҳоса зоҳир менамуд.

Аз эҷодиёти пурмуҳтавои Умари Ҳайём бармеояд, ки шоири нотакрору файласуфи машҳури тоҷик овози ҷонбахши «наю rubble» ва «дафу ҷанг»-ро хеле дӯст медошт. Дар яке аз рубоиҳои худ ў чунин иброз медорад:

*Майлам ба шароби ноб бошад доим,  
Гӯшам ба наю rubble бошад доим.  
Гар кӯзагарон хоки маро кӯза кунанд,  
ОН кӯза пур аз шароб бошад доим*

[9, с. 166].

Дар ҷои дигар фармудааст:

*Дар ҷоми тараб бодаи гулранг ҳуши аст,  
Бо нағмаи уду нолаи ҷанг ҳуши аст.  
Зоҳид, ки надорад ҳабар аз ҷоми шароб,  
Дур аз бари мо ҳазор фарсанг ҳуши аст*

[9, с. 66].

Аз осори Ҳайём бармеояд, ки ў ба дигарон низ шунидану азбар намудани оҳангу мусиқӣ ва шеъру таронаҳоро талқин менамояд.

Дар шоҳасари безаволи Абулқосим Фирдавсӣ - «Шоҳнома» дар бораи бартариятҳои санъати мусиқӣ ақидаҳои зиёди манфиатбахш низ иброз шуда, дар он дар бораи навозандагону овозхонон, ҳусусан оид ба намудҳои гуногуни созҳои мардумии даврони ҳаёт ва фаъолияти шоир ва пеш аз он маълумоти саҳеху ғаний гирд оварда шудааст.

Чандин асрҳо пас аз таълифи «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ ва ба вучуд омадани системаи таълимии Абуалӣ ибни Сино ва Абунасри Форобӣ дар илми мусиқии ҷаҳон шоҳаи нави илм, бо номи «Созшиносӣ» арзи вучуд намудааст. Чанде пас, бо истифода аз эҷодиёти пурғановати ин мутафаккирони барҷастаи илму адаби форсу тоҷик дар Аврупо илми мусиқии «Созшиносӣ» рӯ ба инкишофи бештар оварда, рушду нумӯъ кардааст, ки алҳол бо истилоҳи «Мусиқии созӣ» маъруф аст.

Таърихнигорон шаҳодат медиҳанд, ки шоири шаҳир - Амир Ҳусрави Дехлавӣ дар баробари эҷоди шеъру ғазалҳои пурмазмун, ҳамчунин ба мусиқӣ меҳру муҳаббати беандоза дошт ва дар маҳфилҳои эҷодӣ аз он фаровон истифода мебурд. Ба ақидаи ҳамзамонони шоир, Амир Ҳусрави Дехлавӣ ҳамчун офарандаи сози мусиқии «Сато» дониста шудааст, ки ин ақида ҳунарманди ҳушсалиқа будани ўро собит менамояд.

Шоири муҳаббатсарои тоҷик - Бадриддин Ҳилолӣ бо газалҳои равону пурмазмуни худ ба дили дӯстдорони санъати мусиқии ҳалқи тоҷик ҷойгоҳи хосаи худро пайдо кардааст, зеро ҷандин ғазали равону пурӯҳонги шоир, аз ҷониби сарояндагони давраҳои гуногун суруда шудаанд. Газалҳои хушоҳангии лирикии шоир аз ҷониби оҳангсозон ба оҳанг дароварда шуда, дар байни сурудҳои классикии «Шашмақом» низ ҷойгоҳи маҳсус касб кардаанд. Маҳз равонию хушоҳангии ғазалҳои Бадриддин Ҳилолӣ далели он аст, ки шоир аз санъати пурэъчози мусиқӣ ба хубӣ баҳравар будааст.

Шоири забардасти тоҷик, олими тавоно, ташвиқгари илму дониш - Абдураҳмони Ҷомӣ дар баробари эҷоди шеъру ғазалҳои пур аз панду андарзи хеш, нисбат ба осори адабии ҳалқ ва алоқамандии он бо мусиқӣ, эҳтиром гузошта, дар инкишоф ва рушду нумӯи санъати мусиқии ҳалқи тоҷик саҳми босазои худро гузоштааст. Устод Ҷомӣ ба ғайр аз эҷоди назми пурмуҳтавои худ дар соҳаи омӯзиши санъати мусиқӣ низ асари арзишманде оғаридааст, ки он «Рисолаи мусиқӣ» ном дорад [3, с. 205-266].

Асари илмии «Рисолаи мусиқӣ»-и Мавлоно Ҷомӣ аз он ҷиҳат арзиши баланди илмию назариявӣ дорад, ки агар то замони ў дар илм то 6 зарби мусиқӣ маълум гардида бошад, пас дар таҳқиқоти Ҷомӣ шумораи зарбҳо то 11 аداد муайян карда шудаанд. Ҳамзамонону таърихнигон шоир мумтозу матафаккири бузурги ҳалқи тоҷик - Абдураҳмони Ҷомиро ҳамчун оғарандай сози мусиқии «Ғичак» низ ном мебаранд.

Усули таълиму тарбияи мактабии олим ва омӯзгори асри XVIII - и тоҷик Ҳочӣ Юсуфи Андичонӣ низ шоёни таваҷҷӯҳ аст. Дар асари илмии «Рисолаи мусиқӣ»-и Дарвешалии Ҷангӣ дар бораи тарзи таълими ин устоди варзида маълумоти муфассал гирд оварда шудааст. Дарвешалии Ҷангӣ роҳу усулҳои таълиму тарбияи устоди худро чунин баён менамояд:

«Устод ҳар рӯз бо хонандагон чор соат дарс мегузаронид:

- дарси 1-ум доир ба ҳуқуқи мерос;
- дарси 2-юм доир ба забон ва грамматика;
- дарси 3-юм доир ба санъати ҷангию гӯштин;
- дарси 4-ум доир ба санъати мусиқӣ» [8, 25].

Намояндагони илму адаби асри XIX - и адабиёти тоҷик шоири ширинкалом - Абдулқодир Савдо ва нависандай пурфайз - Аҳмади Дониш низ аз осори безаволи классикии ҳалқи тоҷик - «Шашмақом» ба хубӣ барҳӯрдор буда, онро дар базмҳои шоирона замзама менамуданд.

Тавре ки аз гуфтаҳои боло бармеояд, ҳамаи олимону нависандагон, шоирону мутафаккирони намоёни тоҷик аз санъати мусиқӣ ба хубӣ баҳравар будаанд ва худ низ дар самти инкишоф додани он заҳмати зиёд кашидаанд. Олимони санъатшиноси тоҷик дар такомулу пешбуруди илми санъати мусиқӣ ҳиссаи арзандай худро гузошта, ба ин восита дар пешрафту такомули санъату фарҳангӣ башарӣ нақши мондагор гузоштаанд.

Мутафаккирони асримиёнагӣ нақши таълиму тарбияи мусиқиро на танҳо дар таъсири фавқулодааш ба эҳсосоти одам, балки ҳатто дар тамоми ҳаёти воқеӣ - дар табиат ва ҷузъиёти он медиданд ва худ бо ҳамин мазмун асарҳои гуногунҷанри мусиқӣ меофаридаанд. Асарҳои мусиқии оғаридаи шоирон - сарояндагону навозандагони асримиёнагӣ таркиби садо, шаклу соҳт ва таъсиррасонии садоро дар бар гирифта, дар бораи фосилаҳову зарбҳои мусиқӣ, шаклу намудҳои созҳои мусиқӣ ва дигар паҳлӯҳои мусиқии ҳалқӣ маълумоти муфассал дода, онро ба пояи қасбият расонидаанд ва ба ҳамин восита осори гаронбаҳои санъати мусиқии башариро пурғановат гардонида, инкишофи бештар бахшидаанд.

Хулоса, дар асрҳои миёна олимону мутафаккирони тоҷик дар бораи созҳои мусиқии миллӣ, тарзу усулҳои оғаридаи оҳанг, шаклу намудҳои санъати мусиқии ҳалқӣ ва роҳу равиши омӯзиши он низ асарҳои пурмазмуни илмӣ эҷод карда, ба

ҳамин восита ҳамчун поягузорони санъати мусикии халқи тоҷик, ташаккулдиҳандагони фарҳангу санъати башарӣ шинохта шудаанд.

Дар ин робита қайд кардан зарур аст, ки суруду оҳангҳои халқии тоҷикӣ, ки дар тӯли садсолаҳо эҷод шудаву сайқал ёфтаанд, имрӯзҳо низ дар таълиму тарбияи насли наврас нақши муҳим бозида метавонанд. Аз ин лиҳоз, бо назардошти он, ки дар

китобҳои дарсии солҳои охир таҳиягардиаи «Суруд ва мусиқӣ» суруду оҳангҳои халқӣ умуман истифода нашудаанд ва ё хеле кам истифода мешаванд, ин осори гаронбаҳои халқро дар барномаҳову китобҳои таълими муассисаҳои томактабию таҳсилоти миёни умумӣ ва дигар муассисаҳои маҳсуси мусиқӣ, ки дар оянда таҳия ва чоп мешаванд, бештар ворид намудан танҳо ба манфиати халқу миллат мебошад.

### АДАБИЁТ:

1. Абдулатипов Р.Г. Мой таджикский народ [Текст]. - М., 2011. - 271С.
2. Абдурахман Джами. Трактат о музыке [Текст]. - Ташкент, 1960. - 283С.
3. Абдураҳмони Ҷомӣ. Рисолаи мусиқӣ [Текст]. // Куллиёт. ҷ. 8. - Душанбе: «Адиб», 1990. - с. 205-266.
4. Арипов М.А. (Орифи), История педагогической мысли таджикского народа [Текст]. Части 1, 2. - Душанбе, 1962. - 65С.
5. Набиева М.А. Использование народной музыки в системе музыкально-педагогического образования [Текст]: Автореф. дисс .... канд. пед. наук. - Душанбе, 1994. - 24 с.
6. Нарзуллоев Б.Х., Сайдҳомидов С.С. Методикаи таълими мусиқӣ [Текст]. - Душанбе: «Мехрон-2017», 2019. - 238С.
7. Низомӣ А. Таърихи мусикии тоҷик. - Душанбе: «Адабиёти баччагона», 2014. - 384С.
8. Сайдҳомидов С.С. Садои мусикии халқӣ дар кӯдакистонҳо. Дастури методӣ. [Текст]. - М., 1993. - 38С.
9. Умари Хайём. Рубоиёт (бо ду забон: тоҷикӣ, русӣ). – Душанбе: «Адабиёти бачагона», 2014. - 242С.
10. Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома. - Душанбе: Маориф, 2015. - с.157-161.
11. Фарҳанги забони тоҷикӣ. ҷ. 1. - Москва: «Советская энциклопедия», 1969. - 952С.
12. Фарҳанги забони тоҷикӣ. ҷ. 2. - Москва: «Советская энциклопедия», 1969. - 952С.

### ҲАМБАСТАГИИ МУСИҚӢ БО АДАБИЁТ ВА НАҚШИ ОН ДАР РУШДУ ТАКОМУЛИ МУСИҚИИ ХАЛҚИ ТО҆ИК

Осори гаронбаҳои хаттиву бостоншиносӣ сабит менамоянд, ки халқи тоҷик яке аз халқиятҳои қуҳанбунёду фарҳангсолори Осиёи Марказӣ аст. Фарҳанги бою тамаддуни қадимаи халқи тоҷикро бо санъати баланди меъмориву табъи закӣ соҳта шудани кушку қальаву шаҳрҳои ин сарзамин мебояд шинохт. Дар баробари эъмори бинову иншооти зебову назаррабо, халқи тоҷик дар тамоми фосилаи умри худ бо эҷоди шеъру тарона, суруду оҳангҳои марғуб низ шуғл варзидааст. Рангкорангии эҷодиёти даҳанакии халқ ё сурудҳои халқӣ, ки аз насл ба насл гузаштаву сайқал ёфта, то замони мо расидаанд ва то ҳанӯз нақши тарбиявии худро гум накардаанд, гувоҳи ин гуфтаҳоянд. Аз ин лиҳоз, ҳарчи бештар истифода намудани ин осори гаронбаҳо мазмуни барномаҳои муассисаҳои гуногуни таълимиро пурра гардонида, дар таълиму тарбияи хонандагони муассисаҳои таълимӣ нақши муассир гузошта метавонад.

**Калидвоҷаҳо:** халқ, санъат, суруд, мусиқӣ, зарб, соз, роҳ, равиш, омӯзиш, омӯзгор, мактаб, маълумот, таълим, тарбия, осор, шоир, олим, мутафаккир, навозанда, сароянда.

## **ВЗАИМОСВЯЗЬ МУЗЫКИ С ЛИТЕРАТУРОЙ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ МУЗЫКИ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА**

Ценные письменные и археологические наследия доказывают, что таджикский народ является одним из древних и культурных народов Центральной Азии. Богатую культуру и древнюю цивилизацию таджикского народа можно узнать по высокому архитектурному искусству и тонкому вкусу построения городских дворцов и крепостей этой земли. Наряду со строительством прекрасных великолепных зданий и сооружений, таджикский народ всегда занимался сочинением стихотворений, песен, мелодий и музыки. Разнообразие устного народного творчества, или народных песен, которые переходят от поколения к поколению, и совершенствуются по сей день, не потеряли свою воспитательную роль. Поэтому, как можно частое употребление этого ценного наследия пополняет содержание программ различных учебных учреждений и может сыграть важную роль в обучении и воспитании учащихся.

**Ключевые слова:** народ, искусство, песня, музыка, ритм, инструмент, способ, изучение, обучение, преподаватель, школа, образование, воспитание, наследие, поэт, ученый, мыслитель, музыкант, исполнитель.

### **INTERCONNECTION OF MUZIC WITH LITERATURE AND ITS ROLE IN IMPROVEMENT OF TAJIK PEOPLE MUZIC**

Valuable written and archaeological heritage proves that Tajik people is one of the ancient and cultural peoples of Central Asia. The rich culture and ancient civilization of Tajik people can be recognized by the high architectural art and fine taste of building city palaces and fortresses of this land. Along with the construction of beautiful magnificent buildings and structures, Tajik people have always been engaged in writing poems, songs, melodies and music. The variety of oral folk art, or folk songs, which come from generation to generation, and is being improved to this day, has not lost its educational role. Therefore, as often as possible, the use of this valuable heritage adds to the content of the programs of various educational institutions and can play an important role in training and education of students.

**Keywords:** people, art, song, music, rhythm, instrument, way, pike, training, teacher, school, education, upbringing, heritage, poet, scientists, musician, thinker, executants.

**Сведения об авторе:** Сайдхомидов Saidmahmud Saidhokimovich-старший преподаватель кафедры Музыкального воспитания и образования Таджикского государственного института культуры и искусств им. Мирзо Турсунзаде. E-mail: matbaa@bk.ru. Tel: 919-08-05-11.

**Informftion about the autor:** Saidhomidov Saidmahmud Saidhokimovich - Senior lecture at the department education and training of Tajik state Institute of culture and arts named after Mirso Tursunzoda. E-mail: matbaa@bk.ru. Tel: 919-08-05-11

## МАСЬАЛАХОИ ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ДОНИШҖӮЁНИ СОҲАИ АКТЁРӢ ВА НАҚШИ ТЕАТР ДАР ҲАЁТИ МАЊНАВИИ ОНҲО

Собир Қ. Н., Розиков Т.

Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи  
Мирзо Турсунзода

Бозёфти ҷоҳорчӯбай театр нахустин ва бузургтарин ихтирои башар аст. Мардуми оламро зуур аст, ки пеш аз ҳама, аз ҳунарҳои сунъии модерни имрӯза худро канор гирифта, рӯ ба сӯи театри зинда оранд. Ҷойи нафаси зинда, ашки воқеии рӯ ба рӯро ҳеч гоҳ, ҳеч як техника иваз намекунад.

Модоме ки сухан ба ихтироъ рафт, шояд касе суол кунад, ки чӣ гуна ихтироъ? Чи будани «микроскоп»-ро ҳама медонанд. Бо қашфи ҷаҳорчӯбай театр садҳо қарн қабл инсоният соҳиби ҳамин гуна як муъчиза шуда буд. Микроскопи баъдӣ, порай барг ё моеъро зераш гузошта мебинад, ки чи зиндагии тезутунде дар ин оромӣ нуҳуфтааст. Инсоният бо соҳтани театр соҳиби дастгоҳе гардид, ки бо он ба умқи ҷони инсонҳо дида медӯҳт. Муҳимтарин ҷузъи тамоми ковишиҳо ва таҷрибаҳои театр боз ҳам шинохти инсон буд. Дарвоҷеъ, дар ии бора Ҳунарпешаи шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дотсент Рустам Воҳидӣ хеле бамаврид зикр кардааст, ки: «Маҳз аз театр дарки назокату нафосат сарчашма мегирад. Аз ин рӯ, вазифаи муқаддаси театр ба тамошобин эҳдо намудани эҳсоси зебоии ботинии инсон ва зебоии оламу ҳаёт аст» . [2, с. 242].

Дар кафедраи маҳорати актёрии Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода, ки ҳунармандони оянда тарбият мёбанд, ҳадафи муҳимтарини дарсхо ошно соҳтани донишҷӯён бо инсон аст. Агар асрори тинати инсонро бихоҳӣ, пас барои рушди насли наврас бояд пайваста саъю талош варзид. Зоро ин қишири ҷомеаро ба ҷизе ташбех дихӣ

ва бо роҳи содатарин парда аз ин асрор бардорӣ, шабеҳе беҳтар аз қабатҳои як дона пиёз пайдо карда наметавонӣ. Яъне, агар тамоми асрори инсониятро ба пардаҳои қабати пиёз монанд созем, инсоният дар тӯли ҳазорон сол тавонистааст ҳамагӣ як қабати аз ҳама нозуқ ва нахустини ин асрорро қашф созад. Ва чи қадар заҳматҳо сарф мешаванд, то пардаҳои баъдӣ, қабатҳои гафси баъдӣ боз гарданд. Мо дар тӯли солҳои зиёд шогирдони зиёдеро мавриди мушоҳидони хеш қарор додем. Таҳлилу мушоҳидони мо нишон доданд, ки онҳо комилан аз худ бехабаранд. Ба назар чунин менамояд, ки зоҳирон онҳо то охирин пардаи пӯсти пиёз одамро омӯҳтаанд. Вале, муҳимтар аз ҳама, иштиёқ надоштанашонро бо шинохти инсон эҳсос қардем. Ҳудованд инсонро чӣ гуна ҳалқ кардааст? Чӣ гуна шароитҳои муҳталиф барояш муҳайё соҳтааст? Тарс, шодӣ, андуҳ, модар, ишқ, хиёнат, гурур, ватан, ғалаба, шикаст, падар, марг ва ниҳояти сухан, шунавоӣ, лаззат, ҳусн, ақл, ки ин ҳама ҳоло қатрае аз баҳр аст, аз кучост? Шогирдҳои мо намедонанд, бехабаранд. «Аслан ҷаҳонбинӣ аз мутолиаи китобҳои бадей, илмӣ, сиёсӣ ва таҳлилу андешаҳо инкишоф ёфта, қобилияти фикрию фитрии ҷавононро рушду тавсия медиҳад» [2, с. 6].

Мо - инсонҳо дидани филмҳоеро, ки аз зиндагии олами вуҳуш ҳикоят мекунанд, дӯст медорем. Мо мебинем, ки парандаҳо, ҷарандаҳо, дарандаҳо дар гармону сармо, дар муборизаи афту ҳези зиндагӣ худро чӣ гуна нишон медиҳанд. Чӣ гуна чуръат доранд. Гоҳе меандешем, ки чи олами рангину даҳшатбору фочиаборе доранд. Аммо мо - инсонҳо чӣ? Донишҷӯй ҳамон

муборизаро барои зистан аз ёд бурдааст. Танбалӣ мекунад. Вонамуд месозад, ки гӯё ҳамаро медонад. Мутаассифона, худи фаҳмиши «ҳамаро медонам» гувоҳи ҳоли ҳамаро «надонистан» аст. Дар ин замана, шинохти ин масъала ИНСОН барои мо, барои кафедраи маҳорати актёрӣ хеле муҳим аст. Шояд барои як пешай дигар шинохти ин масъала чандон зарур набошад, аммо барои инсоне, ки вай бояд ҳунарманд шавад, зарур аст. Бояд асрори вучуди инсонро, ки ба пиёз ташбех додем, қабат – қабат боз кунад. Инсон мавҷуди мураккабест, ҳазорон бор мураккабтар аз олами вуҳуш.

Чунин ба назар мерасад, ки ин кори одӣ аст. Аммо, агар ба умқи воқеа аз нигоҳи як одами ҳунарманд назар кунем, мебинем, ки ғалат кардаем. Як воқеа дар ду ҳолат. Дар ҳолати табиии зиндагӣ ва дар ҳолати иҷрои ҳамин ҳолат, дар театр ва синамо. Вақте инсонҳо дар маҷрои зиндагии ҳуданд, онҳо чигунаанд? Коргардони онҳо кист? Чӣ гуна вазифаҳо дар ҳаёли онҳо, дар ботинашон иваз мешавад? Чӣ гуна авзои рӯҳии онҳо дигар мегардад? Чӣ қуввае онҳоро барои пинҳон кардани сир, пӯшонидани гуноҳ ё ҳазорон сабаби дигар водор мекунад? Ҷаро бе ягон дурӯғ нақшҳои ҳудро олӣ иҷро мекунанд? Аммо, агар акси инро мо ба рӯи навор биёварем ё дар театр иҷро кунем, хеле заҳмат мекашем. Зарур аст шогирди мо, ки бори нахуст бо олами ҳунар ошнӣ пайдо мекунад, ҳақиқати ду ҳолати зиндагиро пурра бифаҳмад ва таҳқиқ кунад. Дар таҷрибаҳои кафедра мо, меандешем, барои наздик кардани дониши донишҷӯе, ки ҳоло аз олами ҳунар, аз сехри саҳна огоҳӣ надорад, бо чӣ васила, бо чӣ раҳу усул ӯро ба он дониш наздик гардонем?! Чӣ гуна воситаҳои таълимиро замони кор дар ҳамон мавқеъ, ғоҳи комилан ҳолӣ буданашон аз дониш истифода барем? Ин роҳ ки мо аз он истифода мекунем, донишҷӯро ба зудӣ ром мекунад ва ӯро сӯи ҳунар моил мегардонад. Ӯро ба зудӣ сӯи саҳна мекашад. Зуд пай мебарад, ки масъала сари чист. Таваҷҷуҳи насли наврасро ба сӯе ҷалб намуд, ба бозие

ворид соҳт, ки худ ё наздиконашонро дар он муҳит пайдо кунанд ва қашф кунанд, ки зистани одии инсонӣ чист? Ё «бозӣ» чист? Яъне чӣ? Тасаввур кунед, дар рӯ ба рӯи насли наврас қарор мегиред ва аз онҳо чунин суол мекунед:

- Оё шумо боре нақшофарӣ кардаед?

Ҳамон замон посух мешунавед:

- Не!

Онҳо ҳеч гоҳ дар зиндагӣ ин корро накардаанд, аз ин олам огоҳие надоранд. Ин масъала барояшон комилан торик аст, вассалом. Замоне, ки барояшон бо мисолҳои дақиқ аз зиндагии онҳо «бозӣ»-гариашонро ба ҳудашон акс мекунӣ, ба ёдашон меояд, ки чунин бозиро борҳо бозидаанд, хеле ҷолиб менамоянд ва ба масъалаи тадриси дарс наздиктар мешавӣ. Дар ин дарсхои нахуст даҳҳо мисол меорем, ки ба зиндагиашон шабеҳият дошта бошад ва онҳо ба ҳайси «бозигар» акс шаванд. Дар зиндагӣ ҷойҳое ҳаст, ки аз як нуқта «А», то нуқтаи дигар «Б» инсонҳо бо вазифаҳои мушахҳас ва ҳадафдор, дар «бозӣ» фурӯ мераванд. Мисли он, ки дар фильм ё дар театр ба вуқӯъ меояд. То ҳамин дараҷа инсонҳо аз ҳудашон актёр «бозигар» месозанд ва бехабаранд. Нақшояшонро ҳудашон коргардонӣ мекунанд ва кам дида мешавад, ки муваффақ Nagarдан. Фаҳмондани он, ки чӣ гуна як инсон аз як нуқта А ба нуқтаи дигар Б расид, хеле барои шогирдон ҷолиб аст. Хеле муҳим аст, ки мавзӯъ аз тақдири худи донишҷӯи интиҳоб гарداد. Бозие, ки ҳудашон бозида бошанд. Ҳангоми таҳлил ҳақиқатро аз ҳаёлашон дарёбанд. Шабеҳияти қиссаро дар ҳудашон шиносанд. Ба ёдашон бирасад, ки аз қадом ҷойи ҳодиса А то ба ҷойи дигари ҳодиса Б нақшофарӣ кардаанд. Ҳубро хубтар бозидаанд, бадро бадтар бозидаанд. Ба касе заҳр задаанд, кинояи қиссаро шунидаанд. Ин роҳест, ки бачаҳо дар зиндагии ҳунарӣ ҳудашонро ёбанд. Дар ин гуна ҳолатҳо борҳо шоҳид будам, ки ашк аз ҷашмони бачаҳо ҷорӣ мегашт. Эҳсоси шинохти ҳамон қиссаи ошно дар онҳо як равзанае дар акдашон боз мекард ва медиӣ,

ки тахайюл дар вучудашон түгён мезад. Ин рох онхоро барои кашф намудани асрорҳои хунар ҳидоят мекард. Акнун расидем ба чойе, ки мисоле оварда шавад.

Мисоли аввал: Ду дилдода, аз ҳамдигар чудо мешаванд. Писар баъди гусастан аз маъшуқа маъшуқаи дигаре интихоб мекунад ва ҳарду зану шавҳар мешаванд. Зиндагиашон ҷараён мегирад. Ин духтари ноком ба рашку ҳасрати ҳамон ишқ мезияд. Ишқи дигаре ҷойгузини нахустишқаш намегардад. Зиндагии вазнини ҷароҳатбore ўро фаро мегирад. Мо саҳнаеро дунболи ҳамин воқеа меоварем, ки дар як маросими тӯйи арӯсӣ онҳо бо ҳам вомехӯранд. Тӯй, табъи бисёр хираи Заррина. Заррина на ҳоҳиши ҳӯрдан дорад, на ҳавсалай сухбат кардан. Атрофиён ба ў мегӯянд: - Тӯй аст, ҳурсандӣ кун, шодӣ кун, бихӯр, бинӯш, биракс, аммо бенатиҷа. Ҷанд лаҳза баъд дар канортари онҳо садои ҳандаю «Ҳуш омадед!» баланд мегардад. Заррина ба сӯи садо нигоҳ мекунад ва мебинад, ки ёри бевафояш ҳамроҳи арӯси ҷандрӯзааш ба ҳамон маърака ворид шудаанд.

Аз замони дидани ин манзара нуқтаи А шурӯъ мешавад. Дар зиндагӣ ин маълум нест. Заррина намефаҳмад, ки чӣ ҳодиса шуд. Ноҳудогоҳ амал мекунад. Рӯҳи инсонӣ дар як масири дигар фаъолиятро оғоз мекунад. Авзои инсонӣ дигаргуна мегардад. Тапиши дил меафзояд. Хун ҷӯш мезанад. Атрофиёни бехабар ноҳост мебинанд, ки Заррина ба ҳӯрдан оғоз кардааст. Вай косаи шӯрбои хунукшударо то охир меҳӯрад. Заррина ноҳост сухбати шадидро шурӯъ мекунад. Ҳамсухбатон пайхас намекунанд, ки олами ботини Заррина бо дидани чӣ фаъол шуд. Онҳо ба ин коре надоранд. Аммо Заррина ба ин кор дорад. Вазифаҳо дар вучудаш иваз мешаванд. Агар масофаи нишасти Заррина ва ёри бевафоҷор метр бошад, ҳама сухбат, ҳама шавқу ҳандаи Заррина ба дарозии ин масофа равона мегардад. Атрофиёни Заррина дар ў як духтари хеле зебо, хушмуомила ва ниҳоят хушбаҳтро мейбанд. Бехудона мерақсад,

бехудона қоҳ-қоҳ мезанад. Аҳли нишасти ҳама масти амалҳои ў мегарданд. Чӣ қомати расо! Чӣ ҷеҳраи зебо! Чӣ ҳусну латофат! Тӯй ба охир расид. Ҳамин минвол Заррина ба нуқтаи анҷом Б мерасад. Заррина ба асли хеш бармегардад. Ўро ваҳшонияте, ки ба ҳудаш кард, ба даҳшат меорад. Дар ин вазъият бештари ин ошиқҳои бетаҷриба, асосан духтарҳо дору меҳӯранд ё ҳудашонро ба ҳалокат мерасонанд. Ин фосилаи мобайн аз нуқтаи А то Б «бозӣ»-е буд, ки ҳеч гоҳ дар андешааш набуд. Вазифаҳоро ноҳудогоҳ гузошт ва иҷрои табиӣ таъмин гашт. Ҳама рафтори Заррина бе ягон дурӯғ дар мизони диққати инсонӣ қашида шуда, баркаш гаштааст. Ҳеч гоҳ, дар ҳеч ягон нуқтае ба ҳато роҳ дода намешавад. Амалҳо аз чаҳор пахлу дифоъ мешаванд. Бе истифодаи сухан дар ин бозӣ баҳси шадид ба миён меояд. Бо ракс, бо ҳаракат, бо нигоҳ Заррина мегӯяд: - Ман ҳам хушбаҳтам. Аз ман хушбаҳттар касе дар ин ҳудуд зиндагӣ намекунад. Ин сухбат дар ҳар ҳаракат, дар ҳар рафтор гуфта мешавад. Оқибат танҳо мемонад. Аз як қутб ба қутби дигар мезанад. Сару тан ба замин кӯфта мешавад. Мушт ба девор мезанад. Пироҳанро чок мекунад. Ба ҳудаш меҳандад, аз шиддати ҳанда мегирияд. Замин аз зери пояш меравад. Ҳама чиз торик, хира ва фачу бемазза менамояд.

Ин қисса ба тамошобин наздик аст. Ин эҳсосҳо барояшон ошност. Аз ошноии дубора ҷашмҳояшон медураҳшанд. Мефаҳманд, вазифаҳоеро мисли коргардон назди ҳудашон ноҳудогоҳона монда будаанд, ки «ман ҳоло ба ў нишон медиҳам». Ман ҳоло ба зани ў нишон медиҳам, ки чӣ гуна хушбаҳтам! Чӣ гуна ман аз ў зебоям! Ба ин мард ҳоло мефаҳмонам, ки чӣ инсонеро аз даст додӣ! Чӣ зебоиро рад кардӣ! Ба ҳар вазифае, ки Заррина пеши ҳудаш гузоштааст, иҷро мешавад. Агар ин ҳама дар фильм мебуд, хунарпеша ба ҷойе расида буд. Эҳтимол муваффактарин хунарпешае мебуд. Аммо, вақте ки кор сари иҷрои хунар меояд, мушкилоти зиёди хунарӣ рӯ ба рӯи эҷодгар қарор мегирад. Ҳунарманд чӣ гуна бояд

дар назди худаш вазифаҳо гузорад? Чӣ гуна зина ба зина муваффақ шавад? Дар кадомин фосила бирақсад? Дар кадомин фосила бихандад? То ҳама аъмолаш боварибахш бошад. Тир ба нишон бирасад.

Ҳамаи инро мо дар дарсҳо дар ҳамели таҳлил мекашем ва зина ба зина ҳал мекунем, ки донишҷӯҳо чизеро, ки аз сари худашон гузаштааст, дубора бинанд, дарк кунанд. Дарёбанд, ки замоне онҳо низ «нақш» оғариданд. Заррина номи шогирди ман аст, ки замони ин гуна таҳлил худашро дар бозӣ дарёфт. Лаҳзае, ки дар он қисса танҳо монду дунё торикистон гашт, бо ҷашмони пур аз ашк аз ман ҳоҳиш намуд, ки дигар идома надиҳам. Таҳлил мисли ҳамон буд, ки гӯё моя ба ниҳонхонаи сирҳои Заррина дидо дӯхта бошем. Ин бозёфт таъсири беандозае дар донишҷӯҳо дошт. Барои таълим дар кори мо ин нукта ҳеле муҳим аст. Гоҳе ҷанд нафар дар як мисол қиссаҳои худашонро мешиносанд. Худашонро дармеёбанд. Муҳим аз ҳама, ҷойи бозии яқини инсон аз нуктаи А то нуктаи Б барояшон ошкор мегардад. Дармеёбанд, ки миёни ин нуктаҳо зиндагие буд, мисли «Бозӣ» бо вазифаҳои таҳмилӣ ва зебо. Ҳадаф ба даст меояд. Мо бо роҳи таҳлили амиқ, аз ин вазифаи зебо истифода бурда, дар донишҷӯҳамон ҳолати табиии инсонӣ, ки дошт ва намедонист, ки дар ҳолати иҷрогарӣ ҷӣ гуна мешавад, фаҳмонда, равзанаҳои асрори ҳунарро барояшон боз мегардонем [4, с. 42].

Мисоли дувум: Оила. Падару модар ва фарзандҳо зиндагии хубе доранд. Барои кадом як масъалае падару модар аз яқдигар ранцидаанд. Муқобили ҳамдигар далелҳое оварда, ҳарҳашаро ба авҷрасондаанд. Баъди ҷанд лаҳзае, ки онҳо ором гирифтаанд, ба хона мөҳмон меояд. Кӯдакон шоҳиданд, замони ногон будани волидонашон аз дар мөҳмон ворид гашт. Онҳо ба падару модари худ менигаранд, ки акнун мөҳмонро ҷӣ гуна пешвоз мегиранд. Агар ин мөҳмон чӯраи падар, бародари падар ё ҳоҳари падар бошад, таҳлил ва фаҳмиданаш мушкил мегардад. Мо интиҳоб менамоем, ки модари

зан ба мөҳмонӣ омадааст. Вақте ки модар аз дар ворид гашт, нуқтаи А оғоз мешавад. Зан ноҳост ҳама он ҳарҳашай ҷанд лаҳза пешро нодида гирифта, бо табассум модарро истиқбол мегирад. Мегӯяд: - Ҳуш омадӣ, модар! Марҳамат! Сирро фош накарда, модарро болои кӯрпача, сандалӣ ё ҷойи зебое, ки барои ў маъқул аст, раҳнамун мешавад. Назора кардани падар ҳеле ҷолиб аст. Ў ҷӣ гуна рафтор мекунад? Кӯдакон ба ў дидо медӯзанд. Мебинанд, ки падар аз ҷой бармехезад ва ҳамаро фаромӯш карда, модараралсашро пешвоз мегирад. Охир, ин оила солим аст. Мард бо пазирой ва ҳолпурсӣ дар канори ҳуҷдоман менишинаид. Ин ҳолатҳо барои аксари донишҷӯҳо ошност. Ин қиссаро борҳо диданд. Дар хонаводаҳояшон ба амал омадааст. Акнун ҷӣ гуна онро рӯи саҳна бояд овард? Дар зиндагӣ табиатан вазифаҳо дар вучуди падару модар ва фарзандони хонавода аст. Онҳо зиндагӣ мекунанд. Авзои рӯҳии зане, ки бо шавҳараш ҷанҷол кардааст, баъди дидани модари худаш ҷӣ навъ дигаргуна мешавад? Аз даъвоҳояш дар қашмакаш бо шавҳар ҷаро мегузарад? Падар ҳам ин гуна рафтор мекунад. Ҷаро? Муҳити муносибатҳои аҳли хонавода то дарозо як ранги «Бозӣ» дорад. Аз лаҳзаи оғоз шудани нуктаи А падару модар ва фарзандон дар як муҳити дигари мисли «нақшофарӣ» мезиянд. Ҳама вазифадоранд, ки модар аз ҳоли асосӣ воқиф нагардад. Модар аз ин ҳама муборизаҳои пинҳон доштани сир бехабар мемонад. Агар оила солим бошад, модар ҳеч гоҳ аз сирри хонавода огоҳ намегардад.

Агар ин кори ҳунарӣ бошад, дар вучуди ҳунарпешае, ки нақши падарро иҷро мекунад, коргардон ҷӣ вазифаҳое бояд ҷойгузин кунад? Вучуди занро бо ҷӣ вазифаҳое пур кунад? Коргардон ҷӣ заҳмате бояд бикашад, ки ҷараёни воқеаҳо ба равиши табиии худ баргарданд? Фош кардани сирри оилавӣ, баробари вайрон кардани муҳити солими ин хонавода аст. Инро аҳли хонавода ҳама медонанд, ҳама содиқона сир фурӯ мебаранд. Аммо оё

хунармандон аз уҳдаи ин бозии дар бозӣ мебароянд? Ин ҷанҷоли барои бачаҳо ошно, онҳоро ба ҳақиқати талҳи зиндагӣ ошно карда, барои табдили зиндагӣ ба хунар роҳ нишон медиҳад. Хунармандон бо заҳмати садчандон бояд фазои рӯхиашонро чунон аз ҷанҷоли кардаашон дур кашанд ва шакли дигареро ба ҳуд гиранд, ҷойе ворид шаванд, ки номаш «зистан» аст. Онҳо он ғоҳ муваффақ мегарданد, ки модар аз сирри хонаводай онҳо ҳабар наёбад. Онҳо маҷбуранд миёни ҳам як муносибати хеле самимонаеро пеши ҷашми модар нишон диҳанд, ҳам талошу ҳарҳашаи то ин вақт буда аз ёдашон наравад. Табассуми хеле самимона аз қаъри ҳашм бояд берун ояд. Табассумҳо, ки аз умқи ҳашм таваллуд шудаанд, модарро пешвоз мегиранд, гусел мекунанд. Гармиҳову сардиҳои муносибати хонаводаро эҳтимол ин модари оқила ҳам мефаҳмад, аммо ин ҳам вобаста аст ба ҳалли қисмати шаҳсияти модар, ки дар зиндагӣ ҷӣ таҷрибае андӯхтааст. Агар бо андуҳе, бо шубҳае ба ин хона ворид шуда бошад, шояд мефаҳмад, ки миёни духтару домодаш як нофаҳмие вучуд дорад.

Мехрубониҳои дурӯғинашонро мешиносад ва аз тарафи ҳудаш бо як бозии дигари гӯё «нафаҳмидам» ворид мешавад. Агар модар аз ҳад зиёд шод бошад, эҳтимол намефаҳмад, ки миёни фарзандонаш ҷӣ гузаштааст. Ё агар ҷизро пай барад ҳам, аз ҳурсандӣ нодида мегирад ва машгули набераҳояш мешавад. Қанду тухфаҳои овардаашро ба онҳо медиҳад ва сир пӯшида мемонад. Ҳангоме ки падару модар назди меҳмон дастархон меороянд, бо ҳам ҷӣ доду гирифтҳое доранд. Хунармандони аввалини ҳар қишвар аз дидани ин бозии олий каф мекӯфтанд. Зан мегӯяд: - Мардак, нон шиканед! Нон шикаста мешавад. Ҷанд шӯхии бачову бечо кардашуда, лабу даҳон аз зери фишори дурӯғ моили табассум гардонида мешаванд.

Акнун мерасем ба он ҷо, ки зан ба ошхона меравад. Маълум мешавад, ки дар захираҳои хонавода равған намерасад ва ин

норасоӣ занро ба асли ҳеш бармегардонад. Аз зери фишори ҳашм шавҳарро бо як лаҳни муҳаббатбор ба ошхона даъват мекунад: - Мардакҷон, ин ҷо биёд! Дар қадомин ҳолати вараҷа зан ин қалимаҳои муҳаббатборро мегӯяд ва дандонҳояш ҷӣ гуна шараққос мезананд, бачаҳо инро ба осонӣ мефаҳманд. Мард мефаҳмад, ки норасоие пеш омад. Вай ба модар ҳатман табассуми зебои оромибахше тухфа карда, ба ҷониби ошхона раҳсипор мешавад. Аммо вуҷудаш пур аз асрор аст, ки ҷӣ масъала ӯро дар ошхона мунтазир аст. Ҷашмҳои онҳо бо ҳам вомехӯранд. Ҳомӯш, бе бозӣ, бо ҷашмҳо онҳо аз гиребони ҳам мегиранд. Зан бо ишора пичиро мезанад: - Равған нест!!! Мард ҷайбӯояшро аз дарун ба берун мекашад, ҳомӯш мефаҳмонад, ки пул надорад. Яъне, ҳудат илоҷатро ёб! Ин аз гиребони ҳам гирифтаниҳо боз ҳам аз модар пинҳон дошта мешавад. Мард, ҳамин ки ҷашмашро аз зан бардошт, сурудеро замзамакунон назди модар бар мегардад. Зан мӯйҳои сарашро қанда - қанда аз пайи илоҷ мешавад. Ин зан оқила аст, аз равғани аз хонаи ҳамсоя қарзирифташ ғизо омода мекунад. Мехмон бо обу иззат гусел карда мешавад.

Дар зиндагӣ ин ҳолат ҷӣ гуна миёни падару модарҳоямон амалий мешавад, борҳо шоҳид будем. Аммо дар кори ҳунар ҷӣ?! Оқибат ин зан ва ин мард яқдигарро пурра карда, камбудҳои оилавиро рӯпӯш карда, бо ҳушию ҳурсандӣ модарро гусел мекунанд. Аз лаҳзаи берун рафтани модар, ҳолати «бозӣ» - и хонавода ба нуқтаи Б мерасад. Шиддату асабоният қатъ мегардад. Сари зан ва мард баланд аст. Ҳарду ғолибанд. Онҳо эҳтимолан яқдигарро мебахшанд. Ин муносибатҳо дар ҳунар ҷӣ гуна ба риштai тасвир қашида мешаванд?

Зан бо ҷӣ исрор бояд бигӯяд, ки: - Мардакҷон, ин ҷо биёд! Модар набояд аз набудани равған ягон шубҳа қунад. Мард ҷӣ кор бояд қунад, то модар надонад, ки дар ошхона масъалае ҳаст ва табассумкунон аз назди вай равад. Бо дур шудан аз зан ӯ

бояд сурудхонон пеши модарапӯс биёд ва бо сухбати тозае «бозӣ» - ро идома дихад. Ҳамаи ин задухӯрд чӣ гуна сурат мегирад? Қасди оғаридани як оилае, ки зиндагиашон шӯру шар дорад, чӣ гуна мусассар мешавад?

Фарки ин ду зистанро, зиндагии воқеӣ ва ҳунарофариро бо комилтарин мисолу таҳқиқҳои рӯҳияни инсонӣ бояд ба донишҷӯҳо пешниҳод кард, то фаҳманд, ки кори саҳна саҳл нест. Бояд дар ҳунар чунон фурӯ рафта бошад, ки кулли дардҳои хонавода рӯ занад. Як ҳолати рӯҳии инсон, ҳанда ба ҳолати дигари рӯҳии инсон ашк, табдил шавад. Дар зери таъсири зиёди фишори ашк табассум кунанд ва дар зери фишори саҳти ҳанда боз ҳам пур аз андуҳ бошанд. Донишҷӯ дар тӯли таҳсил бояд ба фаҳми шинохти ин эҳсосҳои инсони зинда расад, ки чӣ гуна онҳо аз як ҳолати рӯҳии гарм ба ҳолати дигари рӯҳии сард убур мекунад. Агар аз уҳдаи фаҳми ин ҳама эҳсосҳо барояд, агар таҳқиқгар бошад, эҳтимолан аз вай як ҳунарпешаи воқеию дурбин тавлид мешавад.

Театр нахустин ва бузургтарин ихтироъи башар аст. Театр микроскопест, ки инсоният ба он нигариста, ба умқи ҷони инсонҳо диде дӯхтааст. К. С. Станиславский хеле бамаврид зикр кардааст, ки: «Ман на театри такори ҳарф ба ҳарф, балки театрни фикру андешаро меҳоҳам» [5, с. 88].

Аз ин рӯ, ҳунарманд дар театр линзаҳои дохили ин дастгоҳ аст. Коргардон онҳоро чӣ гуна болою пойин менамояд, ҳаққи ўст. Рӯшану торик дидани мавзӯъ ба кори ў вобаста аст. Ба ў дар ин кор инсоғу баракат меҳоҳем. Аммо, донишҷӯ ҳанӯз як пора шиша (линза) - и носуфтаест, ки устодон бояд бо муҳаббат онҳоро сӯфта кунанд, то аз истифодаи онҳо инсонҳо ба умқи ақл, дил, ҷон нигоҳ кунанд. Мо бояд талош намоем, ки ба шогирдҳоямон таълими дуруст дигем, то тамошобинон дар онҳо симони воқеии худашонро бубинанд. мабодо бининдаҳо шакли қаҷи худашонро бубинанд.

#### АДАБИЁТ:

1. Белинский Г. О драме и театре.- Москва, 1983
2. Воҳидӣ Рустам. Рисолати қасб. - Душанбе, ҷилди 1-ум, 2014.
3. Нурҷонов Низом. Олами беканори рақси тоҷик. - Душанбе, 2004.
4. Нурҷонов Низом. Таджикский театр.- Москва, 1968.
5. Станиславский К. С. Работа актёра над собой.- Собр, соч, 8-ми томах.- Москва, 1955, т.3
6. Собир Қурбон. Дардҳои паси парда.- Душанбе, 2010
7. Собир Қурбон. Фарруҳнома.- Душанбе, 2007

#### МАСЪАЛАҲОИ ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ДОНИШҖӮЁНИ СОҲАИ АКТЁРИ ВА НАҚШИ ТЕАТР ДАР ҲАЁТИ МАҶНАВИИ ОНҲО

Муаллифон дар мақолаи мазкур масъалаҳои ташаккули фарҳангӣ соҳаи актёриро мавриди таҳлил қарор додаанд. Онҳо нақши театрро дар ҳаёти маҷнавии ҳунарпешаи оянда муассир дониста, баланд бардоштани маҳорати актёрии онҳоро ба рушди театр вобаста донистаанд. Зеро кори ҳунарӣ бо ҳудии ҳуд кори тарбияйӣ маҳсуб меёбад ва дар сурати тамаркуз пайдо кардани он насли наврас ба як навъ оини тарбиятӣ ва андешамандӣ табдил меёбад. Ин нукта дар фарҳангӣ башарӣ дар маркази таваҷҷӯҳ қарор доштааст, то ҷоиे ки файласуфи маъруфи чинӣ Конфутсий бунёди тарбиятро ба ҳунар, шеър, ойинҳо ва мусикий марбут донистааст.

Ба андешаи муаллифони мақола, театр нахустин ва бузургтарин ихтирои башар аст. Театр микроскопест, ки инсоният ба он нигариста, ба умқи ҷони инсонҳо диде дӯхтааст. Аз ин рӯ, ҳунарманд дар театр линзаҳои дохили ин дастгоҳ аст. Коргардон онҳоро чӣ гуна

бoloю поин менамояд, ҳаққи ўст. Рўшану торик дидани мавзўъ ба кори ў вобаста аст. Аммо, донишчў ҳанўз як пора шиша (линза) - и носуфтаест, ки устодон бояд бо муҳаббат онҳоро супта кунанд, то аз истифодаи онҳо инсонҳо ба умқи ақл, дил, чон нигоҳ кунанд. Мо бояд талош намоем, ки ба шогирдҳоямон таълими дуруст дихем, то тамошобинон дар онҳо симои воеии худашонро бубинанд.

**Калидвожаҳо:** театр, донишчў, актёр, ҳунарпеша, фарҳанг, муҳаббат, тарбия, таълим, наврас, эътигод.

## **ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ СФЕРЫ АКТЁРСКОГО ИСКУССТВА И РОЛЬ ТЕАТРА В ИХ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ**

В настоящей статье анализируются проблемы, связанные с формированием культуры у студентов отделения актёрского мастерства. Автор статьи считает, что театр играет очень важную роль в духовной жизни будущих актёров и повышении их актёрского мастерства. Так как актёрская работа с самим собой является воспитательной работой, и в случае её воссоединения с воспитанием подрастающего поколения общества, она превратится в своего рода воспитательную традицию. Этот вопрос стоит в центре внимания человеческой культуры, поэтому выдающийся китайский философ Конфуций основу воспитания связывает с искусством, поэзией, музыкой и культурными традициями.

Театр-это первое и величайшее открытие человечества. Театр-это микроскоп, через которого человечество смотрит в глубочайшие точки человеческой души. Поэтому, актёр в театр подобен внутренней линзе этого аппарата. Как режиссёр повернёт эту линзу, это его дело. Насколько ярко освещена тема, зависит от режиссёра. Однако студент подобен необработанному стеклу, которого преподаватели должны с любовью обработать, чтобы люди пользуясь этим стеклом, могли бы увидеть глубину ума, души и сердца. Мы обязаны правильно обучать и воспитывать своих учеников, чтобы зрители видели в них своё истинное лицо.

**Ключевые слова:** театр, студент актёр, артист, культура, воспитание, обучение, подрастающее поколение, вера.

## **THE PROBLEMS OF FORMING OF THE STUDENT'S CULTURE OF THE ACTING SPHERE AND THE ROLE OF THE THEATER IN THEIR SPIRITUAL LIFE**

The author in this article analyzed the issues of formation of the culture of the acting industry. He believed that the theater is an impact role of the spiritual life of the future talented actors, increasing their acting skills spoke of the development of the theater. If it is transformed into an Advisory Council, it will become one of the state structures and will contradict the principles of civil society. This item is the focus on cultural culture, up to the famous Chinese lake Confucius Foundation of education, poetry, mirrors and music.

Theater is the first and greatest invention of mankind. The theater is a microscope, looking at humanity, penetrating into the depths of the human soul. Therefore, we respect the theater has internal lenses. And it is enough that she [wandering] wanders (in her Breasts) (both thin and thick pairs). Light dark theme that tells about his work. However, the student is still one of the untouched pieces of glass (lens), which the masters must merge them with love, so that from their use people can delve into the depth of the mind, heart, soul. We must have the protection of properly teaching our students so that they can see their own visions.

One of the ways to solve the water problem in the Asian region can be planting forests. It was attended by business owners and rural workers of cities and districts of the region, who are engaged in the production of seedlings, seedlings and seeds of flowers and other agricultural crops and present their products to residents. A living breath, an actual face, will never replace a technique.

**Keywords:** Theater, student, actor, cinema, culture, creativity, education, education, public.

**Сведения об авторах:** Собир Курбоналии Нусрат - и.о. профессора кафедры актёрского мастерства Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде. Адрес: г. Душанбе, ул. Фуруzon, дом 323, Е-mail: qurbonsobir61@mail.ru. Тел.: 918-67-16-59

Розиков Тагоймурод - заведующий кафедры актёрского мастерства Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде, профессор. Адрес: г. Душанбе, ул. Дехоти, 58-85. Тел.: 918- 19- 61 -55

**Information about the authors:** Sobir Kurbonali Nusrat - Professor of the acting Department of the Tajik state Institute of culture and arts named after Mirzo Tursunzoda. Address: 323 Furuzon street, Dushanbe, E-mail: qurbonsobir61@mail.ru. Tel.: 918-67-16-59

Roziqov Taghoimurod - Professor, Head of the department of acting skill of the Tajik state Institute of culture and arts, named after Mirzo Tursunzoda. Adress: 58-85, Dehoti street. Тел.: 918- 19- 61 -55

## НОМВОЖАҲОИ МУСИҚӢ ДАР ОСОРИ АБДУРАҲМОНИ ҶОМӢ

Қудратова Б. А.

Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода

Офаридаҳои килки сеҳрангези илмию адабӣ ва аз нигоҳи муҳтаво пурарзиши Мавлоно Нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ (1414-1492) дар шаклҳои гуногуни адабиёт бар он аст, ки номбурда дар майдони фароҳи илму адаб ва фарҳанги замони худ озодона фаъолият намудааст. Захмати пайваста ва табъи равон Мавлоно Ҷомиро водоштаанд, ки аз улуми замон боҳабар ва аз бештари онҳо баҳравар гардида бошад. Яке аз онҳо дилбастагии адабии ориф ва мутафаккир ба мусиқӣ мебошад. Агар ба девонҳои шоир, маснавиҳои «Ҳафт авранг», «Баҳористон» - и мавсуф таваҷҷуҳ равад, мебинем, ки ўхеле зиёд аз вожаҳои мусиқӣ кор гирифта, ба дин васила тавонистааст муҳтавои осори худро бойтару ғанитар гардонад, завқи хонандаро ба осораш бештар намояд. Дилбастагии Мавлоно Ҷомӣ ба мусиқӣ то бад - он чост, ки вай барои зарурати давру замон тавонистааст «Рисолаи мусиқӣ» нависад.

Чи тавре ки муҳаққиқон зикр менамоянд: «...орифи бузург ва шоири тавоно Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ санъати хоси илми мусикишиносиро дар давраи нав (албатта дар робита бо гузаштаи он -Қ.Б.) - дар шароити рӯзгори ҳукмронии Ҳусайнӣ Бойқаро дар Ҳирот гӯё эҳё намуд ва бо навиштани рисолаи маҳсус дар бораи мусиқӣ ҷойгоҳи ҳунари бузургро дар тамаддуни даврон ва дар ҳаёти инсон бори дигар таъкид соҳт. Бо навиштани чунин асар Мавлоно Ҷомӣ анъанаи ҷандинасраи навиштани рисолаҳои мусикиро ҷамъbast намуд ва бо шарҳи хеле муфассали назарияи «Дувоздаҳмақом» роҳи шинохти нозукиҳои мусикии класикиро боз ҳам фароҳтар намуд» [3, с. 4].

Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ бо муҳаббати зиёд дар муқаддимаи «Рисолаи

мусиқӣ» дилбастагияш ва такони дӯстон барои навиштани онро ин тавр нигоштааст: «Гӯяндаи ин роз ва созандай ин нақши дилнавоз, ки дар үнфувони шабоб, ки овони таҳсилу үнвони үнвони саҳифаи қолу қил буд, ташҳизи хотирро ба таалуми илми мусиқӣ оҳанг карда будам ва қавоиди амалии онро ба чанг оварда, гоҳ дар қавонини таълифи он лабе мекушодам ва гоҳ дар мавозини иқъоди он дасте мезадам, аммо ба воситаи тақаллуби адвор ва тағаллуби ҳаводиси лайлу наҳор хотир аз он афсона фаромӯш карда буд ва лаб аз он тарона хомӯш монда, то дар ин айём аз носияи аҳволи баъзи киром, ки он дастонро шунида буд ва ба он достон орамида, чунон тафаррус кардам, ки макнуни замири мунираш он аст, ки аз он афсона ҳарфе ба рӯи кор орам ва аз он тарона садое дар гӯши рӯзгор бигузорам» [8, с.213 - 214] .

Маврид ба зикр аст, ки таълифи асари «Рисолаи мусиқӣ» барои муаллифи он ба осонӣ ба даст наомадааст. Вай ба илми мусиқӣ рағбати зиёде доштаю тавонистааст, ки вобаста ба соҳту муҳтавои осори манзуми худ дар навъҳои гуногуни бадей, аз ҷумла ғазал, қасида, қитъа, рубоӣ, фардиёт, маснавиҳои ҳурду бузург аз номвожаҳо, таркибу ибораҳои марбут ба мусиқӣ ёдовар шавад ва дар ин маврид бештар санъати талмеҳро ба кор бурдааст.

Дар осори манзуми Ҷомӣ мо бо номҳои мусиқӣ ва истилоҳоти мусиқӣ, ба монанди абъол, автор, авҷ, алҳон, Ал-ҳудо, аргунун, баёт, бам, барбат, бастанигор, бонг, бузрук, буъд, варашан, ватар, ватаг, вуста, вустаи залзал, вустаи фурс, гувошт, гардонӣ, гароннаво, даф, доира, «Дувоздаҳмақом», Наврӯзи араб, Наврӯзи хоро, Наврӯзи баётӣ, Наврӯзи асл, най, найбаст, найи форсӣ, наво, найрез, нафир, нақра, нақт,

нақарот, тарабсозон, тараннум, тарона, тор, тос, Уззол, усул, Ушшоқ, Фигон, фосила, Фалак, Фурӯдошт, халохил, харошидан, хунёгар, Хусравонӣ, Ҳисор, Ҳумоюн, ҳазаҷ, Ҳичзорӣ, Ҳудо, Ҳичзорӣ, Чагона, Ҷаҳоргоҳ, Ҷаҳорзарб, Ҷавзӣ, Ҷарас, Уд ҳеле зиёд дучор меоем, ки вобаста ба истифодаашон бештар маъниофаранд.

Ба ин маънӣ, дар фароварди «Рисолаи мусиқӣ» Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ менависад: «Бидон, ки ҳар як аз давоири исно ашара ва овозот ва шуъботро таъсири хос аст. Баъд аз илтизоме, ки аз ҳама ҳосил аст, чунон ки Ушшоқ ва Наво ва Бусалик қувват ва шуҷоат мебахшад ва овозот ва овозот аз ин навъ таъсир ҳолиянд. Аммо аз шуъбот Моҳур ва Навоҳанд ҳамин навъ таъсир доранд дар нуфус (ҷ. нафс). Ва аммо Рост ва Ироқ ва Исфаҳон муғиди ифроти басту фараҳанд ва аз овозот Наврӯз ва Гардониё ва аз шуъбот Панҷгоҳ ва Зовулиро ҳамин навъ таъсир ҳаст. Ва аммо Бузург ва Зерафқанд, Роҳавӣ ва Зангӯла мавруси (меросбар, таҷассумгар) ҳузну андуҳанд ва аз овозот Гувошт ва Шаҳноз ва аз шуъбот Ҳисор ва Ҳумоюн ва Мубарқаъ ва Бастанигор ва Сабо ва Наврӯзи араб ва Ракаб ва Исфаҳонак ва Рӯйи Ироқро ҳамин навъ таъсир аст. Ва аммо Ҳичзорӣ ва Ҳусайнӣ мавруси завқ ва бости (омехташуда) ба ҳузну андӯҳанд. Ва аз овозот Моя ва Салмак ва аз шуъбот Нуҳуфт ва Наврӯзи Баётӣ ва Дугоҳ ва Уззол ва Авҷ ва Ҷавзӣ ва Найрез ҳамин нвъ таъсир доранд. Ва соҳиби амал мебояд, ки ба ҳак аз ин ҷумӯъ шеърро муқорин гардонад, ки муносиби асари он бошад (яъне муносиби муҳтавои ҳамон шеър), то таъсири он дар нуфус бештару бештар бошад» [2, с. 75-76].

Ин нигоҳу ҷамъбастест, ки як нафар олими мусиқидон метавонад қазоват намояд ва баҳои амали вобаста ба соҳту муҳтавои осори бадеӣ бидиҳад. Аз диди Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ оҳангҳои «Дувоздаҳмақом» маънии маҳсус ва таъсири амиқи худро доштаанду доранд, чи паҳлавонию тавоной, чи шодиу хурсандӣ

ва чи ҳузну андуҳ, ки Мавлоно Ҷомӣ онҳоро ба таври амиқ дастабандӣ намудааст.

Дар маҷмӯъ, метавон натиҷагири намуд, ки номвожаҳои мусиқӣ ва таркибу ибораҳои мусиқӣ дар осори манзуми Мавлоно Ҷомӣ ҳеле зиёд ба назар мерасанд ва ҳар яке дар мавриди муносибу мувоғиқ корбаст гардидаанд, ки шарҳи бальзи өнро зарур медонем, то хонанда аз онҳо ба манфиати кори худ то ҷое суде бардошта тавонад.

Бояд гуфт, ки Мавлоно Ҷомӣ ҳамчун донандаи бузурги низоми мақомҳои классикӣ дар муҳити ҳеле ҳам ҷолиби Ҳироту Самарқанд ба камол расида буд ва борҳо шоҳиди маҷлисҳои бошуқӯҳи шеъру мусиқӣ шудааст. Зиёда аз ин, ҳудаш дар ташкили ин гуна маҳфилҳо ширкат мекард, ба маҷлиси шеъру мусикии ҳуд мутрибону мақомхонони Ҳуросуну Мовароунаҳро ба Ҳирот даъват менамуд. Ӯ бо илму амалияи ҳунари мусиқӣ алоқамандии зиёд дошт ва аз ин рӯ, номвожаву истилоҳоти мусикиро дар мазмуну муҳтавои осораш огоҳона истифода намудааст.

Мусиқӣ аз суруд иборат аст. Истилоҳи суруд ба маънии умумии мусиқӣ, сурудхонӣ ва гайра дар лаҳни пешиниён ва имрӯзиён дар корбурд асту Мавлоно Ҷомӣ низ дар газалиёташ кор фармудааст. Ӯ мегӯяд:

*Нест дилкаштар суруде, Ҷомӣ,  
аз назми хушаши,  
Вақти хуши мекун бад-ин дилкаши  
суруд аҳбобро [4, с. 113].*

Ва ё:

*Ғазалро аз гами ишиқи бутон дех ҷошинӣ, Ҷомӣ,  
Суруди дарднок аз синаи ношод мекезад*

[8, с. 240].

Дар ҷое истилоҳи «оҳанг»-ро ҳамчун унсури ҳунари мусиқӣ истифода намуда, мегӯяд:

*Баҳра ҷу бигрифтам аз он базмгоҳ,  
Аз пайи риҷъат кунам оҳангӣ роҳ.*

Дар мисоли фавқ ибораи оҳангӣ роҳ ишора ба яке мақомҳо - мақоми Роҳи Рост, ки дар «Қуръони карим» «Сирата-л-

мустақим» омадааст, мебошад, зеро «Риңъат намудан» ба роҳи бозгашт равон шудан аст, ки он танҳо бо роҳи рост сурат мегирад. Ба ҳамин маънӣ дар мақтали як ғазали Мавлоно Ҷомӣ омадаст:

*Ҷомӣ аз шавқи мақоми ту навое, ки занад,  
Баҳри Ушишоқ раҳе рост занад сӯи Ҳичоз*  
[4, с. 528].

Дар ин мисоле, ки оварда шуд «Ушишоқ», «Рост» ва «Ҳичоз» номҳое аз «Дувоздаҳмақом» мебошанд, ки оҳанги хушиву масарратро доранд ва матнҳояшон дар базмҳои тӯю сур ҳонда мешаванд. Ҷанд намуна мисол аз номвожаҳои мусиқӣ, ки алоқаманд ба ин мавзӯй аст:

Чанг: Ин асбоби мусиқӣ яке аз созҳои тордори камоншаклу ҳамида мебошад. Илова бар ин, ҷанги даҳнӣ низ ҳаст ва он ҷанги хурде, ки аз пӯлод сохта шудаасту дуҳтарону ҷавонзанон онро ба дандон газида бо нӯги ангушти дасти рост менавозанд.

*Чанг устодест дарси ишқро ку мутрибе,  
То замоне бар сари дарс оварад устодро*  
[4, с. 116].

Боз:

*Мутриб, имишаб соз кун бо нолаи ман ҷангро,  
Оташи дигар фурӯз ин сӯзном оҳангро*  
[4, с. 125].

Пас маълум мешавад, ки асбоби мусиқии ҷанг оҳанги ҳузновару андуҳ доштааст. Мисоле аз достони «Лайлӣ ва Маҷнун»-и Мавлоно Ҷомӣ.

*Нодида ҳарои нолаи ҷанг,  
Аз ҷанг кӯҷо барояд оҳанг* [7, с. 60].

Камонча: Асбоби тории мусиқӣ бо косаи ба рӯяш пӯсткашидае, ки дар дастааш сеҷаҳор тор дорад. Мисол:

*Мехостам камонча задан риши зуҳдро,  
Ин корро ба коми дили ман рубоб кард*  
[7, с. 185].

Дар ин мисол асбоби мусиқии рубоб низ омадааст ва Мавлоно Ҷомӣ инчо рубобро

дар назар дорад, ки онро бо камонча менавохтанд.

Нафир: Як навъ аз асбобҳои мусиқии нафасӣ мебошад, ки аз карнай хурдтар аст ва онро сурнай ва шапур низ ном мебаранд. Мисол:

*Чунон баланд шуд оҳанги мо, ки нашиносанд,  
Ки ин нафири шаби мост ё нақораи субҳ*  
[4, с. 332].

Дар ин мисол асбоби мусиқии нақора, ки ба нафир аз рӯи оҳанг монандӣ дорад, омадааст ва бо ин андешаи аввали Мавлоно Ҷомиро тақвият баҳшидааст. Ҷои таъкид аст, ки нафир овози баланди воҳимаангез дошта, аз қадимулайём дар мамолики Шарқ ин созро дар аснои оғози муҳорибаҳо, маъракаю маросимҳои муҳташам истифода менамуданд. Мавлоно Ҷомӣ дар достони «Лайлӣ ва Маҷнун» лаҳзаи ҳузнангезу ғуссабори реҳлати Маҷнуни нокомро аз забони аҳли қабилааш, чунин овардааст.

*Афтода ба хорияши чу диданд,  
Фарёду нафир баркашиданд* [7, с. 221].

Уд: Ин асбоби мусиқӣ тонкор буда, онро дар замони Борбади Марвазӣ барбат меғуфтанд ва он имрӯз ҳам дар истифодай мутрибон аст. Мисол:

*Мискин фаҳेख гӯши ишоратшунав надошт,  
Маъни самоъи замзамаи ҷангу үд кард*  
[8, с. 187].

Санъатшинос Аслиддин Низомӣ менависад, ки Мавлоно Ҷомӣ дар «Баҳористон» доир ба маҳорати бузурги мусиқидонии Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ маълумот оварда, ҳамчунон зикр намудааст, ки қасидаи «Бӯйи ҷуӯи Мӯлиён» - ро шоир маҳз дар ҳамовозӣ бо сози үд ичро намуда будааст [100].

Мавлоно Ҷомӣ дар як ғазали худ удро шоирона ба тифли навзод ташбех дода, аз сароянда ё мутриб таманно дорад, ки ин асбоби мусиқиро ба канораш бигирад, гӯшашро бо меҳрубонӣ молиш бидиҳад то үд ба нола ояд.

*Мутрибо, уди хушишаво тифлест,  
Чо дихаш дар канор чун атфол.  
То дарояд ба нола тифлосо,  
Гүши ўро ба дасти лутф бимол.  
Нолай ў маро ба кишвари чон,  
Барад аз тангнои ҳиссу хаёл* [8, с. 334].

Табл: Асбоби мусикии халқиест, ки онро нақора ва духул низ хонанд. Мисол:

*Табболи сарои ин арӯсӣ,  
Дар пардаи очу обнӯсӣ.  
Ин табли гароннаво навозад,  
В-ин пардаи синакӯб созад* [154].

Дар ин мисол табли гароннаво ба маъни табли садояш хеле баланду вазнин истифода гардидааст.

Най: Аз асбобҳои мусикиест, ки асосан аз танаи растаний най сохта мешавад. Дар замони ҳозира бошад, найро аз шоҳаҳои дарунаш холӣ ва ё холигоҳ тарошида, месозанду навъҳои гуногун дорад. Мисол:

*Навои най навиди васл дода,  
Ба чон аз вай умеди васл дода*  
[6, с. 133].

Рубоб: Ин асбоби мусикӣ аз танбӯр андаке қалонтар буда, ҷаҳор тори маҳсус дорад ва он ҳам бо камонча ва ҳам бо мизроб навохта мешавд. Мисол:

*Дихӣ тараҷӯб, ки бар нагмаи рубоб ҳурам,  
Чу ман ҳароби рубобам, ҷаро шароб ҳурам*  
[5, с. 185].

Мисоли дигар:

*Рубоб, аз тоби ғам ҷонро амон дех,  
Бароварда камонча наъраи зех*  
[6, с. 154].

Даф: Имрӯз дафро доира мегӯянд. Асбоби мусикие, ки дар ҷанбараки он ба рӯяш ишкамбай ғов ё пӯсти буз ва оҳу таранг кашида шудааст. Онро мусикидонон бо ҳамаи асбобҳои мусикии миллӣ метавонанд ҷӯр намоянд ва ё дар базму нишастҳои худӣ дар танҳоӣ мавриди истифода қарор диханд. Мисол:

*Дарафканда даф ин овоза зад дӯст,  
К-аз ў дар дасти раҳқӯбон бувад пӯст*  
[8, 194].

Танбӯр: Яке аз асбобҳои мусикиест, ки дастаи дароз ва косаи хурд дорад. Мисол:

*Хушио, ба нагмаи танбӯр гӯјамат рамзе,  
Ки аз шунидани он мотами ту гардад сур.  
Тани ту ҳаст чу танбӯру тори он ради ҷон,  
Ба зудилт шавад ин тор пора з-он танбӯр*  
[9, с. 10].

Дар ин намуна Мавлоно Ҷомӣ сози танбӯрро мавриди истифода қарор дода, таносуби тану ҷонро дар пайвандии маҳсуси соз ифода намудааст.

Сурнаю Духул: Сурнай, найи сур, ки дар тӯй ҷашн ва идҳо бо ҳамроҳии созҳои дигар менавозанд. Духул бошад, ҳамон таблу нақора аст. Мисол:

*Нолай сурнаю таҳдиди дуҳул,  
Андаке монад ба он нуқси кул* [6, с. 113].

Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ, ки ба мусикӣ дилбастагии тамом дошту «Рисолаи мусикӣ» аз ҷамъбастҳои бобарори ў дар илми мусикист, дар осори манзуими худ аз «Дувоздаҳмақом» бамаврид ва маъниофаринона истифода қардааст. Бештари онҳо талмехан оварда шудаанд, ки ин дар байтҳои зер хеле равшан намудор мешаванд. Мавлоно Ҷомӣ шоҳанги «Рост»-ро ин тавр истифода намудааст:

*То дихад он ба ҳаёли лаъли ҷаҳон ҷоми май,  
То қунад ин бар суруди базми шоҳ оҳанги рост*  
[7, с. 24].

Дар мисоли зер номи мақомҳои «Ушшоқ», «Рост» ва «Ҳичоз» маъниофари шеъри Мавлоно Ҷомӣ гардидаанд:

*Ҷомӣ аз шавқи мақоми ту навое, ки занад,  
Бахти Ушишоқ раҳе Рост бувад сӯи Ҳичоз.*

Дар ин ҷо қалимаҳои «Ушшоқ», «Рост» ва «Ҳичоз» дуҳӯра омада, шаҳодати санъаткорона истифода қардани шоир аз онҳост. Ин қалимаҳо дар навбати аввал номҳои мақоми класикӣ бошанд, дар

навбати дуюм маъни он ки агар ошиқон рострав бошанд, то ба Ҳичоз мерасанд, яъне ба мақсад мерасанд, ки дар ин маврид оҳанги сўфиёна дорад.

Оҳанги «Ал-Ҳудо» дар достони «Юсуф ва Зулайхо» - и Мавлоно Ҷомӣ бо тобишҳои маънӣ омада, раванди воқеали дарназардоштаро ба зарб нишон додааст. Мисол:

*Бурида сад биёбон бар таваккул,  
Чарида хорро чун сунбулу гул.  
Зи шавқи раҳравӣ беҳобу хурход,  
Бар оҳанги Ҳудо саҳронавардон* [6, с. 191].

«Ҳудо» аслан суруди сорбонҳо, бо замзамаи суруд рондани шутур ва суруди шутурронон аст, ки номи яке аз мақомҳои «Дувоздаҳмақом» шудааст.

Бояд гуфт, ки дар истифода аз асбобҳои мусиқӣ ва хондани мақомҳои зиёд мутрибону хунёгарон ва навозандагону муғанийён ва гайра мавқеи вижаро доранд. Аз ин рӯ, Мавлоно Ҷомӣ дар саросари осори манзуми худ, вобаста ба соҳту муҳтавои онҳо аз хунари эшон борҳо ёд кардааст. Мисолҳои зер тақвияти ин андешаанд:

*Мутриби хуилаҳҷаро ҳусни адo бояд нахуст,  
То дамат аз ришиғи чон уқдаи гам бигсилад*

[5, с. 533].

*Манзиле хуши, хонае дилқаши, мақоме дилқушост,  
Соқии гулчехра куву мутриби хушигӯ кучост*

[8, с. 535].

*Газалро аз гами ишиқи бутон дех ҷошнӣ, Ҷомӣ,  
Суруди дарднок аз синаи ношод меҳезад*

[8, с. 240].

*Нагмаи хунёгари достонсарой,  
Мурда бувад бе сухани ҷонғизой*

[4, с. 239].

*Лайлӣ чу газалсароияши дид,  
В - ин нагмаи ҷонғудоз бишнид.  
Овард зи ҷумла рӯ ба сӯяш,  
Бикишод забон ба гуфтугӯяш* [7, с. 42].

*Маҷнун зи сарои ин тарона,  
Барҳост ба рақси сўфиёна* [7, с. 158].

*Биё, мутрибо марҳабое бизан,  
Дуое бигӯю навое бизан* [7, с. 248]

*Ба нола ҳар киро овоз кардӣ,  
Навоҳои муҳолиф соз кардӣ* [6, с. 216].

Дар осори манзуми Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ ин гуна номвожаву таркибу ибораҳои марбут ба мусиқӣ фаровон буда, таҳқиқи алоҳидаи онҳо дар ҳаҷми як мақола имконнозазир аст.

Дар хуносай сухан бояд гуфт, ки Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ дар баробари эҷоди бадей, ба мусиқӣ дилбастагии тамом доштааст. Вай на танҳо бо дониши фароҳи мусиқидонӣ «Рисолаи мусиқӣ»-и худро барои аҳли мусиқӣ ва ниёзмандон навишта буд, балки тавониста, ки барои ғанӣ гардидани муҳтавои осори манзуми худ аз номвожаҳои мусиқӣ бемайлон истифода кунад ва бад-ин васила ба ашъораш таровати ҷолиб ва зебошиносӣ ато намояд.

#### АДАБИЁТ:

1. Афсаҳзод, Аълоҳон. Ҷомӣ-адиб ва мутафаккир / Аълоҳон Афсаҳзод. -Душанбе: Ирфон, 1989. - 384 с.
2. Низомӣ А. Абдураҳмони Ҷомӣ ва илми мусиқӣ / Аслиддин Низомӣ. – Душанбе: Дониш, 2019. - 200 с.
3. Раҳимӣ, Фарҳод. Шоир ва орифи бузург дар бораи мусиқӣ / Фарҳод Раҳимӣ \ Абдураҳмони Ҷомӣ ва илми мусиқӣ. - Душанбе: Дониш, 2019 .- С.3-5
4. Ҷомӣ, Абдураҳмон. Осор. Иборат аз ҳашт ҷилд. Ҷилди якум. Ба чоп ҳзирқунанда Аълоҳон Афсаҳзод / Абдураҳмони Ҷомӣ .- Душанбе: Ирфон, 1986. - 560с.

5. Ҷомӣ, Абдураҳмон . Осор. Иборат аз ҳашт чилд. Ҷилди дуюм. Ба чоп ҳозиркунанда Аълоҳон Афсаҳзод / Абдураҳмони Ҷомӣ.- Душанбе: Ирфон, 1987. - 576с.
6. Ҷомӣ, Абдураҳмон. Осор. Иборат аз ҳашт чилд. Ҷилди чаҳорум. Ҳозиркунандаи чоп Зоҳир Аҳорӣ / Абдураҳмони Ҷомӣ. - Душанбе: Ирфон, 1987. - 485с.
7. Ҷомӣ, Абдураҳмон. Осор. Иборат аз ҳашт чилд. Ҷилди панҷум. Ҳозиркунандаи чоп Аълоҳон Афсаҳзод / Абдураҳмони Ҷомӣ. -Душанбе: Ирфон, 1988. - 384с.
8. Ҷомӣ, Абдураҳмон. Осор. Иборат аз ҳашт чилд. Ҷилди шашум. Ҳозиркунандаи чоп Аълоҳон Афсаҳзод / Абдураҳмони Ҷомӣ.-Душанбе: Ирфон, 1988. - 560с.
9. Ҷомӣ, Абдураҳмон. Осор. Иборат аз ҳашт чилд. Ҷилди ҳаштум. Мураттибон Абӯбакр Зухуриддинов, Алӣ Муҳаммадиев, Асрор Раҳмонов / Абдураҳмони Ҷомӣ. -Душанбе: Ирфон, 1990. - 496с.

### **НОМВОЖАҲОИ МУСИҚӢ ДАР ОСОРИ МАНЗУМИ АБДУРАҲМОНИ ҶОМӢ**

Шоир ва мутафаккири аспи XV - и адабиёти тоҷик Мавлоно Нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ 1414-1492 яке аз ҷеҳраҳои шинохтаи адабу фарҳанги Шарқ буда, дар баробари хидмати шоиста намудан ба адабиёти тоҷик дар баҳо додан ва амалан истифода намудани номвожаҳои мусиқӣ дар осори манзуми худ мавқеи назаррас дорад. Ӯ дар баробари навиштани «Рисолаи мусиқӣ» ҳамчунон тавонистааст, ки аз номвожаву истилоҳоти мусиқӣ дар ашъори худ мусалсал талмехан истифода намояд ва мундариҷаву муҳтавои осорашро ғанитар гардонад.

Маврид ба зикр аст, ки Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ дар баробари эҷоди бадей ба мусиқӣ дилбастигии тамом доштааст. Вай на танҳо бо дониши фарохи мусиқидонӣ «Рисолаи мусиқӣ»- и худро барои аҳли мусиқӣ ва ниёзмандон навишта буд, балки тавонистааст, ки барои ғанӣ гардидани муҳтавои осори манзуми худ аз номвожаҳои мусиқӣ бемайлон истифода кунад ва бад-ин васила ба ашъораш таровати ҷолиб ва зебошиносӣ ато намояд.

Дар мақола муҳтасаран оид ба номвожаҳои мусиқӣ ва таркибу ибораҳои мусиқӣ дар ашъори Мавлоно Ҷомӣ сухан меравад ва дар фароварди он таъқид гардида, ки паҳлуи мероси шоири мавсуф низ ҷанбаи баланди бадей ва эстетикий дорад.

**Калидвоҷаҳо:** Ҷомӣ, шеър, суруд, мусиқӣ мақом, «Рисолаи мусиқӣ», «Дувоздаҳмақом», ҷанг, даф, рубоб, най, Ушшоқ, Рост, Ҳичоз, мутриб, муғанӣ, диди эстетикий.

### **МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ В ПОЭЗИИ АБДУРАХМАНА ДЖАМИ**

Поэт и мыслитель таджикской литературы 15 века Абдурахман Джами является одним из выдающихся представителей литературы Востока, который наряду с его великими заслугами перед таджикской литературой внес большой вклад в оценке и использовании музыкальных терминов в своей поэзии. В своем «Трактате о музыке» им использовано большое количество уникальных музыкальных терминов, которые обогатили содержание его творчества.

Следует отметить, что Мевлана Абдурахман Джами считается самым ярким представителем таджикской литературы 15 века и наряду с поэзией и прозой проявлял большой интерес к музыке. Он не только подарил свой бесценный «Трактат о музыке» поклонникам национальной музыки, но и с использованием многочисленных изысканных и редких терминов разнообразил и обогатил свою поэзию и в целом таджикскую литературу.

В статье дается краткий обзор музыкальных терминов и фраз в поэзии Мевлана Абдурахман Джами и в ее заключении отмечается, что умелое использование музыкальных терминов обогатило художественно-эстетическую сторону творчества известного поэта.

Ключевые слова: Джами, поэзия, музыка, песня, макам, «Трактат о музыке», двенадцать макамов, чанг (струнный музыкальный инструмент), даф (бубен), рубаб, флейта, ушшак, Хиджаз, музыкант, певец, эстетический взгляд.

### MUSICAL TERMS IN POETRY OF ABDURAHMONI JOMI

The poet of Tajik literature of the 15th century Abdurahmoni Jomi is one of the famous representatives of Oriental literature, who, along with his distinguished service to Tajik literature, made a great contribution to the evaluation and use of musical terms in his poetry. In his "Treatise on Music" he used a large number of unique musical terms that enriched the content of his work.

It should be noted that Mavlono Abdurahmoni Jomi is considered the most prominent representative of Tajik literature of the 15th century and, along with poetry and prose, showed great interest in music. He not only presented his invaluable "Treatise on Music" to fans of national music, but also, using numerous exquisite and rare terms, he diversified and enriched his poetry and Tajik literature in general.

The article gives a brief overview of musical terms and phrases in the poetry of Abdurahmoni Jomi and in its conclusion it is noted that the skillful use of musical terms enriched the artistic and aesthetic side of the work of the famous poet.

**Keywords:** Jomi, poetry, music, song, maqom, "Treatise on Music", twelve maqoms, chang, tembrel, rubab, flute, ushaq, Hijaz, musician, singer, aesthetic look.

**Сведения об авторе:** Кудратова Бунафша Абдуналиевна –Государственное учреждение «Республиканская средняя специальная музыкальная школа-интернат имени Зиёдулло Шахиди», аспирант заочного отделения ТГИЯ имени С. Улугзаде. Адрес: 734019, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Фирдоуси 29/1, кв 15. Телефон: 938024004. E-mail: qudratovabunsha@gmail.com

**Information about the author:** Kudratova Bunafsha Abdunabievna - State institution "Republican secondary special music boarding school named after Ziyodullo Shahidi", post-graduate student of the correspondence Department of the Tajik state Institute of languages named after S. Ulugzoda. Address: 29/1. Firdousi street, Dushanbe, 734019, Republic of Tajikistan. Tel: 938024004. E-mail: qudratovabunsha@gmail.com

---

## ИТИЛООТӢ - КИТОБДОРӢ ВА ЖУРНАЛИСТИКА

---

УДК 098: 82.3 (575.3)

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ В РОМАНЕ «АРИАНА-1. СКОРБЬ ЗАРАТУСТРЫ»

Улмасова З.

Худжандский государственный университет имени академика  
Б. Гафурова

В серии исторических романов «Ариана -1. Скорбь Заратустры» (2007), «Ариана -2. Потерянный рай» (2007) и «Ариана -3. Сто лет гнева» (2013) Джумы Куддуса и Махмадрахима Карима впервые в истории таджикской литературы писатели посредством художественного воображения и разноцветных картин создают образ первого арийского пророка, основателя зороастризма, светлый облик мудреца и философа Заратустры Спитамена и описывают острую борьбу и столкновение сил Добра и Зла. Во втором романе авторы изображают жизнь наших предков в эпоху Кушанов, надежды и чаяния ученых и мыслителей того времени, показывают их влияние на мышление жителей Арианы, Индии и Китая. В третьей книге, авторы, описывая судьбоносные события V-VI в.н.э., подчеркивают, что династия Кушанидов, затем заменившие их Эфталиты, объединили Бактрию, Индию, Хорасан и Среднюю Азию. Эта серия исторических романов, охватывая многочисленные исторические, географические, литературные материалы, вносят весомый вклад в изучение истории нации. Целью нашей статьи является исследование и анализ использования исторических источников в первом романе, а в последующем мы намерены высказать точку зрения о различных аспектах этой серии.

Следует отметить, что литературная деятельность целого ряда авторов

исторических романов доказывает, что художественная литература и историографическая наука все больше становятся взаимосвязанными, что способствует укреплению научной обоснованности исторических романов. Авторы исторических романов, в особенности, те, кто описывают древнюю историю и создают образ исторических, мифических и полумифических персо-нажей, широко используют научные и литературные источники. Джум'а Куддус и Махмадрахим Карим в двух первых романах использовали более 150 научных, исторических, философских, культурных, религиозных и других произведений. Важно то, что источниками послужили не только исследования таджикских ученых, но и труды древнегреческих, русских, английских, арабских, американских, французских, немецких, индийских, иранских ученых.

Известно, что исторические романы создаются не только на основе достоверных источников, но и посредством образного мышления и красочной фантазии с помощью легенд, сказок, мифов и художественного воображения. Авторы рассматриваемого произведения доказывают, что истинной родиной арийской цивилизации и арийцев являются Средняя Азия, Афганистан и Иран, и автор первого произведения мира – «Авесты» Зардушт (Заратустра) Спитамен родился и вырос на этой земле. Исследователи В. В. Струве, К. В.

Тревер, С. П. Толстов, Б. Г. Гафуров и другие аргументированно доказывают, что родиной зороастризма и «Авесты» была Средняя Азия. Бактрия охватывала Среднюю Азию. Заратустра был убит в Бактрии, а его убийца – человек по имени Брат-рок-реш Тур, или Балатнарсэ.

Исторические романы охватывают великие исторические периоды. Авторы, облезжая в поисках материалов всю республику, территорию Ирана, Индии и Афганистана, наравне с «Авестой» изучили сотни исторических источников, труды греческих ученых и историков, обращая особое внимание на жизненный уклад, традиции и обычай, одежду, а также на убеждения и миропонимание людей.

История Ирана и Средней Азии, религия, распространенная на этой территории, личность Заратустры и его учение, начиная с периода Древней Греции и Рима до нашего времени, привлекают неизменный интерес историков, философов, ученых, писателей и поэтов. Геродот и Ксенофон, Фукидид и Плутарх, Жюстин и Ариан, Страбон и другие греческие и римские летописцы в своих произведениях описывают исторические события и приводят многочисленные легенды и рассказы. Некоторые летописцы сопровождали Александра Македонского во время его походов в Иран и Среднюю Азию. Так, летописец Курций пишет, что среди населения Ирана и Средней Азии было немало мудрецов и ученых. Были даже умные и образованные военачальники. Красноречие их предводителя являлось иллюстрацией мудрости и образованности народа, ярким проявлением восточной философии. Можно предположить, что Александр Македонский сжег «Авесту» для того, чтобы уничтожить корни разума и мудрости, лишить народ источника духовности.

Плутарх, греческий писатель и летописец в своем величайшем труде «Сопоставительное жизнеописание» пи-

шет: «Заратустра, который был магом, как говорят, жил пять тысяч лет до битвы Шрудо (т.е. шесть тысяч лет до н.э.)». Другой греческий ученый Фисагурис в своих «Путевых заметках» утверждает, будто он беседовал с Зардуштом и тот был современником Дария. Древнегреческий философ Омуниус пишет: «Греки относительно Заратустры придерживаются мнения, что у Фисагуриса было два ученика, одного из которых звали Фалес, а другого – Птоломеус. И Фалес отправился в Индию... И Птоломеус ушел в Вавилон. И Вартуш, известный как Зардушт сын Пургашна, по прозвищу Белый Тумон, становится его учеником. И убеждения Зардушта сформировались под влиянием уроков Птоломея. После смерти Птоломеуса он отправился к горе Сиблан и несколько лет оставался там. И дополнил «Весту» на той горе» [5, с. 221-222].

Биография Заратустра и зороастризм привлекает огромное внимание целого ряда западных ученых, и этот процесс начинается со второй половины XIX века. И именно в предисловии ко первому роману авторы приводят интересные факты и суждения об «Авесте» и учении Зардушта, свидетельствующие об интересе греческих, индийских, французских, английских, немецких ученых к этой книге. Французский востоковед Джеймс Дармстетер (1849-1894) полностью переводит «Занд-Авесту» и издает ее в трех томах в 1892-1893 гг. Этот перевод содержит также подробный научно-культурологический комментарий вопросов, охватываемых в книге. В научных трудах Уильяма Джексона «Заратустра. Древнеиранский пророк», Эдварда Дхаллы «История Заратустры», Мэри Бойс «Зороастризм» также освещены многие страницы биографии Заратустры и сущность его учения.

Личность Заратустры, социальная и нравственно-философская суть его учения вызывает все больший интерес ученых мира. В работах английского

исследователя С.Ф.Вистли «Время и учение Заратустры» (1957), немецкого ученого С.Хартмана «Великий Заратустра» (1965-66), французского востоковеда М. Моля «Легенды о Заратустре в пехлевийских текстах» (1967), персидского ученого Шапура Шахбази «Интерпретация традиционной истории Заратустры» (1977) и других исследуются эпоха и биография Заратустры, правда и легенда о нем, историческая и современная сущность учения этого пророка, степень распространенности его убеждений в цивилизованном мире.

Немецкий ученый Фридрих Вилгельм Ницше (1844-1900) написал ценную книгу «Так говорил Заратустра» (1883-1884), в которой философские убеждения этого пророка изложены в сочетании с нравственно-этическими размышлениями автора.

В странах Европы и Запада изучение жизни и философско-нравственных воззрений Заратустры продолжается и в наше время. Одно из таких исследований, изданных под названием «Паризм. Религия Заратустры» (1980) принадлежит Свену Хатману. В Индии, где зороастризм существует как религия, также была издана книга «Вера и религия зороастризма» (1875), в которой исследователи ведут поиск своих важнейших религиозно-нравственных истоков.

Русские ученые также внесли вклад в изучение биографии Зардушта и его философии. Монография А.А.Погодина «Религия Заратустры» (1903) является одной из первых таких работ, осуществленных в России.

В развитии русской востоковедческой школе большая заслуга принадлежит академику В.В.Бартольду (1869-1930). Он в основном считал себя историком Средней Азии, однако в его изысканиях по истории Средней Азии большое место занимает изучение политической, культурной истории и социальной жизни средневекового

Ирана, Восточного Ирана - Хорасанской, Сиистанской и Балхской областей. В работах ученого высказаны полезные суждения о Заратустре и распространении зороастризма в странах Востока. В частности, размышления В.В.Бартольда интересны в том плане, что население Северного Туркестана и после арабских завоеваний и принятия новой религии, не предают забвению важнейшие принципы своей традиционной веры и религии. Он приводит факт из путевых заметок арабского путешественника Тамима ибн Бахра ал-Муттавия о том, что хотя в столице тугузгузов (уйголов) основное население является последователем манихейства, в других частях страны живут последователи Заратустры [1, с. 285].

В 710 году, когда арабский военачальник Кутайба завоевывает Бухару, состоятельные люди оставляют свои дома и строят дома за городом и тем самым, воздвигают новый город. В новом городе укрываются арийцы и последователи зардештизма, и после нескольких столетий он остается известным под названием замок Магов. Здесь сохранились храмы огнепоклонников, - пишет Бартольд в своей статье «Несколько слов об арийской культуре в Средней Азии» [1, с. 325].

Другой известный русский ученый, исследователь истории персидско-таджикской литературы Е. Э. Бертельс (1890-1957) также высказал обоснованные и ценные научные суждения о Заратустре и зороастризме. Первый том избранных трудов этого известного востоковеда – «История персидско-таджикской литературы» начинается с исследования, посвященного «Литературным памятникам древнего периода», где речь идет, прежде всего, о зороастризме [2, с. 31]. Ученый, рассуждая об исторической и мифологической личности Заратустры, о содержании и сути его реформистского учения, о его связи с «Авестой», анализирует и обобщает точку зрения европейских и западных исследователей по этим аспектам.

И.С.Брагинский обращает внимание научного сообщества к связи Заратустры с «Авестой» и к судьбе этой священной книги предков таджиков: она была сожжена и выброшена в море Александром Македонским, однако древнегреческие ученые взяли с собой на родину один экземпляр книги и перевели на греческий язык [5, с. 188-190].

В особенности, учреждение научного издания «Советское востоковедение» дает возможность востоковедам уделять больше внимания вопросам истории религии и философии стран Востока. Из числа произведений, представленных этой серией научному сообществу, заслуживает упоминания исследование В.В.Струве «Родина Зороастризма».

Таджикские ученые приступили к изучению Заратустры, зороастризма и его священной книги «Авесты» после Второй мировой войны. К этому вопросу первым обратился академик Б.Гафуров в серии своих исследований по истории таджикского народа. Однако прежде, чем высказать свою точку зрения о вкладе Б.Гафурова в изучении Заратустры, следует отметить, что Заратустра привлекал внимание наших предков и в средние века. Авторы романа подчеркивают, что в «Осор-ул-бакия» выдающегося мыслителя Абурайхана Бируни (X – первая половина XI вв.) существует раздел под названием «История о тех, кто приписывал себе пророчество и людях, обманутых ими». Известно, что этот раздел был написан с позиций отношения ислама к пророкам древнего немусульманского мира. Какими были верования наших предков до появления Заратустры? На этот вопрос Беруни отвечает так: «Пештадские падишихи и некоторые из Каянов, избравшие Балх местом своего расположения, до появления Заратустры, в тридцатом году от начала правления Гуштаспа, поклонялись Солнцу и Луне, звездам и многим другим элементам» [4, с. 215]. Затем Бируни останавливаясь на

особенностях Поклонения Мехру (Солнцу), приходит к выводу, что «И для них обязательны три молитвы: первая во время восхода Солнца восемь ракатов, вторая – перед исчезновением Солнца из зенита пять ракатов, третья – днем, когда Солнце (на небе) пять ракатов. И при каждом ракате их молитвы кланяются три раза. И в два часа дня читают одну дополнительную молитву, другую – в девять часов утра, третью – в три часа ночи. И перед молитвой совершают ритуальное омовение. А после осквернения делают омовение. И не совершают обрезания, так как не обязаны это делать. Большинство их правил о бракосочетании, наказании и другие такие же как у мусульман» [4, с. 217].

Бируни указывает на сложность языка изложения «Авесты» по сравнению с другими книгами. «Заратустра принес книгу, которую называют «Авесто» (Абесто). - пишет Бируни, - И слова этой книги отличаются от слов всех других книг мира, однако не восходят корнями к другой лексике, и для этой книги составлен алфавит, который превосходит другие языки по количеству букв. И недостаток в том, что этот пророк написал свою книгу словами, которые не смогут понять носители ни одного языка» [4, с. 221].

Наблюдения и рассуждения Бируни о языке «Авесты» обоснованы. Во времена Бируни, когда язык «Авесты» полностью вышел из употребления и превратился в непонятный архаизм, даже ученый такого уровня, как Бируни не смог раскрыть его суть. В наше время труды языковедов: С.Н. Соколова «Авестийский язык» (1961), «Язык Авесты» (1964), В.С. Растворгуйевой, Д.И.Эдельмана «Опыт историко-типологического исследования иранских языков» (1975), И.М. Оранского «Введение в иранскую филологию» (1960), «Иранские языки» (1963) показывают, что авестийский язык относится к числу древнеиранских языков, точнее, к восточноиранским языкам.

В X веке один из сыновей Дария Сасанида написал поэму «Рождение Заратустры», которая охватывает биографию этого поэта. Сведения об этом представлены востоковедом и Авеста ведом С. Ремписом.

«Книга о Заратустре» («Зардуштнаме») начиная с прошлых веков привлекает внимание востоковедов. Акнетильдю Перрон, французский востоковед в 1760 году переводит ее на латынь. Исследователь присоединяет ее к французскому переводу «Занд - Авесты» и публикует в Париже в 1771 году. «Книга о Заратустре» также была переведена на английский и издана в Лондоне востоковедом Иствиком.

У С. Айни, таджикского знатока истории и философии, нет публикаций о Заратустре, кроме замечания в его «Таджикском полу толковом словаре для таджикского литературного языка»: «Зардушт – пророк огнепоклонников в древнем Иране».

Серия исследований Б. Гафурова по истории, науке и культуре, философии открыли новую страницу в заратуроведении. Ученый в своих ценных исследованиях высказывает научно обоснованные суждения об «Авесте» как историческом источнике изучения общества Средней Азии в соответствии с учением «Авесты», также о вопросе формирования древних государств – Хорезма и Бактрии. Новое поколение таджикских ученых с опорой на находки Б.Гафурова в

«Таджиках», исследования русских и европейских ученых, называют Среднюю Азию, в частности, Бадахшан Хорезм центрами огнепоклонников.

Учение Заратустры имеет множество достоинств. Одним из его важнейших аспектов является подтверждение существования в мире сил добра и зла. Ахура Мазда признан олицетворением добра, Ахриман – проявлением зла. Борьба этих против ложных сил интерпретируется как движущая сила развития мира, где каждый человек должен поклоняться Ахурамазде как богу добра и избегать Ахримана как создателя зла.

Основная суть учения Заратустры – добродетель, добродетельное слово, добродетельное поведение, добрая мысль, и авторы романа - Джум'а Куддус и Махмадрахим Карим, воплощая в главных героях своего произведения лучшие нравственные черты и качества, призывают людей к любви, преданности, доброжелательности.

Обращаясь к книгам о пророках, таджикские писатели, создающие исторические повести и романы, знакомятся с выдающимися личностями, историей, мифологией древних иранцев, с рассказами о пророках в Коране и Библии, узнают об исторических событиях периода формирования и распространения ислама, и вновь убеждаются, что религиозные учения направляют людей к добрым поступкам и делам.

#### ЛИТЕРАТУРА:

1. Бартольд, В.В. Полное собрание сочинений: в 9 т. / В.В. Бартольд [составители Е. В. Зеймаль, В.А. Лившиц]. – М.: Наука, 1964. – 2т.
2. Бертельс, Е.Э. История персидско-таджикской литературы / Е.Э. Бертельс. – М.: Восточная литература, 1960. – 555 с.
3. Брагинский, И.С. Из истории таджикской народной поэзии / И.С. Брагинский – М.: АН СССР, 1956. – 344 с.
4. Берунӣ, А. Осор-ул-боқия / А. Берунӣ. – Душанбе: Ирфон, 1990.
5. Куддус, Ҷ., Карим, М. / Ориёно 1. Ҳасрати Зардушт / Ҷ. Куддус., М. Карим – Душанбе: Адиб, 2007. – 568 с.
6. Куддус, Ҷ., Карим, М. / Ориёно 2. Биҳишти гумшуда / Ҷ. Куддус., М. Карим – Душанбе: Адиб, 2007. – 600 с.
7. Куддус, Ҷ., Карим, М. / Ориёно 3. Сад соли газаб / Ҷ. Куддус., М. Карим – Душанбе: Адиб, 2013. – 352 с.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ В РОМАНЕ «АРИАНА-1. СКОРБЬ ЗАРАТУСТРЫ»

В статье автор проводит экскурсии серии исторических романов Джум'ы Куддуса и Махмадрахима Карима «Ариана -1. Скорбь Заратустры» (2007), «Ариана -2. Потерянный рай» (2007) и «Ариана - 3. Сто лет гнева» (2013). Впервые в истории таджикской литературы писатели посредством художественного воображения и разноцветных картин создают образ первого арийского пророка, основателя зороастризма, светлый облик мудреца и философа Заратустры Спитамена и описывают острую борьбу и столкновения сил Добра и Зла. Во втором романе авторы изображают жизнь наших предков в эпоху Кушанидов, надежды и чаяния ученых и мыслителей того времени, показывают их влияние на мышление жителей Арианы, Индии и Китая. В третьей книге, авторы, описывая судьбоносные события V-VI в.н.э., подчеркивают, что династия Эфталитов, заменив Кушанидов, объединили Бактрию, Индию, Хорасан и Среднюю Азию.

По мнению автора, эта серия исторических романов, охватывая многочисленные исторические, географические, литературные материалы, вносят весомый вклад в изучение истории нации.

**Ключевые слова:** таджикская литература, эпоха независимости, исторический роман, Заратустра, «Авеста», Джум'а Куддус и Махмадрахим Карим «Ариана -1. Скорбь Заратустры»

### **ИСТИФОДАИ САРЧАШМАҲОИ ТАЪРИХӢ ДАР РОМАНИ «ОРИЁНО-1. ҲАСРАТИ ЗАРДУШТ»**

Муаллиф дар мақола силсилаи романҳои таърихии Ҷумъа Қуддус ва Маҳмадраҳими Карим «Ориёно-1. Ҳасрати Зардушт» (2007), «Ориёно-2. Биҳишти гумшуда» (2007), «Ориёно-3. Сад соли газаб (2013)»-ро баррасӣ мекунад. Бори аввал дар таърихи адабиёти тоҷик ин адібон тавассути таҳайюли бадеъ ва дар асоси гуногуни илмиву адабӣ симои нахустпаёмбари ориёй, асосгузори кеши зардуштӣ, ҷеҳраи равшани ҳаким ва файласуф Зардушти Спитмонро оғарида, муборизаи Неку Бадро инъикос намудаанд. Дар романни дуюм муаллифон рӯзгори замони ниёгонро дар аҳди Қӯшониён, орзуву омоли хирадмандони замон, таъсири онҳоро ба ташаккули маънавии сокинони кишварҳои Ориёно ва Ҳинду Чин тасвир кардаанд. Дар қисми сеюм замони сарнавиштсози Ҳайтолиён тасвир мегардад, ки дар асрҳои V-VI мелодӣ империяи Қӯшониёнро иваз карда, саросари Боҳтар, Ҳинд, Ҳурасон, Осиёи Миёнаро муттаҳид карда буданд.

Ба фикри муаллиф, силсилаи романҳои «Ориёно» воқеаҳо ва маводи зиёди таърихӣ, адабӣ ва ҷуғрофиро фаро гирифта, барои омӯзиши таърихи миллат саҳми арзанда мегузоранд.

**Калидвожаҳо:** адабиёти тоҷик, замони истиқлолият, романни таърихӣ, Зардушт, «Авасто», Ҷумъа Қуддус ва Маҳмадраҳими Карим, «Ориёно-1. Ҳасрати Зардушт»

### **USING OF HISTORICAL SOURCES IN THE NOVEL BY “ARYANA-1. SORROW OF ZARDUSHT”**

In the article the author conducts an excursus of the series of historical novels by Juma Kuddus and Mahmadrahim Karim “Oriyon-1. Sorrow of Zardusht” (2007), “Oriyon-2. The Paradise Lost” (2007) and “Oriyon -3. Hundred Years of Anger” (2013). For the first time in the history of Tajik literature writers create through the artistic imagination and colorful pictures

the image of the first Oriyon prophet, the founder of Zoroastrism, bright face of sage and philosopher Zaratustra Spitamen and describe a sharp struggle and collisions of right and wrong. In the second novel the authors depict the life of our ancestors in the era of Kushans, hopes and aspirations of scientists and thinkers of that time, show their influence on thinking of people of Oriyon, India and China. In the third book the authors describing the fateful events of V-VI centuries AD, emphasize that the Haytoliyon dynasty, having replaced Kushans, united Bactria, India, Khuroson and Central Asia.

According to the author this series of historical novels, including numerous historical, geographical, literary material, makes significant contribution to the study of the history of nation.

**Keywords:** historical prose, the historical novellas of independence period, historical novels by Juma Kuddus and Mahmadrahim Karim "Oriyon -1.Sorrow of Zardusht"

**Сведения об авторе:** Улмасова Замира - доктор филологических наук, профессор кафедры современной таджикской литературы Худжандского государственного университета имени академика Б. Гафурова. Адрес: Республика Таджикистан, Худжанд, 735700, ул. Исмаила Сомони 199, кв. 80; Тел.: (+992) 92 771 44 70; E-mail адрес: Zamira\_Ulmasova @ mail.ru

**Information about the author:** Ulmasova Zamira doctor of philology of chair of modern tajik literature Khujand state university named after B.Gafurov. Home address: Republic of Tajikistan, Khujand, 735700, Ismail Somoni street 199, Apt 80; Telephone: (+992) 92 771 44 70; E-mail: zamira\_ulmasova @ mail.ru.

## ТАШАККУЛИ ЖУРНАЛИСТИКАИ СИЁСӢ ДАР ШАРОИТИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

Аттоев Ш. Ш.

Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон

Истиқлолияти давлатӣ барои мардуми шарафманди тоҷик имконият фароҳам овард, ки ихтиёри давлатдориро ба дасти худ гирифт, ба сӯи зиндагии осуда, эъмори давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёду дунявӣ роҳи васеъ күшоянд. Дар даврони соҳибистиқлолӣ барои пешрафти беназири фарҳангӣ ва илмию техникӣ заминаи мусоид фароҳам оварда шуд. Ҳамаи соҳаҳои ҳочагии ҳалқи мамлакат аз нав эҳё гардида, рӯ ба рушду такомул ниҳоданд. Ин нуктаро Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон возехтар таъкид намудаанд: «Истиқлолият ва озодӣ дар сарнавишти миллати тоҷик гардиши кулӣ ба вучуд овард ва оғози марҳалаи сифатан нави таърихӣ гардид» [8, с. 4].

Журналистикаи тоҷик низ дар замони соҳибистиқлолӣ аз ҳар ҷиҳат пеш рафт. Нахуст аз ҷиҳати соҳтор ва муҳтаво комилан тозагӣ пайдо намуд. Аз қолаби ҳизбӣ ва яксамтии фаъолият берун шуд. Маҳз дар ҳамин даврон журналистика марому мақсади ҳудро бо назардошти ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳимояи ҳукуки инсон ба роҳ монд. Он вобаста ба самтҳои гуногуни фаъолияти ҷомеа ба журналистикаи сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ тақсим шуд. Бархе аз муҳаққиқон, ба монанди А. Набавӣ, Ш. Муллоев зимни таҳқиқи афкори ҷамъиятигу сиёсии тоҷикон заминаҳои таҳаввули афкори сиёсиро дар публицистикаи тоҷик муайян намудаанд [1, с. 6]. Ҳамчунин, вуруди фарҳанги техникӣ дар ҷомеа барои пешрафти ҳамаҷонибаи журналистика заминаи мусоид фароҳам овард. Ин буд, ки таъсис ва ба вучуд омадани төъдоди бисёри рӯзномаву маҷаллаҳои гуногунамавзӯъ ва телевизиону радиоҳои зиёд мисоли равшани густариши ин самт аст. Таъсири хуби технологияи мусоирро ба журналистика

дар ин ҷо наметавон сарфи назар намуд, ки муҳаққиқон борҳо ин нуктаро таъкид намудаанд [2, с. 8].

Афзун ба ин, рӯзноманигории мустақил низ ташаккул ва таҳаввул ёфт. Таъсиси матбуоти ҳизбӣ бошад, далели боризи ин даъво аст, ки таҳқими озодии сухан ва журналистикаи озодро дар ҷомеаи Тоҷикистони навин событ месозад. Модар ин навишта маҳз дар атрофи рушди журналистикаи сиёсӣ изҳори назар ҳоҳем кард. Қабл аз он, ки дар ин мавзӯъ сухан ронем, лозим медонем, ки мағҳуми «журналистикаи сиёсӣ»-ро маърифат намоем. Таъкиди ин нукта лозим аст, ки журналистикаи сиёсиро ахли таҳқиқ ба таври муҳталиф маънидод кардаанд [1, с. 2; 3, с. 4].

Агар мулоҳизаҳои олимонро дар мавриди шинохти журналистикаи сиёсӣ баррасӣ намоем, равшан мегардад, ки ин мағҳум як самти муҳими журналистикаи мусоир маҳсуб ёфта, маҷмӯи маводеро дарбар мегирад, ки доир ба сиёсати дохиливу ҳориҷӣ сабт ва ё нашр гардидаанд. Дар даврони шӯравӣ мағҳуми «матбуоти ҳизбӣ» ва ё «матбуоти сиёсӣ» маъмул буд. Албатта, мағҳуми мазкур ба маънои имрӯзаи журналистикаи сиёсӣ ба кор мерафт. Бо вучуди ин, ба назар бояд гирифт, ки имконият ва имтиёзи журналистикаи сиёсии имрӯз дар раванди ҷаҳонишавӣ зиёд гардида, мавқеи он дар тағйири ташаккули афкори ҷомеа устувортар шудааст. Матбуоти сиёсӣ дар замони шӯравӣ ташвиқгари барнома ва аҳдофи ҳизби ҳукмрон буд. Аз ҳамин ҷиҳат, он ба меъёрҳои имрӯзаи журналистикаи сиёсӣ то ҷое ҷавобгӯ набуд. Азбаски журналистика низ чун дигар соҳаҳои ҳаёти ҷомеа бо тақозои сиёсати вақт амал мекард, имкон надошт, ки ҳодисаву воқеоти рӯзгорро, чунонки ҳаст, инъикос намояд,

балки чи тавре ки ҳукумати вақт меҳост, мунъакис менамуд. Дар журналистикаи сиёсии он рӯз мавзӯй ва масъалаҳои пешкаши хонанда ва бинанда мегардианд, ки ифодагари пешрафтҳо ва комёбихои ҳокимиоят буданд. Табиист, ки андешаҳои муҳолиф нисбат ба ҳизби ҳукмрон дар журналистикароҳ намеёфтанд. Ҳамин ҷиҳати масъала бори дигар водор месозад, ки ташаккули журналистикаи сиёсии ростинро мөбояд ба замони истиқлолияти миллӣ марбут донем ва онро мавриди омӯзишу баррасӣ қарор дидем. Қабл аз он, ки ин масъала мавриди баррасӣ қарор гирад, бояд ёдрас шуд, ки журналистикаи сиёсӣ дар Аврупо ва мамолики Ғарб дер боз ташаккул ва таҳаввул ёфта буд [2, с. 3].

Чунонки ишора кардем, дар Тоҷикистон ташаккули журналистикаи сиёсиро байди соҳиб гардианд ба истиқлоли миллӣ метавон ба мушоҳида гирифт. Замони даргириҳои кишвар журналистикаи сиёсӣ то ҷое майдони васеи ҳудро дарёfta, маводи ҷолибе ба миён овард. Албатта, маводи ин давраини матбуоти тоҷик таҳқиқи ҷиддӣ ва густардаero интизор аст. Зоро ин марҳила бевосита ташаккули журналистикаи сиёсиро пеши назар меорад. Дар ин маврид ҷунун нуқта ба назар мерасад, ки журналистикаи сиёсӣ дар муҳити ноором низ пеш меравад. Ин назар на ба он маъност, ки барои пешрафти журналистикаи сиёсӣ ҳатман муҳити ноороми сиёсӣ мусоидат менамояд. Бояд таъкид кард, ки журналистикаи сиёсӣ дар ҳар давру замон ва дар муҳити муҳталиф метавонад густариш пайдо қунад ва дар баррасии муҳимтарин масоили сиёсӣ саҳм дошта бошад. Маълум аст, ки дар кишварҳо, ки ҷанғои шаҳрвандиро аз сар нагузаронидаанд, журналистикаи сиёсӣ пеш раftaast. Мисоли равshan журналистикаи сиёсии рус мебошад. Дар Россия журналистикаи сиёсӣ аз назари мазмун ва мундариҷа яке аз пешрафтатарин журналистикаи сиёсии ҷаҳон ба шумор меравад.

Журналистикаи сиёсӣ, ба андешаи мо, вобаста ба муҳити осоиштагӣ ё ноором нест, балки он самти муҳими баррасикунанда ва инъикосгари ҳаводиси ҷомеа мебошад, ки

мавзӯҳои марбут ба давлат ва сохтори сиёсии Ҳукумат, ҳамчунин вазъи имрӯзаву ояндаи сиёсати вактро муайян ва барои мардум маълум менамояд. Бахусус дар замоне, ки баҳсҳои иттилоотӣ бидуни нооромиҳои сиёсӣ густариш доранд, журналистикаи сиёсӣ дар ҳамин гуна гирудорҳо бо дифоъ аз арзишҳои милливу маънавӣ бояд фаъолияти назаррас дошта бошад. Аз ҳамин рӯ, пиндоштани журналистикаи сиёсӣ ҳамчун маҷмӯи маводи ихтилофандез на он қадар қобили қабул аст.

Таҳаввули журналистикаи сиёсиро дар замони соҳибистикӯлии Тоҷикистон дар ҷанд нуқта метавон ба мушоҳида гирифт:

1. Дар замони Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аксаран мавзӯй ва мундариҷаи ВАО ба масъалаҳои сиёсӣ, аз ҷумла эътирофи арзишҳои милливу маънавӣ, аз вартай ноамӣ раҳо сохтани кишвар, қатъ намудани ҷанги шаҳрвандӣ, даъвати гурезагон аз кишварҳои дигар ва амсоли ин иртибот пайдо кард. Ҷунун мавзӯҳоро фаро гирифтани матолиби публисистӣ дар ташаккули журналистикаи сиёсӣ заминai мусоид фароҳам овард. Ҳамчунин, баҳсу мунозираҳо, ки дар матбуоти даврӣ ва телевизионҳои кишвар сурат мегирифтанд, як навъ аз озодии сухан далолат мекарданд, ки ин ҳам аз нишонаҳои журналистикаи сиёсии воқей буд;

2. Мазмун ва мундариҷаи маводи матбуот дар даврони ҷанги таҳмилӣ ҷавобғӯ ба журналистикаи сиёсии қасбӣ мебошад. Мутолиаи маводи ин давра тақозр менамояд, ки зимни таҳқиқ ба он ҷиддӣ муносибат намуда, оид ба ҳусусиятҳои сохториву мундариҷавии онҳо назари интиқодӣ намоем. Масъалаи муҳими дигар дар ин маврид он аст, ки мо бояд ба мазмун ва мундариҷаи барномаҳои телевизионӣ таваҷҷуҳӣ илмӣ намуда, оид ба ҳуснӯ қубҳи онҳо назари ҳудро баён созем. Дар ин маврид изҳор бояд дошт, ки даъвоҳои мансабталошиву ҳукumatҳоии ашҳоси сиёсӣ ба ҳукми маводи журналистикаи сиёсӣ ворид гардидаанд, ки мо бояд зимни таҳқиқ ба ин масъала низ боэҳтиёт ва бо назардошти меъёрҳои илмӣ ва ахлоқи қасбӣ муносибат намоем;

3. Таъсиси матбуоти даврии ҳизбӣ дар Тоҷикистон дар таҳаввули журналистикаи сиёсӣ нақши назаррас дорад. Имрӯз дар Тоҷикистон 7 ҳизби сиёсӣ фаъолият дошта, аксари онҳо нашрияи худро соҳибанд. Нашрияҳои «Минбари ҳалқ», «Суҳани ҳалқ», «Нидои ранҷбар», «Голос Таджикистана», «Адолат», «Сафинаи умед», «Иттиҳод», «Иқтисодиёт ва ҳайёт» ва «Меҳргон» дарвοқеъ, барои ташаккул ва таҳаввули журналистикаи сиёсӣ заманаи мусоид фароҳам оварданд. Бояд дар назар дошт, ки матолиби ин рӯзномаҳо ҳам аз ҷиҳати масъалгузорӣ ва ҳам аз назари соҳтору мундариҷа намоёнгари мавҷудияти журналистикаи сиёсӣ мебошад. Ба ин назар метавон гуфт, ки нашрияҳои аҳзоби сиёсӣ заминагузори журналистикаи сиёсӣ дар замони истиқлолият ҳастанд;

4. Ба вучуд омадани рӯзнома ва радиову телевизионҳои ҳусусӣ дар замони истиқлолият бевосита нишонгари таҳаввули журналистикаи сиёсӣ буда, маводи рӯзномаҳои ҳусусӣ дар баробари рӯзномаҳои ҳукуматӣ як навъ барои ривоҷи журналистикаи сиёсӣ заманаи мусоид фароҳам соҳтаанд. Фаъолияти радиову телевизионҳои ҳусусӣ низ барои ба вучуд омадани андешаву афкори муҳталиф замингузори журналистикаи сиёсӣ буда, бештари барномаҳои радиову телевизионҳои ҳусусӣ ба самти сиёсат низ нигаронида шудаанд;

5. Доман густурдани шабакаи умуми-ҷаҳонии интернет ва очонсиҳои иттилоотӣ низ аз омилҳои густариши журналистикаи сиёсӣ буда, имрӯз имконият ва имтиёзи онлайнжурналистика дар баррасӣ ва инъикоси муҳимтарин масъалаҳои сиёсӣ хеле муассир арзёбӣ мешавад.

Заминаҳои таҳаввули журналистикаи сиёсиро дар Тоҷикистон метавон ба ҳамин омилҳо марбут донист. Аммо, бо вучуди ин, ба назари мо бъазе аз масъалаҳо ва мушкилоте мавҷуданд, ки дар густариши минбаъдаи журналистикаи сиёсӣ монеаҳо эҷод карданашон аз эҳтимол дур нест. Аз ҷумла:

1. Нахуст, тарбияи журналистони касбӣ ва забондон дар муассисаҳои таҳсилоти

олии ватаниву ҳориҷӣ аз муҳимтарин ҳадаф дар ин самт маҳсуб мешавад. Зоро пешрафти минбаъдаи тамоми самтҳои журналистикаи тоҷик ба мутахассисони варзидаи соҳа вобастагӣ дорад. Маълум аст, ки муҳорибаҳои иттилоотӣ дар ҷаҳони мусоир беш аз пеш авҷ гирифта, ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст. Дар ин даргириҳои фикрӣ ва ҷангҳои иттилоотӣ журналистоне метавонанд барои ҳалқу миллат хидмат кунанд, ки аз таърихи миллати ҳуд оғаҳ, ҳудшинос, сиёсатшинос, забондон ва ватандӯст бошанд;

2. Иштироки мунтазам ва огоҳонаи журналистони касбӣ дар муҳорибаҳои иттилоотӣ, ки дар перомуни масъалаҳои сиёсӣ ҷараён мегиранд. Чунин ба назар мерасад, ки журналистони соҳибтаҷриба ва соҳибмактаб аксари вақт дар муҳорибаҳои иттилоотие, ки оид ба масъалаҳои милливу маънавӣ сурат мегиранд, бетараф ҳастанд. Дар ин масъалаҳо иштирок намудани журналистони камтаҷриба ва ноогоҳ натиҷаҳои манфие ба миён меорад, ки ин омил метавонад назари андешамандони ҳориҷиро нисбат ба журналистикаи сиёсии тоҷик дигар намояд. Ҳушбахтона, мо ҳанӯз журналистон ва равшанфироне дорем, ки дар набарди иттилоотии имрӯз метавонанд манфиати милливу маънавии моро дифоъ намоянд;

3. Таҷдиди назар ба сиёсати қадрии соҳа яке аз муҳимтарин корҳоест, ки ба пешрафти самтҳои гуногуни журналистика муассир мебошад. Масъулон бояд донанд, нафаре, ки сухан гуфта метавонад ва ҷеҳраи зебо дорад, ҳанӯз журналисти касбӣ нест. Ба мушоҳида мерасад, ки дар радиову телевизионҳои мо аксар вақт меъёри интиҳоби қадр дар наттоқӣ ва симои зебо маҳдуд мешавад. Ҳоло он ки дар замони даргириҳои сиёсӣ ва муҳорибаҳои иттилоотӣ наттоқиву симои хуб ҳанӯз кофӣ нест. Дар мавриди матбуоти даврӣ низ бояд зикр кард, ки навиштаҳои сабукмоя аз ҷониби қаламкашони ҷавон оид ба масоили сиёсӣ ба пешрафти журналистикаи сиёсӣ таъсир гузошта наметавонад. Ин гуна навиштаҳо заъф ба журналистикаи сиёсии қишвар мегарданд. Пешгирии чунин навиштаҳо аз манфиат ҳолӣ нест.

Дар натиҷаи омӯзиш ва таҳқики масъалаҳои мавриди назар раванди инкишофи журналистикаи сиёсӣ вусъат пайдо карда, ҷиҳати ҳифзи арзишҳои милливу маънавӣ дар муҳорибаи иттилоотӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. Бояд дар назар дошт, ки бидуни рушди журналистикаи сиёсӣ наметавон

дар муаррифӣ ва ташвиқи сиёсати миллӣ мусассар шуд. Аз ин рӯ, таҳқики мароҳили таърихӣ, таъйини мушахассоти соҳториву мундариҷавӣ, жанриву матнӣ ва муайян намудани мавқеи журналистикаи сиёсӣ дар пешрафти журналистикаи миллӣ таъсиргузор мебошад.

#### **АДАБИЁТ:**

1. Абдуллоев, Ш. Маорифпарварӣ ва озодфикрӣ / Ш. Абдуллоев. - Душанбе, 1994. - 152 с.
2. Ким, М.Н. Журналистика. Методология профессионального творчества. СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2004. - 496 с.
3. Корконосенко, С. Г. Основы журналистики / С. Г. Корконосенко. - Москва: Аспект-пресс, 2001. – 287 с.
4. Карасев, П. С. Проблемы теории публицистики. – Ленинград, 1973 . - 39 с.
5. Набавӣ, А. Нарзуллои Бектош ва илму адаби тоҷик / А. Набавӣ. -Душанбе, 2004.
6. Набавӣ, А. Нахустин рӯзномаи тоҷикӣ ва фарҳанги рӯзноманигорӣ / А. Набавӣ. - Душанбе, 2007.
7. Сайдалиев, Д. М. Роль СМИ в процессе демократизации общества в Республике Таджикистан. Диссертация на соискание уч. степени канд.полит.наук / Д. М. Сайдалиев. - Душанбе, 2009. - 139 с.
8. Суханронии Президенти ҶТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносабати Рӯзи истиқолияти давлатӣ [Матн]. - Душанбе, 2017. - С.4.

### **ТАШАККУЛИ ЖУРНАЛИСТИКАИ СИЁСӢ ДАР ШАРОИТИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Мақола ба баррасии масоили пайдоиш ва таҳаввули журналистикаи сиёсӣ дар Тоҷикистон баҳшида шудааст. Зикр мегардад, ки журналистикаи тоҷик дар замони истиқолият тағиیر ёфта, аз қолаби яккаҳизбӣ ва яксамтии фаъолият берун шуд, соҳтор ва муҳтавои тоза пайдо кард.

Муаллифи мақола зуҳури журналистикаи сиёсии Тоҷикистонро ба замони соҳибиқолии кишвар марбут дониста, пайдоиши онро ба чанд авомил нисбат додааст, ки инҳо Истиқолияти миллии Тоҷикистон, оғози ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ, таъсиси матбуоти ҳизбӣ, зуҳури ВАО-и мустақил, пайдоиш ва густариши интернет ва оҷонсиҳои иттилоотӣ мебошанд. Ҳар яке аз ин омилҳо дар мақола бо мисолҳои мушахҳас ва таҳлилҳои илмӣ асоснок карда шудаанд.

**Калидвожаҳо:** журналистикаи сиёсӣ, истиқолияти миллӣ, ВАО-и мустақил, матбуоти тоҷик, матбуоти ҳизбӣ, сиёсати кадрии ВАО, оҷонсии иттилоотӣ.

### **РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ В УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

Статья посвящена рассмотрению вопросов возникновения и эволюции таджикской политической журналистики и освещения некоторых проблем деятельности средств массовой информации периода независимости Республики Таджикистан. Отмечается, что таджикская журналистика в период государственного суверенитета, претерпев изменения во многих аспектах, приобрела новизну в плане структуры и содержания, вышла за рамки однопартийности и единого направления деятельности.

Автор статьи, основываясь на изучении и осмыслении соответствующих материалов, связывает возникновение таджикской политической журналистики с периодом государственной независимости Таджикистана и определяет факторы, способствующие формированию политического направления таджикской журналистики. К числу таких факторов относятся национальный суверенитет, начало навязанной гражданской войны, образование партийной печати, зарождение независимых СМИ, появление интернета и информационных агентств. Каждый из исследуемых автором факторов научно обоснован и подкреплен анализом конкретных примеров.

**Ключевые слова:** политическая журналистика, национальный суверенитет, независимые СМИ, таджикская печать, партийная печать, кадровая политика СМИ, информационное агентство.

### **THE DEVELOPMENT OF POLITICAL JOURNALISM INDEPENDENCE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

The article devoted to the issues of appearance and development of Tajik political journalism and highlighting the certain problems of Mass media of the period of Republic Tajikistan's independence. It is noted that the Tajik journalism in the period of state independence bearing alternations in many aspects acquired novelty in the plan of structure and content, also came out from the frames of mono-party and single trend of activity.

Based on corresponding materials the author of the article connects the rise of the Tajik political journalism with the period of state independence of Tajikistan and determines the factors promoting the formation of the explored direction of the Tajik journalism. The factors are national independence, civil war, grounds of party press, rise of independent media, starting activities of Internet and informational agencies. Each of these factors are scientifically encouraged with detailed examples by the author

**Keywords:** political journalism, national independency, independent Mass Media, Tajik press, party press, Mass Media staff policy, informational agency.

**Сведения об авторе:** Аттоев Шодруз Шарифбоевич - аспирант кафедры телевизионной журналистики Таджикского государственного института культуры и искусств им. М. Турсунзаде. E-mail: shodruzattoev@gmail.com, +992927301094.

**Information about the author:** Attoev Shodruz Sharifboevich - a Post-graduate student of department television journalism, Tajik state institute of culture and art named after. M. Tursunzoda. E-mail: shodruzattoev@gmail.com, +992927301094.

## **МАЪЛУМОТ БАРОИ МУАЛЛИФОН**

### **Талабот нисбат ба мақолаҳои илмие, ки барои чоп ба мачаллаи илмии «Фарҳанг ва санъат»-и Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода пешниҳод мегарданд**

Ҳамаи мақолаҳои илмие, ки барои чоп ба мачаллаи «Фарҳанг ва санъат» пешниҳод мегарданд, бояд ба талаботи зерин ҷавобгӯ бошанд:

а) мақолаи илмӣ бояд бо назардошти талаботи муқаррарнамудаи мачалла омода гардида бошад;

б) мақола бояд натиҷаи таҳқиқоти илмӣ бошад;

в) мавзӯи мақола бояд ба яке аз самтҳои илмии мачалла мувофиқат намояд.

Ҳамаи маводи илмие, ки ба мачалла пешниҳод мегарданд, бо ёрии системаи Antiplagiat барои муайян намудани дараҷаи аслияти матн санҷида мешаванд. Мақолаҳое, ки дар матни онҳо маводи дигар муаллифон бе овардани иқтибос истифода шудаанд, ба баррасии марҳилаҳои навбатӣ пешниҳод намегарданд ва ин гуна мақолаҳо ба чоп роҳ дода намешаванд.

#### **Талабот нисбат ба таҳияи мақолаҳои илмӣ:**

Матни мақола бояд дар формати Microsoft Word омода гардида, бо ҳуруфи Times New Roman барои матн бо забони русио англисӣ ва бо ҳуруфи Times New Roman. Тј барои матн бо забони тоҷикӣ таҳия гардида, дар матн ҳаҷми ҳарфҳо 14, ҳошияҳо 2,5 см ва фосилаи байни сатрҳо бояд 1,5 мм бошад.

Ҳаҷми мақола бо формати А4 бо назардошти рӯйхати адабиёти истифодашуда ва аннотатсияҳо аз 10 то 12 саҳифаро бояд дар бар гирад.

Соҳтори мақола бояд бо тартиби зерин таҳия гардад:

- индекси УДК (индекси мазкурро аз дилҳоҳ китобхонаи илмӣ дастрас намудан мумкин аст);

- номи мақола;

- насаб, дар шакли ихтисор ном ва номи падар (намуна: Шарипов Д.М.);

- номи муассисае, ки дар он муаллифи мақола кору фаъолият менамояд;

- матни асосии мақола;

- ҳангоми овардани иқтибос адабиёти истифодашуда ва саҳифаи мушахҳаси он бояд дар қавси чаҳоркунча [ ] нишон дода шавад. Намуна: [4, с.25]. Яъне, адабиёти №4 ва саҳифаи 25;

- нақшаҳо, схемаҳо, диаграммаҳо ва расмҳо бояд рақамгузорӣ карда шаванд. Инчунин, онҳо бояд номи шарҳдиҳанда дошта бошанд;

- рӯйхати адабиёти истифодашуда (на камтар аз 10 номгӯ ва на бештар аз 25 номгӯйи адабиёти илмӣ). Рӯйхати адабиёти истифодашуда бояд дар асоси талаботи ГОСТ 7.1-2003 ва ГОСТ 7.0.5-2008 таҳия гардад.

- баъди рӯйхати адабиёти истифодашуда маълумоти зерин бо се забон (точикӣ, русӣ ва англисӣ) омода карда шавад: номи мақола; насаб, ном ва номи падар; номи муассиса; аннотатсия ва калидвожаҳо (аннотатсия на камтар аз 20 сатр ва калидвожаҳо аз 7 то 10 номгӯ);

- дар охири мақола бо ду забон (русӣ ва англисӣ) маълумот дар бораи муаллиф ва ё муаллифон бо тартиби зерин нишон дода шавад: насаб, ном ва номи падар (пурра), дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ (агар бошанд), номи муассисае, ки дар он муаллиф кору фаъолият менамояд, вазифаи ишғолнамуда, телефон, e-mail, нишонии чойи кори муаллиф.



**Маҷаллаи илмии «Фарҳанг ва санъат» бо Фармоиши Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 3 апрели соли 2019, № 69, ба Феҳристи маҷаллаҳои тақризшавандай Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шудааст.**

**Научный журнал «Фарҳанг ва санъат» («Культура и искусство») по распоряжению Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан, от 3 апреля 2019 года, № 69, включён в Перечень рецензируемых журналов Республики Таджикистан.**

**The scientific journal "Culture and Art" on behalf of the Higher attestation commission under the President of the Republic of Tajikistan dated April 3, 2019, № 69, was included in the Register of review journals of the Republic of Tajikistan.**

## **ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ**

### **Требования к научным статьям, поступающим в научный журнал «Культура и искусство» Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде**

Все поступающие в редакцию журнала научные статьи должны соответствовать следующим требованиям: а) статья должна быть написана с соблюдением установленных требований журнала; б) статья должна быть результатом научных исследований; в) статья должна соответствовать одному из направлений (разделов) журнала.

Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимствований из открытых источников (плагиат), проверка выполняется с помощью системы Antiplagiat. Статьи, содержащие элементы плагиата, автоматически снимаются с рассмотрения, а авторы лишаются возможности опубликовать свою работу в журнале.

#### **Требования к оформлению научных статей:**

Статья должна быть подготовлена в формате Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный.

Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) должен быть в пределах от 10 до 12 стр. формата А4.

Статья должна иметь следующую структуру:

- индекс УДК (индекс можно получить в любой научной библиотеке);
- название статьи;
- фамилия и инициалы автора (например, Шарипов Д.М.);
- название организации, в которой работает автор статьи;
- основной текст статьи;
- при цитировании конкретного материала ссылки указываются в квадратных скобках [ ]. Образец: [4, с.25]. То есть, литература №4 и страница 25;
- таблицы, схемы, диаграммы и рисунки нужно сгруппировать и пронумеровать.

Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки должны иметь название. ;

- список использованной литературы (не менее 10 и не более 25 наименований научной литературы). Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.0.5-2008;

- после списка использованной литературы оформляется следующая информация на трех языках (на таджикском, русском и английском языках): название статьи, ФИО автора, название организации, аннотация и ключевые слова (аннотация не менее 20 строк, ключевые слова от 7 до 10 слов или словосочетаний) ;

- информация об авторе на русском и английском языках (здесь указываются ФИО автора полностью, ученая степень, ученое звание (если имеются), название организации, в которой работает автор (авторы), должность автора (авторов) в данной организации, телефон, e-mail, а также почтовый адрес места работы автора.

## **RULES FOR THE AUTHORS**

### **Requirements for scientific articles entering the scientific journal “Culture and Art” of the Tajik State Institute of Culture and Arts named after M. Tursunzade**

All the scientific articles entering the editorial office of the journal must meet the following requirements: a) the article should be written in compliance with the established requirements of the journal; b) the article should be the result of scientific research; c) the article must correspond to one of the areas (sections) of the journal.

All the materials coming to the editorial board are checked for borrowings from open sources (plagiarism) and the verification is performed using the Antiplagiat system. Articles containing elements of plagiarism are automatically withdrawn from the consideration, and the authors are deprived of the opportunity to publish their work in the journal. Requirements for the design of the scientific articles:

The article should be prepared in Microsoft Word format, font – Times New Roman, size – 14, fields – 2.5 cm from all directions, interval – 1.5.

The volume of the article (including the annotation and the list of references) should be in the range of 10 to 12 pages of A4 format.

#### **The article should have the following structure:**

- UDC index (the index can be obtained in any scientific library);
- the title of the article;
- the surname and initials of the author (for example, Sharipov D.M.);
- the name of the organization in which the author of the article is working;
- the main text of the article;
- the list of the used literature (no less than 10 and not more than 25 titles of scientific literature). References are made in accordance with the requirements of GOST 7.1-2003 and GOST 7.0.5 – 2008;
- the title of the article, abstract and key words are made in three languages (Tajik, Russian and English). Annotation is made in the volume of at least 20 lines, keywords from 7 to 10 words or phrases;
- Information about the author in Russian and English. Here the author's full name, academic degree, academic title (if any), the name of the organization in which the author works (authors), the position of the author (authors) in the organization, phone, e-mail, and the postal address of the author's work are indicated.

When citing a particular material, references are indicated in square brackets [ ]. Sample: [4, p.25]. That is, the literature number 4 and page 25.

Tables, schemes, diagrams and figures must be grouped and numbered. Tables, charts, diagrams and figures should have a name both in the language of the article and in English.

**ФАРҲАНГ ВА САНЪАТ**

**КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО**

**CULTURE AND ART**

**№4  
2019**

Нишонии мо:  
ш. Душанбе, хиёбони Борбад 73а.  
Телефонҳо: 231-22-63, 231-45-45,  
[www.ddst.tj](http://www.ddst.tj)  
E-mail: [tajartins@yandex.com](mailto:tajartins@yandex.com)

Нашрия аз тарафи Вазорати фарҳанги  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
таҳти №034/мҷ - 97 аз 6.12.2017 номнавис шудааст.

---

Теъдоди нашр 100 нусха.  
Супориш № 37/19.

Мачалла дар матбааи нашриёти  
«Истевдо» чоп шудааст. Шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 36.  
Тел: 221-95-43.  
E-mail: [istedod2010@mail.ru](mailto:istedod2010@mail.ru)